

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Институти шарқшиносӣ ва мероси ҳаттӣ



НАСИРУДДИН НАСИРИ ҲУНЗАЙ

ИМОМШИНОСӢ

Душанбе – 2001

ПЕШГУФТОР

Китоби "Имомшиноси" ба қалами муҳаққики тавонон таърих ва ақонди исмония Аллома Насируддин Насири Ҳунзай таллук дорад.

Насируддин Насири Ҳунзай яке аз исмония-шиносони машхур ва пурмаҳсул буда, дар ин ришта зиёда аз 100 асари пурарзиш таълиф намудааст. Қисми зиёди онҳо ба забони англисӣ тарҷума шудаанд.

Насируддин Насири Ҳунзай, чуноне, ки аз таҳддусаш бармеояд, зоди днёри афсонавии Ҳунза мебошад, ки он дар шимоли Покистони кунуни ҷойгир аст. Бондиагони Ҳунза аксарай пайрави мазҳаби исмония мебошанд. Аллома Насируддин худ ин парвардан ҳамин мухит аст. У дар ҳамин ҷо таҳсил намуда, ба камол расидааст. Сипас дар марокизи бузурги илмиву Фарҳангни Покистон ва мамонии Гарб дониш андухтааст. У бештар ба маъсалаҳон асосни фалсафаи исломӣ, илоҳӣёт, таъриху адаби Шарқ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар ин риштадо таҳқиқоти пурарзиш анҷом дода, ба дарёғти уйони профессори Донишгоҳи Монреали Канада муфтаҳар гардидааст. Насируддин Насири Ҳунзай созмондиҳанди чандин марокизи илмӣ, аз қабили "Хонаи ҳикмат" ва "Идораи Ориф" дар Покистон мебошад.

Китоби "Имомшиноси", ки ба баррасин масъалаҳон мухими ақидавии исмониён баҳшида шудааст, яке аз умдатарии ва қалонтарии асарҳои муаллиф ҳисоб меёбад. Он ба забони урду таълиф шуда, ба англисӣ низ тарҷума ва нашр шудааст. Тарҷуман форсии чопшуудаи ин асар, ки мутаассифона Фақат қисмин аввали онро дар бар мегирад, аз ҷониби Ғақир Муҳаммади Ҳунзай анҷом дода шуда, бидуни нишон додани соли чоп дар Карочӣ нашр шудааст. Вале аз рӯи таърихи қасидае, ки Исматуллоҳи Мушфиқ дар ситониши Насируддин суруда ва он дар саҳифан аввали китоб ҷо дода шудааст, маълум мегардад, ки ин асар пас аз соли 1985 нашр гардидааст.

Матни тоҷикии "Имомшиноси" дар асоҷи матни нашрнагардидан форсии ин китоб, ки дар наъбати худ аз нашри урдуни он тарҷума шудааст, анҷом ёсига, ба маълини форсии чопшууда муқозса карда шуд. Маълум

Тадили матн, пешгуфтоор ва луготу тавзехот
аз Сайдонвар Шоддуморов

гардид, ки дар байни ин ду матни форсӣ чандон тафовуте вучуд надорад. Фарқият фақат дар тарҷуман оёти қуръонӣ ба назар мерасад, ки бештар ба дарку ғониш ва маҳорати тарҷумонҳо вобаста будааст. Аз ин рӯ салоҳ дониста шуд, ки ҳангоми ба чоп ҳозир намудани китоби "Имомшиносӣ", тарҷуман оёти қуръонӣ бевосита аз рӯи тарҷуман форсии Шоҳ Балқуллоҳи Дедлавӣ, ки нисандидатарин тарҷуман Қуръони мазид шумурда мешавад, оварда шавад.

Инчунин дар матни тоҷикии ба ҷои ҳарфҳои "сад", "айн" ва "ре", ки дар матни форсӣ барои ифодаи муҳтасари ибороти "салла-л-лоҳу алайҳи ва саллам" (баъди исми мубораки Пайгамбари ислом), "алайҳиссалам" (баъди исми мубораки имомон), разия-л-лоҳу анҳу (баъди номҳои саҳобагону дигар бузургони дин) оварда шудаанд, ҳарфҳои "с", "а" ва "р" барои ифодаи ҳамон матолиб оварда мешаванд.

Китоби "Имомшиносӣ" аз муқаддима ва се қисми ӣборат аст. Қисми аввал ба баррасии масъалаи асосии гаълимоти исмоилия – тавсифи мақому манзalat ва нақши имом дар ҳаёти пайравони ин мазҳаб, қисми дуввум ба тафсири истилоҳи "нур" дар таълимoti исмоилия ва қисми саввум ба масъалаи робитai зот, лбайни нубувват, имомат ва хилофат баҳшида шудааст.

Роҷеъ ба он ки ин масъалаҳо ба қадом андоза дар китоби "Имомшиносӣ" ҳалли ҳудро ёфтаанд, боварӣ ҳаст, ки хонандai заковётманд баъди мутолеаи китоб ҳудош қазоваг ҳоҳад кард. Фақат ҳаминро қайд кардан ҷои з аст, ки масъалаҳои матраҳшуда барои дарки умумии таълимot ва ақонди исмоилия ва тафсиру таъбири онҳо аз ҷониби пайравони ин мазҳаб, донистани истилоҳоти хоси мазҳаби ва фалсафии исмоилия кӯмаки фаровон менамоянд. Мәқсад аз нашри матни тоҷикии "Имомшиносӣ", пеш аз ҳама, ошно намудани алоқамандон бо муҳимтарин масъалаҳои ақидативу фалсафии исмоилиён дар таснифи пайравони ҳамил мазҳаб мебошад. Ин ҷиз метавонад дар навбати ҳуд барои аз байни бурдани таассусбот ва иштибоҳоте, ки нисбати исмоилиён дар байни пайравони мазҳабҳои дигар ҷо дорад, нақши муҳим бозӣ намояд.

С. Шоҳхуморов.

МУҚАДДИМА

Бисмиллоҳ—ир—раҳмон—ир—раҳим

"Инна-л-лоҳа ва малоикатаҳу йусаллуна ало—набийи. Иа аййуҳа—л—лазина оману салду алайҳи ва саллму таслиман" (сурай ал—Аҳзоб, оян 56)¹.

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин ва оли Муҳаммадин.

Ин китоб муштамил бар тавзеҳот ва таъвилоти он оёти муқаддаса аст, ки дар онҳо аз Имом ва имомат ба сароҷат зинр мешавад. Агар ботинан ягон оян Қуръони ҳаким аз мавзӯи имомат ҳолӣ намебошад, бӯ он ҳам барои дарки дуруст ва солим дар ин масъала (силсила) аз ҷунин оёти мутабаррика баҳс кардан ниҳоят зарур аст.

Аз сурай Ёсии (36), оли 12 маълум мешавад, ки Аллоҳ таъоло ҳар ҷизи ақлӣ, рӯҳи ва ҷоддиро дар нузи имоми акрам мустағриқ карда ва гунҷонидааст. Бинобарин аз ҳикмати усули Қуръон ҳоҳир мегардад, ки ҷумлаи мавзӯъот ба мавзӯи имомат ва умуми алғоз бар лағзи имом вобастаанд. Пас зарур ва лозим аст, ки таъвили якҷояи он оёти карима батағсил шарҳ гардад, ки дар он алғози имом ё аймада омадаанд.

Дидан дили он мӯъминоне ки равшан гардидааст, онҳо ин ҳақиқатро мушоҳида карда метавонанд, ки ҷизи коинот ва мавҷудот гувоҳи ҳайю ҳозир будани имомро дар дунё медиҳад.

Дар сурати ҳоҳир будани ин иршоди илоҳӣ, ки ҳар ҷиз дар нури муқаддаси имоми мубин маҳдуд ва мақсур аст, нас ҷоиз аст, эътироф намоем, ки ҳар як ашё дар ранги нуронияти имоми мубин рангин шуда, ба назар меояд. Ҷунончи бар илован дунёи Қуръон ва Ҳадис ҳар ҷизи коинот рангин ба назар меояд.

Агар ба ҳукми Ҳадис ин қабул гардад, ки натиҷаи тудъиноси дар сурати ҳудошиносӣ ҳоҳир мешавад, аз ин ҷизҳат шинохти инсони комил аз ин мавзӯъ мустасно қарор дода шуда наметавонад, зоро ба гайри маърифати

¹ Тарҷума: "Ҳар оина ҳудо ва фаричатарони ӯ дуруд меғиристианд бар Пайгамбар. Эй мусулмонон! Дуруд фиристианд бар вай ва салом ғӯед, саломи гӯфтани".

инсони комил (имом) аз маърифати худи инсони тоқис намунаи худошиносӣ сохта шуда наметавонад, балки ҳақиқат худ ин аст, ки аз маърифати ибтидии имом худошиносӣ ва аз маърифати интиҳони он худошиносӣ ҳосил мешавад.

Дар сурәт Қасас (28), оян 88 иршоди бори таъоло аст: "Куллу шайин ҳоликун илло ваҷҳаҳу", яъне "ҳар чиз ҳалокшаванд аст, магар рӯи (чехран) ў".

Бояд фахмид, ки мурод аз чехран худо маърифати ў мебошад. Ва маърифати худо он ҳақиқате аст, ки дар маърифати имом (роҳбар, пешво) пушида аст, чунончи Мавлоно Али азанхиссалом фармудаанд: "Ано вағуҳ-Лоҳи фи-с-самовоти вал-арзи, яъне "ман чехран маърифати худо дар осмонҳо ва замин ҳастам".

Ҳангоме ки ин ҳақиқат мусаллам аст, ки маърифати имоми олисифот – маърифати худост, пас дар ин ягон шак нест, ки тамоми улуми илоҳӣ ҳам дар ин маърифат пушидааст (мачмӯъ ҳастанд). Ҳамин сабаб аст, ки Расули акрам(с) фармудаанд: "Шахсе ки бидуни маърифати имоми вақти хеш бимирад, ў ба мавти ҷоҳилона мемирад ва ҷон ҷоҳил оташ дӯзах аст" яъне ў аз ҷанинати илми илоҳӣ маҳрум мешавад.

Дини ислом роҳи пайваст бо худост, ки ўро сирот ул-мустақим ё роҳи рост мегӯянд. Онро чаҳор манзил аст, ки ба номҳои шарнат, тариқат, ҳақиқат ва маърифат машҳуранд. Зоҳир аст, ки дар онҳо манзили мақсад ва дараҷаи камол маърифат аст, яъне шинохти худон таъоло.

Ривоят аст, ки шариат ба мисли шаб аст. Тариқат монанди равшанин ситораҳост. Ҳақиқат ба мисли равшанин маҳтоб аст ва маърифат мисли равшанин офтоб аст. Пас дар нури маърифат аслияти ҳар чиз ба хубия мушоҳида шуда метавонад.

Маърифат ва яқин як матлаб доранд ва яқинро се дараҷа аст: иљмўяқин, айнуляқин ва ҳаққуляқин. Пас маърифати ибтидой дар иљмуляқин аст. Маърифати мутавассита дар айнуляқин ва интиҳои маърифат дар ҳаққуляқин аст. Ва матлаби он чунон аст, ки маърифати ибтидии имоми мубин чунин як илме аст, ки аз шакл болотар ва билкул яқинӣ мебошад. Маърифати мутавассита дар ин тавр дидору мушоҳидае аст, ки тавассути дидай ботин ҳосил мешавад. Ва маърифати интиҳои таҷассуми таҷрибан мӯъцизоти рӯҳонӣ аст, ки

дар он худни мӯъмини ҳақиқӣ дар миёни нури имом ии қисм гум мешавад, мисле ки як торикӣ ва сиёҳии як порча зутоли кӯчак дар назди шӯълаҳои оташ бемиқдор ва нест мегардад.

Бидуни имомшиносӣ маърифати нури Пайгамбари акрам(с) номумкун аст ва бидуни нури пайгамбар маърифати худо муҳол аст, ҷаро ки дарвозаи нубувват имомат аст ва дарвозаи улухият дарвозаи нубувват мебошад.

Барои мавҷудоти зинда ба хотирни идомаи ҳаёт чаҳор дараҷа муқаррар ҳастанд: дараҷаи аввал – рӯҳи наботи аст, дуввумия – рӯҳи ҳайвонӣ аст, саввумия – рӯҳи инсонӣ ва ҷаҳорумин – рӯҳи қудсӣ. Маърифат дар рӯҳи қудсӣ аст, ки рӯҳи мубораки инсони комил, яъне имоми алайҳиссалом (подшоҳи воқеъӣ) аст.

Агар қадом шахс ин савол намояд, ки агар маърифатро дидани рӯҳи имом, яъне нур мегӯянд, пас ин ҷаро Фармуда шуда, ки "он ки худро, яъне рӯҳи худро шинохт, бинобарон бешак ў парвардигори худро шинохт?"

Ҷавоби он ин аст, ки рӯҳе ки ба ба ҳадди феъл аз имом аст, ҳамон рӯҳ ҳадди қувват дар мӯъмини ҳақиқӣ аст. Е ин тавр гуфта шуда, ки рӯҳи аввали мӯъмин аз наботот ҳосил мешавад, дуввумия аз ҳайвонот, саввумия аз инсонҳо ва рӯҳи ҷаҳорумин, яъне рӯҳи қудсӣ аз имом ҳосил шуда метавонад ва мӯъмини ҳақиқӣ бояд, ки ин рӯҳи охирини худро ҳосил қунад ва камоҳаққаҳу бидонад.

Агар қабул шуда, ки барои инсон чаҳор рӯҳ муқаррар ҳастанд, пас бояд қабул шавад, ки дар ҷисми инсон ба хотирни доҳил шудани онҳо бояд чаҳор роҳ бошад. Яъне рӯҳи наботи ва ҳайвонӣ дар авоил аз роҳи ноғ ва сипас аз роҳи даҳан доҳил мешаванд. Магар рӯҳи инсония ва рӯҳи ал-қудс аввалан аз гӯшиҳон сар ва баъдан аз гӯши хуш доҳил мешаванд.

Тавре, ки ин сухан ба сурати қатъя номумкун аст, ки бидуни гизоҳои моддӣ рӯҳи наботи ва рӯҳи ҳайвонӣ доҳили ҷисми инсон шуда битавонанд, ҳамин тавр ин амр ҳам қатъя муҳол аст, ки бидуни гизоҳои наъъни рӯҳонӣ рӯҳи инсонӣ ва рӯҳ ал-қудс дар дилу димоги инсон ҷоғузин бошанд. Ва гизоҳи рӯҳонӣ суханони илм ва ҳикмат аст аз нури ақдаси имом(а), тариқан таҳсилӣ ва фӯйӯз ва баракот ва камоли рӯҳ бо маърифат. Яъне

рӯҳи қудсӣ дар зоти худ ин аст, ки бар фаромини мукаддаси имамӣ ва амалии имомии замон амал карда шавад ва хушиудии он бар ҳар чиз муқаддам дониста шавад.

Шарти бүнёдии имомшиноси ақида аст, зоро касеро ки ақидаи дуруст набошад, ӯ маърифати имомро ҳаргиз ҳосил карда наметавонад. Ва барои ақидаи дуруст доштган дар туфулият побанди таълимоти мазҳаб ва фаромини имомии замон будан лозим ва зарур аст.

Шарти дуввуми имомшиноси дустӣ ва муҳаббати имом аст. Муҳаббат номи сурати тараққиёфтани ақида аст ва тариқа дар фармонбардории имомии замон аст.

Шарти саввуми зарурии имомшиноси ишқи имомии замон аст, ки ишқ номи шакли тараққиёфтани муҳаббат аст ва тараққии он дар ин сухан аст, ки аз хубиҳон зоҳириву ботинии имомии замон огоҳӣ ҳосил шавад. Зоро ҳеч қадом шахс бар чизе ошиқ шуда наметавонад, то замоне ки ҳусни хубии онро набинад ё аз қадом шахси дигар нашунавад.

Агар дар дили мӯъмин ишқи имомии замон шӯълавар шавад, он замон ӯ ҳақ ба забони ҳол ва забони қол мегӯяд, ки маҳӯз баъд аз ин дар роҳи имомшиноси ҳамагуна пешрафт шуда метавонад. Натиҷаҷ нукоти мазкура баёнгарӣ он аст, ки бидуни имомшиноси аз таълимоти Ҳисмоилия мақсади рӯҳонии дигар ҳосил шуда наметавонад ва дар ин мазҳаби пок он чӣ хубиҳо мавҷуданд, онҳо ба сурати яксару умумӣ дар шинохти имом пинҷон ҳастанд. Аз ҳақонки мазкура ин сусан ҳам зоҳир мегардад, ки асоси имомшиноси худи Имоми ҳайю ҳозир алайҳиссалом ҳастанд, ба хотире ки фармонбардории мӯъмин низ бар ин усулу үстувор аст.

Қисме ки гуфта шуд, фақат он мӯъмин бо имомулақат ишқ дошта метавонад, ки ӯ хубиҳони имомро бубинад ё аз қадом шахси ростӯ бишунавад. Азбаски мақсади таскифи ин китоб аз он иборат аст, ки мӯъминони воқеъӣ аз илму фазл, рӯҳоният ва нуронияти имоми олимаком(а) оғоҳ шаванд, то ки аз ин тариқ ишқи Имоми замон алайҳиссалом ҳосил шавад ва аз ин ишқи муҳаддас имомшиноси ҳосил шуда битавонад.

Дар охир, ҳузвури парвардигори оламиён дуои очизонааст, ки зоти кибрӣ аз фазлу қарами бепоени

хеш ҷумлаи мӯъминину мӯъминотро аз ҳастиву сарвати лоинтиҳон имомшиноси бениёз гардонад! Онҳоро аз фитнаи охириззамон нигоҳ дорад! Ононро аз неъматҳон зоҳириву ботинӣ навозиш кунад! Сарфарози дунёву охират иноят фармояд! Омин ё раббулоламин.

Фақат як ҳодими аднои Имоми замон Насируддин Насири Ҳунзай. Ба рӯзи ҷаҳоршанбаи 21 ҷамодӣ усмонии 1392 ҳ. (2 августи 1972).

ҚИСМИ ЯКУМ

Ҳикмати Қуръоний ва вусъати маънавии калимаи имом

Калиман "имом" бар мақомоти мухталифи Қуръони ҳаким дар сиғаҳои воҳид ва ҷамъ ба сурати маҷмӯъ 12 маротиба омадааст. Агар тамоми он ости муқаддасаро, ки дар онҳо калимаи "имом" бо зикри маъни ва мақсади он мавҷуд аст, ба таври маҷмӯъ тавассути ақлу дониш дидо шавад, пас аз он яқинан ин амр ба хуби маълум ҳоҳад шуд, ки Аллоҳ таъоло дар китоби азизи хеш ҳақиқатҳои имомшиносиро ба қадом ҷомеъият мубарҳан сохтааст ва ў дар мавзӯъи имомат чӣ қадар вусъати бепоёни маънави махдуд ва маҳсур намуда, ки қонноти азими ҳикмати Қуръоний фӣ—л—асл дар ботини мавзӯъи ҳамин имомат воқеъ аст, ҷаро ки нури поки имоми олисифот алайҳиссалом ҳақиқат ӯл—ҳақоқ аст. Аз ин хотир, ки дар таҳти ҳақиқати олиян имом ҳақиқатҳои тамоми мавҷудот ҷамъ мешаванд, ҷунончи мо дар ин ҷо аллатартиб он 12 обётро ҷизе вақоҳат менамоем, ки дар маъни ва матолиби он ҳикматҳои бешуморъисми имом пӯшида аст.

Дар "ал—Бақара" (сураи 2), ояи 124 парвардигори олам фармудааст, ки ва из ибтала Иброҳима раббуҳу бикалимотин фа атаммаҳуна. Кола инни ҷонлука ли—н—носи имоман", яъне "ва ёд кун чун биозмуд Иброҳимро парвардигори ў ба сухане ҷанд, пас Иброҳим ба анҷом расонид онҳоро. Гуфт ҳудо: Ҳар онна ман мегардонам туро пешвои мардумон. Дар ин ҷо ин савол зарур бояд шавад, ки Аллоҳ таъоло ба қадом калимот аз Ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом имтиҳон гирифт, он қадом навъият қалимаҳо буданд ва ин ҳам пурсон мешавад, ки оё Ҳазрати Иброҳим пайгамбар буданд, ё ки имом? Агар гуфта шавад, ки эшон бар он ҳар ду дараҷа фонз шуда буданд, боз савол мешавад, ки оё ў аввал пайгамбар шуда буд ё имом? Агар ҷавоб дода шавад, ки мавсуф аввалин пайгамбар, баъдан имом шуда буд, дар он сурат ҳам таваҷҷӯҳе кардан меафтад. Савол аст, ки Ҳазрати Иброҳим сар то сари дунё ҷо тавр имом шуданд? Яъне дар тамоми қораҳои сайёраи замин ў ҷо тавр кори

даъват ва таблиғро анҷом медод, бақте ки дар он замон васонили пайғомрасонӣ махдуд буд?

Фаҳмидан лозим аст, ки он қалимоте ки бар онҳо Ҳазрати Иброҳим озмуда шуд, дар сурати ҳудуди рӯҳониву ҷисмонӣ асмои Ҷомои Аллоҳ таъоло буданд. Масалан, дар исми ибтидой рӯҳонияти Ҳазрати Одам буда, дар дигаре мисолҳои рӯҳонии Ҳазрати Нӯҳ мавҷуд буданд. Дар саваумӣ бар мозӣ ва мустақбали ҳуди Ҳазрати Иброҳим равшани андохта шуда буд. Дар ҷаҳорум тамоми воқеоти рӯҳонӣ ва мӯъҷизоти Ҳазрати Мусо нишон дода шуда буданд. Дар исми ҷанҷум зиндагии рӯҳонии Ҳазрати Исо мундариҷ буд. Дар шашум корномаҳои рӯҳонии Ҳузури акрам(с) нишон дода шуд буданд ва дар исми ҳафтум ё дар қалиман ҳафтум мӯъҷизоти рӯҳонии Ҳазрати қоим—ул—қиёмат аланҳи афвал ат—тахий вассалом пӯшида буданд. Дар онҳо низ ҳамроҳи ҳар як исм мисолҳои рӯҳонии он ҳақиқатҳо ҳам мавҷуд буданд, ки ақли кула, нағси кула, ҷидд, фатҳ ва ҳаёл ба қадом тарниҳи мӯъҷизона анбииёву аиммаи алайҳимуссаламро таъйид мерасонанд.

Бояд доност, ки ҳудои таъоло Ҳазрати Иброҳимро аввал ба мансаби ҷалилаи нубувват ва рисолат ва баъди он ба дараҷаи олияи имомат сарфароз фармуд, чунки имомати олияро ҷанд дараҷот мебошад, ки аз онҳо баъзе дараҷот қабл аз нубувват ва баъзе баъди он меоянд, то ки имом алайҳиссалом мутобиқи маслиҳати бақт аз онҳо дар қадом дараҷа зуҳур мефармоянд ва ҳозир мемонанд, истифода намоянд.

Тақаррурӣ Ҳазрати Иброҳим ба ҳайси имом аз ҷониби Аллоҳ таъоло барон инсонҳои саросарӣ ҷаҳон ҷанд маъно дорад. Аввал ин ки ў аз замони Ҳазрати Одам алайҳиссалом гирифтга, то бақти хеш муддате ки гузашта, имоми тамоми мардумон буд. Дуввумӣ ин ки дар даврони зиндагии ҳуд имом буда саввумӣ он ки дар силсилаи авлоди хеш, дар мустақбал имом шуда, ки дар рӯҳонияти тамоми пайгамбарон ва имомони даври Нӯҳ ва даври Одам рӯҳонияти ҳудаш билкул ин қисм шарик ва шомил гардида, ҷунонки дар рӯҳонияти он пайгамбарони ҳамроzu ҳӯҷкор будааст. Ҷунончи дар ин маъни иршод шуда: "Инна Иброҳима кона умматан қонитан ли—л—лоҳи ҳәнифан ва лам яку мина—л—мушриқина" (Сураи ан—Наҳл, ояи 120), яъне:

“Ҳар оина, Иброҳим бувад бузургворе ибодатқунанда барои худо, ҳанификеше ва набувад аз мушрикон”.

Маънии уммат имом ҳам мебошад ва уммат ҳам. Ва барои Ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом дар ин ҷо ҳар ду маъни дуруст ва мавзун ҳастанд, ки ў дар ҳайсияти раҳнамой имом буда ва аз ваҷхи ҷомеъ будан аз рӯҳ ва рӯҳонияти ҳазароти анбиё ва аимма дар асл мукаммалан уммат буд.

Мазкур дар замони ҳол, яъне дар вақти хеш имоми мардумони сар то сари дунё ин тавр буда, ки кураи замин ба 12 ҳисса тақсим ва мақбул шуда ва ҳар ҳиссаро ҷазира мегуфтанд, ки ҷамъи он ҷазоир аст, ҷунончи дар он 12 ҷазира, дар ҳар ҷазирае як ҳӯҷҷати шаб ва як ҳӯҷҷати рӯз буда, бар илова сӣ доъӣ ҳамеша мавҷуд буданд. Ва аз маркази ҳидоят ҳоҳ пайғамбар бошад ҳоҳ имом, тамоми ҳӯҷҷатони дувоздаҳ ҷазоир курраи арзо ҳидояти мӯъҷизона мерасид. Пас дар ин маъни Ҳазрати Иброҳим(а) дар вақти худ имоми тамоми мардумони дунё буданд. Вале иқорор кардани инчунин мӯъҷизоти пайғамбар ва имом алайҳиссалом аз тавонмандии авомунинос беру аст, то замоне ки ин ҳақонқ бар мушоҳидон наёяд ва то вақте ки дар ин дунё даври давраи рӯҳоният нашавад.

Дар Қуръони ҳаким ин иршод аст, ки Ҳанинос (шайтон) дар ҳар ду сурат – ҷиннот ва инсон мавҷуд мебошад. Ў дар синаи мардумон васваса (ҳаёлоти бад) меандозад. Пас агар ин мумкин аст, ки шайтон дар синаи мардумони дуру наздик васваса андохта, гумроҳ мекунад, боз аз тарафи дигар ин ҳам мумкин аст, ки пайғамбар ва имом бидуни қадом фарқи дуру наздик инсонҳоро ҳидояти Аллоҳ таъоло расонда метавонанд, ҷаро ки шайтон музил(л) аст, яъне гумроҳкунанда ва пайғамбар ё ки имом ҳодӣ аст, яъне раҳнамоикунанда. Пас агар қонуни қудрат овози музилро то дили мардумон мерасонад ва овози ҳодиро ба қадом сабабе намерасонад, ҳамоно дар ин сурат болон мардумон зулми қалон мешавад ва рӯзи қиёмат аз сӯи ашхосу афрод ба Аллоҳи таъоло ин ҳӯҷҷат қоним мешавад, ки ў ҷаро дар дунё зароеъи гумроҳиро ҳамарас ва висилан ҳидоятро маҳдуд карда буд? Вале ҳақиқат ҷизи дигар аст. Он ин аст, ки пайғамбар ва имом ҳӯҷҷатони 12 ҷазираро ҳидояти рӯҳонӣ ва нуронӣ мерасонад ва ҳӯҷҷатон ба таввассути доъиёнӣ хеш мардумонро

раҳнамой мекунанд.

Ҳазрати Иброҳим дар мустақбал имоми тамоми мардумон дар ин маъни буданд, тавре ки дар эоти олисифоташон рӯҳонияти мӯъҷизоти тамоми анбиё ва аимма салаф мавҷуд буда, билқул ҳамин тавр дар силсилаи авлоди мавсуф рӯҳонияти зиндан он мавҷуд ва ҳозир будааст, ҷунончи дар Қуръони пок иршод аст:

“Ваҷъал ля лиқона сидқин фи-л-оҳири” (сурай 26, оян 84), яъне “ва падид ор барон ман зикри нек дар пасиниён” ва меафзояд: “Ва ҷаъалаҳо қалиматан боқиятан фи ақибиҳи лаъаллаҳум йарчиъуна” (сурай 43, оян 28), яъне: “Ва соҳт худон таъоло қалимаи тавҳидро сухане боқимонда дар фарзандони ў, то бувад ки коғирон рӯҷӯй кунанд. Ва тағсирин оят он аст, ки Ҳазрати Иброҳим нубувват ва имоматро дар авлоди хеш қалимаи боқимонда қарор дод, то ки онҳо ба тарафи Аллоҳ таъоло рӯҷӯй намоянд.

Дар ин ҷо аз ин сухан, ки Ҳазрати Иброҳим нубувват ва имоматро ҳамчун як қалимаи пойдор дар авлоди худ интиқол дод, ин ҳақиқатро мазид тасдиқ шуда, ки фармуда шуда буд: худованди таборак ва таъоло аз он қалимоте ки имтиҳони Ҳазрати Иброҳим(а) гирифта буд, онҳо асмони зиндан Аллоҳ таъоло буданд, ки дар сурати рӯҳонӣ анбиё, аимма ва малоика буданд. Пас маълум гардид, ки Иброҳим Ҳалилуллоҳ дар он маъни бар тамоми аҳли дунё имом ҳастанд. Дар сурати қабул гардидани ҷунни назария, ки нури имомат аз як шаҳс ба шахсияти дигар интиқол ёфта, ҳамеша дар дунё мавҷуд аст, лизо ин ҳам қабул доштан лозим аст, ки аз он нури имомат тамоми ҳӯҷҷатони дунёро, ки дар 12 ҷазира мунисасим ҳастанд, ҳидояти таънидӣ мерасад.

Маънии лӯғавии қалимаи имом

Дар Сурай Тавба, оян 12 иршод аст, ки “Ва иннакасу аимонаҳум мин баъди аҳдиҳим ва таъану фи диникум фақотилу аиммата -л-қуфри иннаҳум ло имона лаҳум лаъаллаҳум йантажуна”, яъне “ва агар бишкананд савгандони хешро пас аз аҳд бастани хеш ва таъна зананд дар дини шумо, пас корзор кунед бо пешвоёни қуфр, ҳар оина савганд нест эшонро, бувад ки эшон боз монанд”. Аз ин иршоди илоҳӣ зоҳир аст, ки аимма -

чамъи имом аст ва барои ифодан сардорони куфр ҳам омадааст. Чунончи маълум гардид, ки маънни лутавии имом сардор аст ва мурод аз сардори ин ё он гӯрӯҳ шахсе аст, ки аз ҳама муқаддам ва бузург бошад. Масалан, агар гуфта шавад, ки фалон шахс сардори кофирион аст, пас маънни он ин хоҳад буд, ки аз он болотар қадом кофири нест ва зареаву сабаби куфру кофири ҳамон кас аст ва тамоми нофармонихон кофирион ва гумрохиашон ҳам болон ўст. Даф муқобили он агар гуфта шавад, ки фалон шахс сардори мӯъминон аст ва ин сухан саҳеҳ бошад, матлаби он ин хоҳад буд, ки аз он болотар қадом мӯъмин намебошад ва висилан имон ва мӯъминий ҳамон шахс аст ва тамоми имондорӣ ва ҳидоят аз қудум ва сабаби ўст. Ва имоми замон инчунин шахс шуда метавонад.

Аз таълими ин фармони илоҳӣ, вақте ки ин ҳақиқат событ гардид, ки куфрку кофириро сардор аст ва бидуни он зулмоти куфр дар дунё интишор ёфта наметавонад, боз аз тарафи дигар лозим аст, ки ин ҳам қабул гардад, ки ҳамеша дину имонро ҳам сардор мебояд ва бидуни ҳозирӯ мавҷуд будани он равшани дину имон ҷорӣ шуда наметавонад.

Як мағҳуми дигари ҳикматогии дар ин оян карима он аст, ки мусалмонони тамоми дунё дар таҳти як сардор (имом) – и ҳозирӯ мавҷуд, мунаzzamu муттағиқ ва муттаҳид шаванд, чаро ки иршоди илоҳӣ аст, ки тамоми муслениро мебояд бо пешвоёни куфр корзор намоянд ва бар ин амри илоҳӣ амал шуда наметавонад, агар дар муқобили сардори куфр сардори имон мавҷуд набошад ва дунёи ислом ҳукми ўро қабул накунад ва агар гуфга шавад, ки дар ин вақт аз имон ягон инчунин сардор мавҷуд нест, ки тамоми мусалмононро мунаzzam карда битавонад. Пас маънни он чунон хоҳад буд, ки наузвубиллоҳ минҳо худо ҳоҳу ноҳоҳ барои он суханон ҳам ҳукми медиҳад ва ё матлаби он ин хоҳад буд, ки ҳукми ҷиҳод сирф ба замонаи Расулуллоҳ маҳдуд ва мутааллиқ аст. Лекин ин чи тавр мумкин шуда метавонад, ки худои карим ҷиҳодро, ки як рукии муҳим ва бунёдя мебошад, ҳоло аз дини ислом бардошта бошад? Шумо худатон дар равшани адду инсофи худованди фикр намоед?

Ҷиҳоди зоҳирӣ ба ҳар сурат илми ҷанг мебошад, пас барои тамоми мусалмонон сардор, яъне имом зарур

аст. Шумо ҳастаҳолӣ ва бечорагии тамоми муслениро дар ин кураи замин тассаввур карда, ягон сабаби бунёдиеро бигӯед, ки имрӯз мусалмонон дар ҳар манотиқу масокин ба чунин аҳвол мубтало ҷаро ҳастанд. Ва шумо бидуни ин чи ҳоҳед гуфт: Он чи мусалмонон дар даврони Расули акрам муттаҳиду муттағиқ буданд, онҳо ба ҳамон андоза имрӯз мутағарриқ ва мунташир ҳастанд ва дар ин ифтироқу интишори онҳо қариҳо гузашт. Ҳоло ин ки парвардигори олам аз ин нофармонихон хатарнок ба хотири барканор мондан барвақт иршод фармуда буд, ки: «Ваътасиму би ҳаблиллоҳи ҷамиан вало тафарраку» (суран 3, оян 103), яъне «ва ҷанг занҷед ба расани худо, ҷамъ омада ва пароканда машавед», чаро ки хатари ҷудо шудани дастӣ шумо аз ин расани худо мутасаввир аст. Ҳоло илзоми фирқа-фирқа шудани уммати воҳиди як шахсият баф пайравони Ҳазрати беҳтарини олам(с) мешавад, на ин ки бар расани Аллоҳ таъоло, ки у ҷаро онҳоро ба зур ва забардастӣ бар як марказ наовард, ҷаро ки худованди олам дар ин ҷо ин нафармуда, ки «эй расани ман, умуми мӯъминин ва муслениро ба маърифати зоти ҳеш вобаста соз ва онҳоро фирқа-фирқа шудан нагузор», балки он зоти тавонову доно инро фармуда, ки: «Эй гурӯҳи мусленин! Шумо ба таври якҷо расани мазбути худоро бо бисёр мазбутия ва мустаҳкамӣ дар ҳифозат нигоҳ дошта ва фирқа-фирқа нашавед».

Оё ягон китоби осмонӣ имом шуда метавонад?

Дар суран Ҳуд (11), оян 17 иршоди борӣ таъоло аст, ки: «Афаман кона али байинатин мин раббҳи ва ӣатлаҳу шоҳидун минҳу ва мин қаблиҳи китобу Муса имоман ва раҳматан», яъне «Оё касе ки бошад бар ҳуҷҷате аз ҷониби парвардигори худ ва муттасили вай меояд гувоҳе аз ҷониби парвардигори ӯ ва пеш аз Куръон гувоҳи вай буд китоби Мусо ва баҳшоқаше мисли дигарон».

Таълими ин оян карима он аст, ки Он ҳазрат(с) аз ҷониби рабби ҳеш бар далели равшани ҳастанд. Яъне худои таъоло мефармоянд, ки: «Шумо пайгамбари барҳақи Аллоҳ ҳастед ва Ални Муртазо(а), ки хиради Шумоанд мобаъди Шумо ҳаққонияти ҳузурро гувоҳ

мебошанд" ва дар ин бора як гувоҳи дигар қабл аз Он ҳазрат китоби Ҳазрати Мусо "Таврот" аст, ки барои мардумон имом ва раҳмат буда ва ин тамоми ҳақиқатҳои мусаллама ҳастанд. Магар саволи китоби Мусо, ки "Таврот" аст, ў бар кадом ҳайсият имом буд?

Ҷавоби он ин аст, ки ин сухан дар дастури забони арабӣ шомил аст, ки мувофиқи он дар бъязе ҳолат ягон чизро ба номи чизи дигар ёд мекунанд, ки аксаран ҳамроҳи он бошад. Масалан уштуреро, ки машқҳои об меоварад ва дар ин кор муқаррар аст, машқ ё машкиза меноманд ва чунин мисол бар иловай забони арабӣ дар дигар забонҳо ҳаи ёфт шуда метавонад, чунонки аҳли илм аз ин ҳақиқат оғоҳанд, ки Он ҳазратро дар Қуръони маҷид (сураи 65, оёти 10,11) ба исми "зикр" мавсум кардааст. Ҳоло он, ки зикр номи Қуръон аст ва дар ин маъни Ҳазрати Расули акрам Қуръон гуфта шудааст ва ин сухан аз чанд ваҷҳ дуруст аст. Дар он чизе вучӯҳи зоҳирӣ ва чизе ботинӣ ҳаст. Пас событ гардид, ки таъвилан пешвои рӯҳонӣ (пайгамбар ё имом) –ро китоби илоҳӣ ва китоби самовиро пешво ё имом гуфта мешавад.

Ваҷҳи дигари мавсум кардани китobi осмонии "Таврот" –и Ҳазрати Мусо(а) ба исми имом ин аст, ки ҳар китоби илоҳӣ фи-л-асл ба ҳайсияти рӯҳи илму ҳикмат, яъне янри нури зинда мебошад ва он ба ҳақиқат рӯҳи имом аст. Алгараз, рӯҳи муқаддаси Мавлоно Ҳорун(а) бар Ҳазрати Мусо(а) ба сурати китobi рӯҳонӣ ваҳӣ карда шуда буд. Пас воқеъоту ҳолоти он рӯҳонӣ ва рӯҳониятре баргардон карда, дар таҳрири когазӣ "Таврот" навиштаанд, магар асли "Таврот" дар сурати рӯҳонӣ ва нуронӣ мавҷуд буд. Яъне "Таврот" –и ҳақиқӣ аз нури имоми олисибот чудо набуд, тавре ки дар Қуръони пок вазоҳат фармуда, ки: "Кул ман анзал–ал китоба -л–лази ҷоа биҳи Мусо нурان ва худан линноси таҷъалунаҳу қаротиса тубдунаҳо ва тухфуна касиран" (сураи 6, оян 92), яъне "(Эй Расул!) Бигу, ки фурӯ фиристод китоберо, ки овардааст ўро Мусо ва равшани ва ҳидояти мардумонро мегардонид ўро, ду қисм варақҳо ошкоро мекунед онро ва пинҳон мекунед бисёнеро ва омӯхта шудед".

Ҳикмати ин оян муқаддаса мефарҳмонад, ки "Таврот" дар ду сурат мавҷуд аст, чуноне ки дар сурати асли ва аввал ба ҳайсияти рӯҳи муқаддаси

ҳамагир ва нури мӯъчизоте дар сурати илм, ҳикмат, рушду ҳидоят дар дилу димоги Ҳорун ва Мусо алайҳимуссалом мавҷуд буд. Аз он ба масдақи ҳудан линнос ин тавр мардумонро ҳидояти мӯъчизона мерасид, ки ба роҳи ростӣ ҳуҷҷатони ҷавоирро равшанини илҳоме ҳосил мешуда буд. Пас онҳо зареаи доъиёни марбутан хеш мардумонро ҳидоят менамуданд. Дар сурати дуввуми ё ҷисмонӣ он чи ҳам буд, ҳоли он дар оян мундариҷаи боло зоҳир ва возеҳ аст.

Ҳоло аз тағсилӣ ин ҳикмати қуръонӣ ин ҳақиқат ба поян субут мерасад, ки "Таврот" яқинан дар ҳолати аслӣ ҳуд ва қайғият нури имом буд, ки аз он нури поки Мавлоно Ҳорун мурод аст. Барон тавсия ва тасдиқи мазиди ин ҳақиқат бар ин оян муқаддаса гавр шавад, ки: "Ва қазолика авҳайно илайка рӯҳан мин амрино мо қунта тадрӣ мо алкитобу ва ло-л-имону валакин ҷаъалноҳу нуран наҳди биҳи ман нашоъ мин ӯбодино ва иннака латаҳди ило сиротин мустақимни" (сураи 42, оян 52), яъне: "Ҳамчун ваҳӣ фиристодем ба сун ту Қуръонро аз қаломи ҳуд, намедонистӣ ки чист китоб ва намедонистӣ ки чист имон, валекин соҳтаем ваҳиро равшанини роҳ, менамоем ба он ҳар киро меҳоҳем аз бандагони хеш ва ҳар оина ту ҳидоят қунӣ ба сун роҳи рост".

Аз ин иршоди илоҳӣ ин ҳақиқат зоҳир аст, ки Қуръони ҳакимро ҳам инчунин аслияту ҳақиқати рӯҳонӣ мавҷуд аст, ки онро нури пайгамбар ё имом мегуянд. Агар кадом шахсе бовуҷуди ҳақонӣ ва маорифи мазкуран китоби илҳомӣ ва нур, ки дар равшанини Қуръони ҳаким баён шуд, ин савол қунад, ки китоби осмонӣ дар нури пайгамбар ё имом ҷаи тавр мавҷуд шуда метавонад? Боз ҷавоби муфассали он ба таври ақдя дода мешавад, ки бубинед, вақте ки шумо ба ягон азизи ҳуд ҳат навишта мекунед, онро албатта аз дилу димоги ҳуд иншо менамоед. Дар ин ҳангом чунин намешавад, ки ҷаи қадар маълумоте, ки навишта шудаанд, онҳо аз зеҳни шумо ҳориҷ шуда, дар ҳат ба тавре ҷо дода шудаанд, ки гӯё ягон чизи моддӣ аз як кое ба косаи дигар андохта шуда, он чиз дар косаи аввали бӯзи намонда бошад. Баръакс он маълумоте ки дар ҳат таҳfir шудааст, дар дилу димоги шумо, дар ҳолати аслӣ ҳуд қонм мемонанд ва дар онҳо заррае камбудӣ пайдо намешавад, балки он маълумот дар

кайфияти қалбиву зеңні мавчуд мебошанд. Он маълумот то замоне ки дар зеңни инсонанд. онҳо кадом сурати таҳририро доро намебошанд. Ва ин сухан аз ин баҳс алоҳида аст, ки инсон ба қувваи иродай хеш дар хаёл ҳам чизеро таҳрир карда метавонад. Пас аз ин мисол ва далел ин ҳақиқат возеҳ гардид, ки он чи нури мұғызында илму ҳикмати Қуръон дар зоти ақдаси Мұхаммад(с) ва Али(а) тулуъ карда буд, он аз навиштани Қуръони азим кам намегардад.

Агар дар ин чо, ин савол бошад, ки Қуръон аз маълумоти пайғамбар ва имом навишта нашуда буд, балки онро Алоҳ таъоло аз лавҳи мағфуз бар Он ҳазрат нозил фармуда буд, пас ҷавоби он чунин бошад, ки “бешак Қуръон бар Он ҳазрат(с) аз лавҳи мағфуз нозил шудааст”. Лекин ин суханро донистан зарур аст, ки он чи таър нозил шудааст? Ва лавҳи мағфуз чист?

Бояд денист, ки Қуръон ба ҳайсияти як рӯҳи зиндае бар қалби мубораки Он ҳазрат(с) нозил шудааст ва тазкиран нузули Қуръон дар асрори рӯҳоният мамлуст, барон шарҳи он навиштани мақолан чудогона лозим меафтад.

Мұхтасари он ин аст, ки он чизе дар дил нозил мешавад, сурати маълумот ва мағъулот ихтиёр мекупнад ва ин доираи он аз вәсөъ ҳам вәсөттар мешавад, то он ки тамоми коннот ва мавчудот дар он гүнчонш мешавад. Чунончи рӯҳи Қуръон, ки бар Ҳузури акрам вахй карда шуда буд, дар зоти ақдаси Он сарвар(с) ба сурати олами малакут олами фариштагон ийёр шуда омада буд. Он аз илми ҳикмат ва қашфи ҳақиқати як дүнейи мұкаммал равшан буд, ки тарчуман мушохидот ва му查арработи онро ба забони араби Он ҳазрат(с) фармуданд ва бо ин тарз сурати таҳрири Қуръони пок ҷамъ карда шуда, лекин рӯҳ ё нури Қуръон бидуни каму кост дар зоти шариғи Он ҳазрат(с) то охирин муддат мавчуд буд.

Ҳоло саволе боқи монд, ки пас ин рӯҳ дар Алии Мұртазо чи таър омад?

Барон он таҳрири гүфта мешавад, ки ба ҳукми: “Ва кулла шайин аҳсайноҳу фи имомин мубин” (сураи 36, оян 12), яъне: “Ва ҳар чизеро иҳота карғем дар китоби ҳоҳир” ба ибораи дигар тамоми чизҳо дар нури Али, имоми мубин, китоби мубин, умм-ул-китоб ва лавҳи мағфуз аст. Ва дар ин тамоми чиз аст ва бидуни нури

имом кадом чиз дар дарағаи лавҳи мағфуз шуда наметавонад, чаро ки агар аз тасаввuri лағзин лавҳ ин қабул гардад, ки назди худо як таҳтаи бисёр бузург аст, ки бар он ҳар чиз навишта шуда мавчуд мебошад. Ҳуд ба худ савол пайдо мешавад, ки оё дар ин қисм навишта ва нависандаги ҳоҳир ҳар чиз омада метавонад? Масалан ақл, шуур, фаҳм, нутқ, тамиз, хушай, ғаму гусса, илм, ҳилм ва бар иловай зиндаги ҳар инзи коиноту мавчудот, малоика, нуфус, уқул, замона, ҳолоти бадалшудаи он ва гайра, ин тамоми суханон дар кулии шайин дохиланд. Пас маълум гардид, ки лавҳи мағфуз номи нури имом аст ва ин нур бар ҳоҳиру ботини коннот мавчудот мұхит ва ҳовай аст ва бо ин тарз дар он тамоми чиз аст.

Ногуғта замонад, ки ақли кулл қалами зиндан худост ва нағси кулл таҳтаи зиндан худост. Ва инро бояд денист, ки ақли кулл нури Мұхаммад(с) аст ва нағси кулл нури Али(а) аст, ва Қуръон аз қалами ақли кулл бар лавҳи нағси кулл дар таҳрири рӯҳоня навишта шудааст. Ҳоло шумо бигуед, ки дар шахсияти Он ҳазрат(с), он чи таҳрирхон рӯҳоня мункашаф шуданд ё он ки Қуръон нозил гардид, ү аз күчо шуд? Аз нури Алии олисифот, ки ба номи лавҳи мағфуз машхур аст, агарчи нури Он ҳазрат(с) ба ҳайсият қалами илоҳия буда, лекин қалам дар азал ба амри худо бар лавҳ тамоми чиз навиштааст ва ҳоло ҳар чиз бар лавҳи мағфуз мавчуд аст, низ ҳоҳир аст, ки барон навиштан тарағи қалам ручуъ мешавад ва ҷиҳати ҳондан – сун таҳта. Пас маълум гардид, ки Он ҳазрат(с) аз умм-ул-китоб ё лавҳи мағфуз ва нури Али(а) ҳикмати таҳрирхон худойро мушохida карда буд ва за ин чо ин Қуръони пок ҳосил омадааст.

Имоми мубин.

Дар сураи Ҳичр (15), оян 79 иршод аст: “Фантақамно минхум ва иннахумо лаби имомин мубинин”, яъне “Пас интиқом қашидем аз зион ва шаҳрҳои қавми лут ва шаҳрҳое ки ҳар ду ба роҳ ошкор ҳастанд”. Пахлұн ҳоҳирин ин оят мұғзазын қағымни лут, қавми шуъайб ва шаҳрҳон онҳо аст, ки он мардум пайғамбарони худро дурұтғұ шумурда ыа саранчом аз азоби илоҳия ҳалок шуданд ва он ҳар ду шаҳр табоҳу

барбод шуда буданд, чунончи деҳоти қавми лут аз қабили Садум ва гайра ва деҳоти қавми шуъайб аз қабили Мадайан, ки табоҳу барбод шудаанд, осор ва нишоноти онҳо дар тӯли роҳ, ки аз Араб ба тарафи Шом мераవад, ҳоло ҳам ба назар меояд.

Зоҳир аст, ки дар ин ҷо аз лиҳози лугавӣ лафзи "имом" ба маънни роҳ омаднаст. Дар ин зарре ҳам шак нест, ки аз Ҷътибори ҳикмат имом роҳ ҳам ҳаст. Яъне сироти мустақим ва сабили худо ва роҳро номҳон дигар ҳам ҳастанд, мисли мазҳаб, маслақ, шариат, тарикат, минҳоҷ ва гайра. Магар аз тамоми ин лафзҳо мурод имоми олисифот аст, ҷаро ки аз Ҷътибори дунявӣ ва моддӣ роҳу роҳнамо ду ҷизи ҷудо-ҷудо мебошанд, вале аз лиҳози диниву рӯҳонӣ номи воҳид, нури ҳидоят – роҳ ҳам аст ва роҳнамо ҳам. Як далели равшани ин ҳақиқат аз Куръони пок ин аст, ки: "инна рабби ало сиротин мустақим" (сурай 11, оян 56), яъне: "Ҳар оина парвардигори ман бар роҳи рост аст".

Яъне дар равшани нури маърифат ва ҷароги ҳидоят худо мӯяссар мегардад. Е ин матлабро дар алфози содда ин тавр баён менамоем: нури поки имоми ақдас он роҳи рост аст, ки бар он ҳудост ва барои бандагони худо тасаввuri ҳақиқии худо, дидор, мулоқот ва маърифат бар роҳи ҳамон нури яқинӣ аст. Ва ин роҳи нур ба таври доим қоним, барҷо ва барҳол аст.

Аз ҳикматҳои ин оян мӯқаддаса яке ин ҳам аст, ки матлаби имоми мубин, қисме ки зикр карда шуд, сироти мустақим аст, ки роҳи нур аст, чунончи вақте мӯъминони ҳақиқӣ дар роҳи нуроният ва рӯҳонияти имоми мубин рафтор менамоянд, пас онҳо аз дидан дил мисолҳон бешумори умматҳои собиқаро мушоҳида карда метавонанд ва дар ин силсила аз қавми лут ва қавми шуъайб ва ҳоли деҳоти ҳар дуи онҳо ҳам шомил аст.

Дар ин иршоди илоҳӣ як ҳикмати дигари ин ҳам аст, ки аз Ҷътибори усули ададӣ адади "як" бар ваҳдонияти Аллоҳ таъоло далел аст ва баъди он адади "ду" меояд, ки дар миёни ваҳдат ва қасрат аст, яъне миёни ҳар ду восита ба василааст. Ва як хосияти дигари он ин аст, ки қасратро наздики ваҳдат меоварад. Пас адади ду аз рӯи ҳикмат аз ҷумлаи мав'удот ва маҳлуқот барои ин ду қисм ду ҳастӣ мӯқаррар аст, ки дар ду ҷаҳон баъд аз худо дараҷан онҳо баланд бошад, тавре ки дар аъдод ва шумор баъди якӣ дуй меояд. Ва он ду

ҳастӣ ақли кулл ва нағси кулл ҳастанд, чунончи аз ин лиҳоз ва "иннахумо лаби имомин мубинин" –ро таъвиш чунин аст, ки ақли кулл ва нағси кулл ҳамроҳи имоманд, ҷаро ки дар ду олами ҳасту буд" ва дар ҳудуди рӯҳонӣ аз ҳама азим ду фаришта ҳаминҳоанд.

Инро низ бояд фаҳмид, ки дар маротиби коннот "ду" –и аз ҳама ҷизҳо бузургтар арш ва курсианд, дар олами илми илоҳӣ лаҳӣ ва қалам ҳастанд, дар қавни ваҳдат рубубият ва убудият мебошанд, дар дунёи ислом Куръону Ҳадис аст, дар олами ҷисмонӣ нотиқу асос – Муҳаммад(с) ва Алӣ(а) мебошанд, дар доиран ҳастӣ рӯҳоният ва ҷисмониятанд, дар мақомоти таълим маҷмаъ ал-баҳрайн ҳастанд, яъне ду дарёи (баҳри) пайвастаанд, дар арсаи вучуд дунё ва охират ва гайра, чунончӣ дар "иннахумо" дар ин замирни таския аз дунёҳои мазкура ба ҷониби он ҷизҳон азим ишора аст, ки бар он адади "ду" ба ҳақиқат итлоқ мешавад. Пас ин ҳақиқат возеху равshan гардид, ки имоми мубин номи ҳастӣ аст, ки аз зоти олисифоти он қадом ҳақиқат ҷудо ва дур нест.

Тасаввури доимияти (ҷовидонии) имом.

Дар сурай Бани Исройл (17), оян 71 Аллоҳ таборак ва таъоло иршод мифармояд: "явма надъу кулла уносин би имомиҳим", яъне "рӯзе ки биҳонем ҳар фирқаро бо пешвои Эшон". Ба хотир бояд дошт, ки ин оят аз лиҳози маънни лафзӣ ба ин қисм аст, тавре ки "қад алима қудду уносин машрабаҳум", (сурай 2, оян 60), яъне: "Бидонист ҳар қавм обхӯрди ҳудро". Чунончи дар силсилаи ҳикмати ин оян қарима дар ин ҷо нахустин аз ҳама матлаб лафзи "унос" донистан зарурӣ аст ва он тавре аст, ки унос ҷамъи инс аст ва сурати дуввумӣ он унос аст, ки дар Куръони қарим барои тақсими ҳурди мардумон омадааст, қисме ки мардумони Ҳазрати Мусоро уммати Мусо гуфта мешавад ва онҳоро бидуни қадом изофат ва инисбат "унос" ҳам гуфта мешавад, магар тамоми онҳоро якҷо карда, унос гуфта намешавад, ҷаро ки унос дар Куръон барои тақсими кӯҷаки мардумон истеъмол шудааст, яъне аз 12 қабилаи қавми Мусо(а) ҳар қабиларо унос гуфта шудааст. Матлаб аз он ин шуд, ки инисбати имоми вақт инсонҳоро унос гуфта шудааст, тавре ки

нисбати пайгамбар мардумон уммат гуфта шуданд, чунки дар даври ҳар пайгамбари нотиқ чанд имом мебошанд, пас мардумони замонаи ҳар имом уммат ва қавм гуфта намешаванд, балки унос гуфта мешаванд.

Ҳақоқи боло баёнгари он ҳастанд, ки имоми олимақом алайҳиссалом ба таври ҳамеша дар миёни аҳли дунё мавҷуд ва ҳозир ҳастанд ва ҳамин сабаб аст, ки Аллоҳ таъоло дар рӯзи қиёмат, дар адолаттоҳи хеш мардумони ҳар замонаро ҳамроҳи имоми вақташон металабад. Ин аз он сабаб аст, ки худо имомро барон нуфуси дунё сарчашина ҳидоят ва василаи начот сохтааст, магар мәрдумон онро надонистанд ва низ аз он хотир, ки имом алайҳиссалом бар аъмоли инсонҳо гувоҳ аст, чунончи худои таъоло аъмоли хубу бади мардумонро файсала намекунад. то вақте ки имом бар аъмоли онҳо гувоҳӣ надиҳад.

Ин усулро донистан зарур аст, ки баъзе сифоти Аллоҳ таъоло нисбати пайгамбар ва имом алайҳимассалом истифода мешаванд ва тарниқати маълум кардан инчунин сифот он аст, ки дар паҳлӯи сад номи худо сад номи пайгамбар ва сипас сад номи имом дидашавад. Яқин он чӣ асмои сифотии худо дар асмои пайгамбар ё имом меоянд, онҳо чунин асмои худо ҳоҳанд буд, ки ба нисбати пайгамбар ва имом событанд. Масалан, аз ҷумлаи асмои сифотии худо яке ҳам ал-ҳодӣ аст, яъне ҳидояткунанда. Ҳамин исм сифате аз Расули акрам ҳам аст ва аз Имоми атҳар ҳам. Либо барои донишмандон ҳоҳир аст, ки худо аз ин сабаб ҳодӣ аст, ки у барои ҳидоят пайгамбар фиристодааст. Пайгамбар аз ин сабаб ҳодӣ аст, ки дар вақти худ мардумонро ҳидоят карда ва барон мардумони оянда аз оли худ имом муқаррар Фармуд ва кори ҳидоят бар имом омада, мукаммал гардид.

Ҳамин тавр аз номҳои худо яке номи ал-Шаҳид аст, яъне гувоҳ. Аз пайгамбар ва имом низ ҳамин ном аст ва маънни он чунон аст, ки худо пайгамбарро ба таври гувоҳ фиристодааст ва пайгамбар ба ҳукми худо имомро ба ҷон худ бар маҳлуқ гувоҳ сохтааст, бинобар он имоми олиқимақом бар аъмоли башар гувоҳи мутлақ мебошад. Ва ҳамин ваҷҳ аст, ки худо дар рӯзи қиёмат мардумони ҳар замонаро ҳамроҳи имомашон талаб менамояд.

Худо бо имом ҳар вақт мухотиб аст.

Дар сураи Анбиё (21), оян 73 худой таъоло иршод менамояд: “Ва ҷаъалноҳум аимматан йаҳдуна би амрино”, яъне “ва пешво гардонидем эшонро, роҳ менамуданд ба фармони мо”. Аз ҳикмати ин оян қарима ба таври соғ зоҳир аст, ки тақаррури аиммаи барҳақ Аллоҳ таъоло худ мефармояд ва ҳазароти аимма мутобиқи маншии амри парвардигори олам бандагони худоро ҳидоят менамуданд. Аз ин оят ин ҳам зоҳир аст, ки барон фармудани амру иршод Аллоҳ таъоло ҳар вақт бо аиммаи атҳар мухотиб мебошад. Ин хитоби илоҳиро ҳоҳ мо тавфиқи хос бигӯем ё ҳидояти нуронӣ, боз ба ҳар ҳол имомони барҳақро амру фармони худон таъоло мутобиқи зарурати вақту макон тоза ба тоза ҳосил мешавад. Зоро амри илоҳӣ барон онҳо маҳсус аст, яъне ин ҳазарот аз яктараф амру фармони Аллоҳ таъолоро ҳосил мекунанд ва аз тарафи дигар ба аҳли дунё онро ноғиз мегардонанд. Ва дар ин маънӣ ин оғоён ууламр гуфта мешаванд, яъне соҳибони амр.

Ҳар он донишманде ки ба ҳастии худо қонил бошад, бо андак гавру фикр кардан ин ҳақиқатро ҳосил мекунанд, ки аз рӯи қонуни раҳмати худой таъоло ин сухан қатъан номумкин аст, ки худованд чун раҳмону ғажим аст, ҳеч вақт аз аҳли дунё зареаи амру ҳидояти худ (яъне имоми замон) –ро бардошта бошад ва ин ҳам барон абнои башар муҳол аст, ки онҳо ягон вақт аз сарчашина ҳидояти худовандӣ бениёз шаванд. Пас воҷиб ва лозим аст, ки дар ҳар замона имом дар либоси башарият назди абнои башар ҳайю ҳозир бошад, ҳоҳ даври нубувват бошад ё аз имомат.

Возеҳ бошад, ки аз Ҳазрати Одам(а) гирифта, то Ҳазрати Хотам ул-анбие он чӣ замони гузашта мебошад, онро даври нубувват гӯянд ва аз Он ҳазрат(с) то қиёмат он чӣ замона мегузарад, он даври имомат гуфта мешавад ва дар он ҳарду замона ин фарқ аст, ки дар даври нубувват баъзе аиммаи киром аллайҳимуссалом ба амр худо ҳамроҳи имомат кори нубувватро ҳам анҷом медоданд, лекин азбаски даври имомат ҳоло муттасил ба даври қиёмат аст, аз ин сабаб дар он аиммаи тоҳирини оли Муҳаммад(с) сирф умури имоматро анҷом медиҳанд.

Имоми парҳазгорон

Дар сурәи Фурқон (25), оян 73 калимаи имом ба ин шакл омадааст: "вал-л-азина йақулуна раббано ҳаблано мин азвочино ва зурриётино куррата аъйунин ва ачъално дилмутаққина чомоман" яъне "ва ононе, ки мегӯянд: Эй парвардиғори мо! Бубахш моро аз занони мо ва аз фарзандони мо равшанин чашм. Ва бикун моро пешвои муттақиён (парҳазгорон)".

Аз ҳикматҳои ин оян муқаддаса як ҳикмати ҳувайдо ин аст, ки тааллуқи ҳусусии ин дуо ба аимман киром алайҳимуссалом аст, чаро ки сирф ҳамон ҳазарот ин шаъиро доранд, ки аз ҳайсияти авлод ва зурриятни хеш ҳам имом муқаррар шаванд.

Аз ин оян дуояи ин ҳақиқат зоҳир аст, ки имоми барҳақ дар шахсиятҳои авлод ва аҳфоди хеш ҳам имом мебошанд, чунонки ин ақидаи исмоилия дуруст аст, ки мегӯяд: "Мавлоно Али(а)лайҳиссалом дар ҷомаи башарият Шоҳ Карим Ал-Ҳусайнӣ Ҳозир Имоми мавҷуд ва ҳозир ҳастанд".

Дар мазмуни ҳакимонаи оян мазкураи боло барои мардумони боақлу дониш зикри лоинтиҳони сисилаи имомат мавҷуд аст. Он ин тавр, ки на сирф дар замонаи мозӣ, балки дарҳол ва мустақбал ҳам ҳар имом мутобиқи иршоди мазкура ҳамин дархостро менамояд, ки ў бар иловай шахсияти хеш дар ҳайсияти фарзандон ва наслҳои оянда ҳам имоми парҳазгорон бошад ва бидуни қадом интиғову интиҳо ҳамин силсила барои ҳамеша давом ёбад. Агар баъди бисёр замонаҳо муддати умри сайёраи Замин ҳатм гардад, боз Аллоҳ таъоло нури имоматро ба қадом сайёраи дигар интиқол медиҳад, чунонки дар шурӯъ ин нур аз сайёраи дигар нозил шуда буд, ки онро ҳубути Одам гӯянд.

Бояд донист, ки маънни имоми парҳазгорон ҳаргиз муқаррар шудани чунин мағҳум намебошад, ки қабл аз вуҷуди мубораки имоми олимаком чизе мардум пас аз он имом пайдо шуда, балки матлаби он ин аст, ки дар натиҷаи ҳидоят парҳазгор мавҷуд бошад ва ё пас аз он имоми замон қадом касеро парҳазгорӣ муюссар бошад ва боз имом ба онҳо мансуб шуда, имом ал-муттақиҳ гуфта мешавад, ё ин қисм гуфта мешавад, ки азбаски имом дар дунё ба таври ҳамешагӣ ҳаст, лиzo дар натиҷа парҳазгорӣ ҳам ҳаст ва парҳазгор ҳам.

Як ҳикмати азими дигар дар ин ҷо, дар лафзи зуррият пинҳон аст. Бояд гуфт, ки дар лафзи зуррият ҳикматҳои бешумор пинҳон мебошанд. Вале дар ин ҷо мо аз ихтисор кор гирифта, фақат ҳамин қадар қайд мекунем, ки зуррият ва зарра алфози як мосодаанд. Лозим ба донистан аст, ки аз зуррият то авлод фарқи бориз дар миён аст ва он ин аст, ки зуррият номи зарраи рӯҳ ё нуқтаи рӯҳ аст, ки дар хун ва ҳалиёти инсон аст ва кунун аз мароҳили тавлид нагузашта бошад. Ва авлод ин тавр зарротро он вақт гуфта мешавад, ки аз мароҳили тавлид қаблан гузашта бошад. Як далели равшани ин ҳақиқат он аст, ки дар хуну ҳалиёти ҷисми инсон он чӣ зарроти бешумори рӯҳи ҳайвонӣ ва зиндагӣ мавҷуд ҳастанд, номи қуръониашон зуррият аст. Ва дар сурати иршоди ҳуръонӣ он чунин аст: "Ва ойатун лаҳум анно ҳамално зурриятаҳум фи ал-ғулқи -л-машҳуни" (сурәи Есни (36), оян 41), яъне "ва нишона ҳаст эшонро, ки мо бардоштем қавми бани Одамро дар қишия тур карда шуда". Аз ин мебарояд, ки он мӯъминоне ки дар қишияни Нӯҳ ба вақти тӯғон савор шуда буданд дар хуну ҳалиёташон зарроти зиндагии мункиринашон, яъне зуррият мавҷуд буд ва дар Каломи пок иршод аст: "Ва из аҳаза раббука мин бани Одама мин зуҳуриҳум зурриятаҳум" (сурәи ал-Аъроф (7) оян 172), яъне "ва ёд кун чун гирифт парвардиғори ту аз бани Одам аз пушти эшон авлоди эшонро". Аз ин оян қарима зоҳир аст, ки аз пуштҳои фарзандони Одам он чӣ рӯҳҳо гирифта шуда буданд, дар онҳо рӯҳҳои тамоми мардумони дунё шомил буданд. Чаро ки бар ин мавқеъ рӯҳҳои дар хоби гафлат рафта, ба он мақсад бедор карда шуда буданд, ки тааллуқи он на ба ҷанд рӯҳ буда, балки ба тъомони арвоҳ будааст. Ба ҳар ҳол ҳуносай ҳар се ояти мазкураи боло ин аст, ки дар байнин хуну ҳалиёти инсон дар як ҳолат, қисме ҳобида мавҷуд ҳастанд, ки аз онҳо сирф ҷанд рӯҳ мутобиқи қонуни фитрат дар сурати авлод намудор мешаванд ва боқӣ албатта худ дар мавҷҳои рӯҳонии ҳаёл, таваҷҷӯҳ, муҳаббат, таълим, дуои ҳайр ва гайра дар худ ва бегона интиқол мешаванд. Ҳамин суханон дар дуои мазкураи аимман тоҳиони ҳам ёфт мегарданд, ки наздики Он ҳазрат(с) равшанин чашм (яъне фарзанд) дар ду сурат мумкин аст. Чунончи сурати аввал ҷисмоният аст ва дигаре рӯҳоният "мин

азвоцино". Аз модарони мо зикри фарзандон, навоса, кавоса ва наслҳон оянда аст. Лекин бояд фаҳмид, ки "ва мин зурриятино" аз зуррияти мо тазкираи авлоди чисмонӣ нест, балки аз он фарзанди рӯҳонӣ мурод аст. Ҳамин ваҷӯ аст, ки барои ин тавр фарзанд он ҷи дуо шудааст, дар он модарони чисмонии ҳазароти аимма шарик карда нашудаанд.

Дараҷаи фарзандони рӯҳонии имом

Дар сурои Қасас (28), оян 5 калимаи имом дар сиган ҷамъ ин таъир омада аст, ки: "ва нуриду ан намунна ала аллаzinan astuzъifū fi l-arzī wa nač'alažūm aimmatañ wa nač'alažūmu -l-worisina", яъне "ва меҳостем, ки неъмати фаровон диҳем бар онон, ки забун гирифта шуданд дар замин ва пешво соъзм Ҷонро ва ворис кунем Ҷонро".

Оян мазкураи боло зоҳирон дар бораи Ҳазрати Мусо ва Ҳазрати Ҳорун ва мӯъминони фармонбардори онҳост ва ботинан дар боран тамоми аиммаи барҳақ ва тамоми фарзандони рӯҳонии онҳост. Ва натиҷаи хуносан ин оят он аст, ки дар дунё мункирин имоми олисифот ва қабулкунандагони онро заифу нотавон нишон додани мешаванд. Болои онҳо зулму ситам карда ва ононро аз сафҳаи ҳастӣ нобуд соҳтан кӯшиш мешавад. Вале ҳудованди олам ин тавр гароними нопоки мункириниро дар хок яксон месозад, болон имом ва пайравони ҳақиқии ўз Ҷонон мекунад. Дараҳти имоматро мавқеъи нашъунамо иноят мекунад ва имом (а) ва фарзандони рӯҳонии ўро вориси молу муъаккозоҳирӣ ва ботинӣ менамояд ва ононро сардорни дину дунё ато менамояд.

Аз андаке гавру фикр дар сари ин масъала шуморо маълум мешавад, ки ин оян карима дараҷаи фарзандони рӯҳонии имом, яъне мӯъминони ҳақиқиро дар имомат шомил кардааст ва дар ин кадом шак нест. Аввал аз ин сабаб, ки кадом қавми фотех дар дунё набошад, сардоре барои ҳуд интихоб менамояд. Дар навбати ҳуд ин сардорӣ аз тамоми қавм низ ҳаст. Ба тарзи дигар гӯем, саросари қавм сардор аст. Дуввум аз ин хотир, ки агар як шахс подшоҳ аст, пас дар ин шаъну шавкат пайвандону ақориби ўз ҳам шарик ҳастанд ва саввумӣ аз ин сабаб, ки агар падар подшоҳ аст, яқинан фарзанд ҳам подшоҳ ҳоҳад буд ва ё бар кадом вазифан баланд

мумтоз ҳоҳад буд, ба шарте ки лонқу фармонбардор бошад.

Савол: Агар як ҳинду ислом қабул кунад ва муриди имоми барҳақ шавад, пас ў ҷи тавр фарзанди рӯҳонии имом шуда метавонад, вақте ки рӯҳи ў аз таълими ҳиндуй мамлӯ аст?

Ҷавоб: Ў ин тавр фарзанди рӯҳонии имом шуда метавонад, тавре ки Салмони Форсӣ фарзанди рӯҳонии пайгамбар ё имом шуда буд, ҳоло он ки ў дар мароҳили ибтидой оташпарат буд.

Агар кадом шаҳсе савол кунад, ки агар ҳавз аз оби гандаву нопок пур шуда бошад онро ҷи тавр соғ бояд кард? Ҷавоб бояд дод, ки ба сурати осон соғу пок карда метавонад. Он ин тавр, ки аз наҳр дар ҳавз оби поку соғ ҷорӣ карда шавад ва барои ҷаҳд муддат оби ҳавз ҷорӣ монда шавад, то ки ин оби тоза он оби гандаро аз маҳраҷ ва берунирафт ҳориҷ созад ва дар ҳавз оби поку соғ бимонад.

Қабл аз ин гӯфта шуда буд, ки рӯҳҳо ба мавҷҳон рӯҳонии таълим, ҳаёл, таваҷҷӯҳ, дуои ҳайр ва гайра дар ҳудиву бегона мунтакил шуда мераванд, ки мушобехӣ ҳамон оби ҳавз аст. Дар ин ҷо ба ҷои оби гандар ҳавз ва пур кардан он бо оби пок рӯҳҳон нопок берун карда шуда, рӯҳҳои пок қоим гардонда мешаванд.

Агарчи назди ҳамагон ин сухан машҳур аст, ки дар байнин инсон се рӯҳ аст ва дар байнин инсонни комил ҷаҳор рӯҳ мавҷуд аст. Боз ҳам ин як сухан ҳақиқати ҷобит аст, ки зарроти маҷмӯъи он се ё ҷаҳор рӯҳ бешуморанд ва бидуни Аллоҳ ягон инсон онро шумор карда наметавонад.

Пас аз он лотеъдод рӯҳҳо як рӯҳ бар маркази ҳудия ва аноняти инсон кор мекунад, боқӣ тааллуқи рӯҳҳо ба кадом узве ки бошад, ҳамон кор мекунад. Магар тамомаи мутаманни ин сухан ҳастанд, ки ў бар марказ қабза кунад. Ҷунончи дар натиҷаи зикру ибодат он зарротро мавқеъ мӯяссар мешавад ва аз назди яғон зарраи дигар ҳамон вақт бар марказ меояд ва аз ибодат ҳамин силсила барои ҳамеша ҷорӣ аст. Номи ин чиз назди суфиён таҳлили нағғ ё тазкияи нағғ аст.

Имом сарчашмаи ҳидоят аст.

Дар сураи Қасас (28), ояи 41 иршод аст: “Ва ҷаъалнохум аимматан ӣадъуна ила-н-нори ва явма-л-қиёмати ло йунсарун”, яъне “ва гардондем эшонро пешвоёне ки меҳоҳанд ба сун оташ ва рӯзи қиёмат нусрат дода нашаванд”.

Аз ин фармони илоҳӣ, ин ҳикмат зоҳир аст, ки Фиръави ва Ҳормон ва монанди он ҷандин сардори коғир барои мардумон ин қисми пешво буданд, ки мардумонро ба тарафи оташи дӯзах металабиданд. Аз ин ба таври аён маълум мегардад, ки нофармонӣ, гумроҳиву коғирӣ агарчи осон аст, лекин ин чиз ҳам бидуни сардору пешво мумкин нест. Пас фармонбардорӣ, ҳидоят ва имон ба гайри пешво, яъне чӣ гуна бидуни имон мумкин шуда метавонад?

Бояд донист, ки агар барои қонуни қудрат ин сухан зарурӣ аст, ки дар назди мардумон қадом ин тавр шахсе мавҷуд бошад, ки онҳоро аз роҳи рост гумроҳ карда, роҳи дӯзах нишон бидиҳад, боз дар муҳобили он ин амр зиёда зарурӣ аст, ки дар дунё низ қадом инчунин шахсе ҳам ҳамеша мавҷуд бошад, ки тарафи сироти мустақим раҳнамоӣ карда, ба биҳишт расонда битавонад ва ин гуна шахс фақат имоми замон мебошад.

Парвардигори олам он шахсеро, ки сардори куфр месозад, пас ўро бе созу сомони сардор намесозад, балки ўро бо сомони қисми зоҳириву моддӣ ва сарвати рангоранг, бо ҳамроҳи илму ҳунари зоҳирӣ ороста месозад. Он вақт у мардумонро аз роҳи ҳақ гумроҳ карда, ба роҳи ҷаҳаннам мебарад, тавре ки қавли Қуръон аст: “Ва қола Мусо: раббано иннака отайта Фиръавни ва малааху зинатан ва амволан фи-л-ҳайоти ад-дунё, раббано лийузиллу ан сабилика” (сураи 10, ояи 88), яъне “Ва гуфт Мусо: Эй парвардигори мо! ҳар оина ту додай Фиръави ва қабилаи ўро зинат ва мӯлҳон бисёр дар зиндагонии дунё. Эй парвардигори мо! То гумроҳ кунанд оламро аз роҳи ту”. Пас лозим аст, ки худованди олам ба сардори имон, яъне имом ҳам чизе мол ва дорой ато кунад, то ки у мардумонро ҳидоят карда битавонад. Зеро, маъмулан, афрод фитратан ба тарафи он шахс муттаваҷҷех намешаванд, ки назди он чизе ҳам намебошад. Чунончи парвардигори

олам имоми барҳақро аз молу мулки рӯҳонӣ сарфароз фармуда аст, ки дар сурати илму ҳикмат аст, ки аз сабаби он соҳибони ақлу дониш муттаваҷҷехи имом мешаванд. Дар ҳикматҳои оян мазкураи боло ин ҳам иршод аст, ки дар рӯзи қиёмат, яъне дар дӯри рӯҳоният сардорони куффро қадом мадад дода намешавад. Боз маълум гардид, баръакси он ҳол, сардорони имонро мадад дода мешавад, яъне фатҳу нусрат ва голибият аз аимман атҳор ва тобеъини он ҳоҳад буд.

Маънни сабру тайаққуни имом

Дар сураи Саҷда (32) иршод аст: “Ва ҷаъалио минхум аимматан ӣаҳдуна би амрино ламмо сабару ва кону би ойотино йүқинуна”, яъне “ва пайдо кардем аз эшон-пешвоён, кӣ роҳ намуданд ба фармони мо, вақте ки сабр карданд ва бо оёти мо яқин меоварданд”.

Ваъоҳати ин оян муқаддаса он аст, ки Аллоҳ таъоло аз ҷинси пайғамбарон имом муқаррар карданд, вақте ки онҳо дар имтиҳоноти зоҳириву ботинӣ сабр иҳтиёри карданд. Бар пайғамбарону имомон он чӣ имтиҳоноти зоҳирӣ меояд, онҳо ба тамоман маълум мебошанд. Магар аз онҳо он чӣ имтиҳони ботинӣ гирифта мешавад, аз онҳо бисёр кам мардумон воқифанд. Ба хотир бояд дошт, ки ин озмоишҳо ҳолис имтиҳоноти рӯҳонӣ мебошанд, ки аз илму ҳикмат, рушду ҳидоят мамлӯ ҳастанд, ки зареан он Фарзанди имон аз маротиби ҳудуди дин як-як гузашта уруҷ менамояд, то ки ба дараҷаи имомат фонз мешавад.

Аз ин иршоди илоҳӣ ин ҳам воеҳ аст, ки имоми барҳақ ба амри Аллоҳ таъоло мардумонро ҳидоят менамояд. Матлаби он ин аст, ки имом алайҳиссалом он чӣ ҳидоят мефармояд, он дар асл аз ҷониби худост ва бо ин тарз амру фармони худо дар дӯжӯҷи ҷориҷи сорӣ аст.

Бояд донист, ки он чӣ ҳидоят ба амри худо бошад, ҳамон ҳидоят саҳеҳ мебошад, дар ин роҳнамонии саҳеҳ ба тарафи манзили мақсад ҷавоби ҳар саволи мушкил ва ҳалли яқинии масоили пайдокардан замон ва макон мавҷуд мебошанд. Дар миёни имон овардан бар нишонҳои Аллоҳ таъоло ва бар онҳо яқин доштаи фарқи қалон аст, ҷаро ки имон ом ҳам аст ва хос ҳам.

Нури имомат - китоби сухангүй худост

Дар сураи Ахъоф (46), оли 12 иршоди ҳақ таъоло аст: "Ва мин қаблихи китобу Муса имоман ва рахматан ва ҳозо китобун мусаддиқун лисонан арабийән лийунзира-л-лаzinna заламу ва бушро лилмуҳсинина, яъне "ва пеш аз Қуръон китоби Мусо буд, пешво ва баҳшониш ва ин китобест бовардоранд (ба) забони арабӣ омада, барои он ки битағоронад ситамгоронро ва барои мужда додан некӯкоронро .

Мӯъминони ҳақиқия бояд бидонанд, ки нури муборак ва муқаддаси Ҳазрати Мавлоно Ҳорун(а) китоби аслии Мусо алайҳиссалом буд, чунки китоби осмонӣ дар қайфияти ваҳӣ як нури зинда мебошад ва дар ин маъни китоби Мусо (а) барои мардумон имом ва раҳмат ва рӯҳи муқаддаси имоми олимақом, яъне зикри китоб будани нур дар ин рисола қаблан низ ёд шуда буд.

Аз мутолеали китобҳои таъвилини маъзаби исмония ин сухан борҳо пешроји шумо ҳоҳад омад, ки дар забони илми таъвили имом е асосро китоб гӯянд, чунончи асоси ҳар пайгамбари иотиқ китоби яздании он аст. Ҳамин тавр, матлаб аз китоби Мусо Ҳазрати Мавлоно Ҳорун алайҳиссалом ҳастанд, ки номи нури муборакашон "Таврот" аст.

Баръакси ҳақиқати мазкура агар мо ин суханро қабул намоем, ки қабл аз "Қуръон" китоби "Таврот"-и ҳоҳирӣ дар он ҳолате дар даври худ буда, ки ӯ барои мардумон пешво ва раҳмат буда, боз маънин он ин ҳоҳад буд, ки яҳудиён дар китобии осмонии хеш ӯн чӣ таҳрифҳо карда буданд, дар он хушнудии худо, ҳидояти раҳмат будааст. Лекин ин сухан дуруст нест, ҷаро ки чунин "Таврот", ки дар оятҳои он ашҳос ғадду бадал кардаанд, он барои аффроду ашҳос раҳмат шуда наметавонад ва на Қуръон онро тасдиқ менамояд.

Вале яқин ом нест, хос аст. Чунончи тибқи иршоди оян мазкураи боло, ки аиммаи тоҳирин нишонҳои Аллоҳ таъолоро яқин доранд, далели ин амр аст, ки бар аиммаи киром алайҳимассалом тамоми ҳақиқатҳо ва ҳикматҳои илмуляқин, айнуляқин, ҳаққуляқин ҳоҳир ва равишан аст ва ягон нишонни худо аз онҳо пӯшида нест.

Таалуқи тамоми ин суханон ба имомшиносӣ аст. Яъне ин суханон барои он мардумон мӯғид аст, ки ба имомат ақида доранд ва ба ин ё он манзили имомшиносӣ расида бошанд.

Дар нури имомат тамоми чизҳо маҳдуд ҳастанд

Дар сураи Ёсин (36), оли 12 иршоди ҳақ таъоло аст: "Инно наҳну нуҳий-л-мавто ва нактубу мо қаддаму ва осорахум ва кулла шайнин аҳсайноҳу фи имомин мубин, яъне "ҳар оина мо зинда мегардонем мурдагонро ва менависем он чӣ пеш фиристоданд. Ва менависем нақши" эшонро ва ҳар чизро иҳота кардем дар китоби ҳоҳир".

Гаътили ин фармони илоҳӣ он аст, ки аз неъматҳои дунёву охират мутаматтеъ шудан ва аз мавти ҷаҳолату нодонӣ дар рӯҳи илму ҳикмат зинда шудан он ваҳт мумкин аст, вақте ки қадом шаҳс то маърифати имоми мубин расидан ҳосил қунад. Зеро ҳудованди таъоло аввалан мурдаҳоро зинда қардан зикр фармуда, баъд аъмоли охират ва осори дунё ва баъди он фармуд, ки ин тамоми чизҳо дар зоти бобаракоти имом маҷмӯъ аст. Гас маълум гардид, ки дар равшанини маърифати имоми мубин он тамоми ҳақиқатҳо мушоҳида шуда метавонанд ва аз аъмоли дунё ва охират чӣ фонда бардошта шуда метавонад.

Маъни "имоми мубин" имоми ҳоҳир ва имоми баёнкунанда, яъне имоми ҳайю ҳозир, ки нури муқаддаси он дар сурати ақли кулл ва нафси кулл дар вуҷуди худ ҳар ду ҷаҳонро гунҷонидаанд, дар ҳар ду ҷаҳон тамоми чизанд ва аз аз он берун қадом чиз нест. Дар маъни мубин имом дар ду сурат ҳоҳир мешавад ва ҳар ду сурат сухангӯй мебошад. Он ду сурат - ҷисмоният ва нуроният аст. Яъне имоми олимақом дар либосид башарӣ ҳам ҳоҳир ҳастанд ва дар пайкари нур ҳам. Ӯ дар ҳудуди ҷисмонӣ ҳам сухангӯй ҳаст ва дар дараҷоти рӯҳонӣ ҳам.

ҚИСМИ ДУВВУМ

Бисмиллоҳ-ир-раҳмон-ир-раҳим

Оғози ҳарф.

Вақте ки назди авому хос инчунин ҳәқиқат мусаллам аст, ки нури ин коиноти зоҳир ба ҳансият мисли нури олами ботний аст, пас мө дар ин ҷо қабл аз ҳама бояд чизе сифоти нури зоҳирӣ ва моддӣ тавзеҳ намоем, то ки соликони роҳи ҳәқиқат дар натиҷаи гавру фикр бар мисли шинохт мумассиле ҳосил карда битавонанд.

Чуноне ки ҳамагон медонанд, нури ҷисмонӣ дар ин гета сирф якто аст. Ва бидуни он барои равшани дар ҳәқиқат қадом сарчашмаи дигаре намебошад. Инчунин нури зоҳирӣ ва моддӣ офтоб аст. Ҳоло савол ба миён меояд, ки пас моҳтоб, ситораҳо ва дигар ҷисмонӣ осмонӣ заройеи равшани намебошанд?

Бале, ҳуди онҳо фи-л-асл натиҷаи созандагии офтоб ҳастанд. Ва дар ин ҷаҳон қадом ин тавр чизе мавҷуд намебошад, ки бидуни парварии қувватҳои муҳталифи офтоб қадом зареан равшани ё гармӣ шуда битавонад. Авсоғи нури моддӣ яъне офтоб сирф ҳамин нест, балки ин дар ҳәқиқат он корхонаи қудрати Аллоҳ таъоло аст, ки зареан амали таквиини он мавҷудияти дунёҳои ситораҳо ва сайёраҳо дар ин коиноти азим дода мешавад ва дар ҳар дунёе аз онҳо он ҷо ашёъ ба таври моддӣ мавҷуд аст, ў ба василаи ҳамон нур мавҷуд шуда аст.

Ҳамин тавр, нури рӯҳонӣ ҳам дар олами дин ва қавн ҳәқиқатан аз азал яке аст, ки бавоситаи он ҷумла сифоти Аллоҳ таъоло зуҳур менамоянд. Ва ҳар чизи олами рӯҳоният зареан ҳамон нури мутлақ пайдо шудааст. Масалан зареан нур амру фармони мӯқаддаси Аллоҳ таъоло содир шуда меравад, аз нур рушду ҳидояти раббонӣ дода мешавад. Як сурати хоси нур ақл, дониш, илм ва ҳикмат аст, номи нур дидан дил ва ҷашми басират аст. Дар нур асбори аҷонӣ ва гароиб, рамзи ҳақонӣ ва маорифи Ҳазрати рабб-ул-іzzat пинҳон аст. Нур манбаи қаромот ва мӯъчизвот аст ва фақат ҳамон нур рӯҳ ул-арвоҳ, ақлӣ комил ва ё аршу курсӣ гуфта мешавад. Нурро китоби мунир ва таъвили нуронӣ гуфта мешавад. Номи дигари нур олами улвӣ ва

бихишти ҳақиқӣ аст. Дар нур ҳар чиз мавҷуд ва маҳдуд аст. Ва ҳамин нури мутлақ тамоми чиз аст.

Аз баёни мазкуран боло вақте ки ин зоҳир шуд, ки дар оғоқ подшоҳии нури ҷисмонӣ аст ва дар анфус салтанати нури рӯҳонӣ, пас бибояд, ки ҳоло офтоби дунёи Қуръонро бубинем, чунончи Имоми одимақом алайҳиссалавот вассалом ишора фармудааст: “Офтоби дунёи илму ҳикмати Қуръони шариф оян Мисбоҳ ва моҳтоби дунёи илму ҳикмати Қуръони пок оян Сироҷ ва ситораҳои дигар оёти Нур ҳастанд”. Ва ин ҳәқиқатро донистан зарурӣ аст, ки ин тамоми оёти нур дар риштai маънни хеш бо оян Мисбоҳ ин тавр мунсалик ҳастанд. Қисме ки дар силсилан равшани ситораҳо ва моҳтоб ба офтоб вобастаанд. Мисоли ин ҳәқиқати он аст, ки дар вақте ки моҳтоб дураҳшон ва ситораҳо ба назар меоянд ҳуд дар он ҳангом назар ва мағкуран ашҳос ва афроди ом ин мебошад, ки шояд ин равшани моҳтоб ва ситораҳо дар зоти ҳуди моҳтоб ва ситораҳо аст. Лекин аҳли басират маълум кардаанд, ки ҳәқиқати он чизи дигар аст. Он ин ки агар мө дар он вақт ба яке аз дунёҳои равшани ситораҳо ва моҳтоб парвоз карда, ҳудро бирасонем, пас дар он дунё шаб не балки рӯз аст ва аз назар кардан аз он ҷо офтоби мунир дида мешавад. Матлаби он ин аст, ки равшани таъмини ситораҳо ва маҳтоб дар асл равшани офтоб аст.

Билкул ҳамин қисм, замоне ки мө бар оёти Нур назар андозем, боз фавран моро дар маъонии оми онон анвори қасира тасаввур мешавад. Яъне чунон ҳарошт менамоем, чунон ки кутуби самовия, анбиёни киром, аимман изом (а) ва бузургони дин ҷудо-ҷудо ва анвори муҳталиф ҳастанд. Бале вақте ки баъди гавр, фикр, таҳқиқу тадқиқ, тасаввuri мӯъминони ҳәқиқӣ бар баландиҳон маънавии он оёт мерасад, боз дар он ҷо шакку ғумон ҳатм гардида, яқин рӯзи комил ба назар меояд. Яъне баъди ҳусули маърифат маълум мегардад, ки нури динни моҳтобу ситораҳо фи-л-асл нури офтоби оян Мисбоҳ аст.

Қисме ки дар як оян Нур аст, ки: “нуруҳум”, яъне “нури мӯъминон”. Бале, дар маънни зоҳирин он албатта ин ғумон мешавад, ки ин нури мӯъминон аз нури мутлақи ҳудо ба таври алоҳида маҳтуд аст, тавре ки дар Фурсати шаб мутааллиқ ба маҳтоби нуронӣ ва ситораҳон равшан ин ғумон мешавад, ки ин равшани онҳо аз зоти ҳудашон мӯҳайё мегардад. Ҳоло он ки чунин нест,

балки манбаъ ва маҳрачи он баҳри бепоён равшанин оғтоб аст. Ҳамин мисол ба он нур ҳам, ки ба моҳтобу ситораҳои олами дин мансуб карда шудааст, тааллук дорад. Ва он дар сурате ҳосил мешавад, ки мӯъмини ҳақиқӣ ба таври рӯҳонӣ, ба баландиҳои равшаноии хеш — ботинии хеш расида, онро мушоҳида карда битавонад. Пас дар он вақт ошкор мешавад, ки ин нури мӯъмини аслан он нури мутлақ аст, ки зикри он дар оян Мисбоҳ мачуд аст ва дар он фармуда шуда, ки: “Худо нури осмонҳо ва замин аст”. Матлаби он ин мебошад, ки барон ботини коинот ва мавҷудот ин чунин як воҳиди ҳамарас, коғи ва ҷомеъсифот — нури ҳамеша ва ҳамаҷо ҳозир ва мавҷуд аст, ки дар мавҷудияти он ба қадом нури дигар зарурат ҳис намешавад ва на ҳақиқатан дар он гунҷониши дӯй мебошад.

Аз мисолҳо ва шаҳодатҳои мутазаккиран боло ин ҳақиқат монанди рӯз равшан, аён ва зоҳир аст, ки дар оғоқ ва анфус ва дунёи Қуръон дараҷаи нур аз ҳама аъло буда, аҳамияти он аз ҳама зиёдтар ва мавҷудияти он зарурати интиҳоӣ аст. Лиҳазо, ин амр чӣ тавр мумкин шуда метавонад, ки дар ҳар олам мутобики тақозои он нур мавҷуд ва ҳозир бошад ва дар олами инсоният аз нур ягон вучӯд мустақбал набошад? Агар ин сухан мумкин мебуд, гӯё дар маънни раббулоламин каме як ҷизи хос ин мебуд, ки худованд(ҷ) парвариши тамоми оламро ба дӯш дорад. Вале парваришу тарбияи имӣ ва ҳидояти рӯҳу ақли инсонии олами башарият ё инсоният ин тавр наменамояд, қисме ки лозим аст. Зоҳир аст, ки ин амри муҳол ва мунофии раҳмат ва ҳидояти худост. Биноан, маълум гардид, ки нури Аллоҳ таъоло ҳамеша дар олами дин ҳозир ва мавҷуд аст ва у дар шакли ҷомаи башарият Имоми барҳақ салавотуллоҳ алайҳ мавҷуд ва ҳозир аст. Чунончи дар мавқеъе, ки ин сухан мусаллам аст, ки имоми олимаком дараҷаи мазҳари нури мутлақ дорад, бинобарин ин амр барои мозизму зарур афтод, ки баъзе ҳақиқатҳои оёти Нур ташрҳ гардад, то ки дар равшанин ҳикмати мачмӯъӣ ва мутолиаи якҷоя он оёти муқаддас ҳақиқатҳои имомшиноӣ барои ҳар мӯъмин осон ва қобили фаҳм шаванд. Иншоаллоҳ таъоло. Фақат.

Банди ҳақиқир.
Аллома Насируддин Насири Ҳунзай

Бисмиллоҳ-ир-раҳмон-ир-раҳим

Калимаи нур

Дар ин ҳикмати бузурги Аллоҳ таъоло хуб мулоҳизаву андеша кардан лозим меояд, ки калимаи нур дар Қуръони шариф ба сурати мачмӯъӣ 49 дафъа истеъмол шудааст. Ва ҳоли ҳозир дар силсилаи поки имомати оли Наби(с) ва авлоди Адля(а), саркори номдори мо Мавлоно Шоҳ Карим Ал-Ҳусайнӣ Ҳозир Имом алайҳиссалавоту ва-с-салом ҳам чиҳнилинӯҳумин имом ҳастанд.

Чунончи дар ҳикмат ва қудрати худо ин амр номумкин нест, ки дар ин таъодди калимоти нур ин пешгӯй бошад, ки дар ҷомаи мубораки имомати 49-умин аз илму ҳикмати зоҳирӣ ва ботинӣ дин ҳам равшан шавад ва дунё ҳам. Гавре ки зоҳир аст, дар аҳди мубораки Имоми олимаком(а), ҳосатан даври атомӣ оғоз гардид ва дар силсилаи тасхирӣ коинот инсон парчами фатҳу комёбиро бар маҳтоб барафроҳт.

Вақте ки аз ин пешгӯни оёти Нур моро яқин шуд, ки ҳоло аз фазли Аллоҳ таъоло дар зоҳир ҳам ва ботин ҳам замони равшаний ва даври давраи нур аст. Бинобарон тасмим гирифтем, ки мутобики таълимоти ҳакимонаи Ҳазрати Пир Сайдиди Ноҳсири Ҳусрави Алавӣ қаддасаллоҳ сирраҳу чиҳзу нӯҳ оёти мазкураро вазоҳат кунем, ки дар онҳо таври мубарҳан тазкираи нури имомат мавҷуд аст.

Нури ҳақиқат ва нури ҳудоғсҳта (чаъли). Дар сураи Бақара (2) ояи 17 аз нури ҳақиқӣ ва нури ҳудсоҳта, яъне ҳидояти аслӣ ва ҳидояти нақӣӣ сухан мераవад: “Масалуҳум камасали алази-ставқада норан фаламмо азаъот мо ҳавлаҳу заҳаба Аллоҳ бинуриҳим ва таракаҳум фи зулмотин ло юбсируна, яъне: “Достони эшон мисли касе аст, ки афрӯҳт оташро, пас чун равшан кард оташ ҳаволин ӯро, дур соҳт худо нури ин гурӯҳро ва бигузошт эшонро дар торикиҳо, ҳеч набинанд”. Мағҳуми нозехи он ин аст, ки дар торикии шаб ду мусофири чудо-ҷудо ба қадом сафари дур баромада бошанд ва дар дасти яке аз онҳо ҷароги дастин мӯъцизонаи бемисол аст, ки онро на қадом ҳавову бод ҳомӯш соҳта метавонад ва на қадом бориш. Назди мусофири дигар сирф як куттӣ гӯтирд мавҷуд

аст. Ҳоло соҳиби чароги барқии дастя бо итминони көмил ба тарафи манзили мақсуд пеш меравад, то ин ки ў бад-он манзили худ мерасад. Шахси дагар аз сабаби набудани равшани пеш рафта наметавонад. У аз торикӣ зору забун шуда, бо машақати фаровон дар биёбон як оташ равшан мекунад ва меҳоҳад, ки дар равшани он ҷизе масофаи сафари худро тайи қунад, магар бар ҷое оташ афрӯхта, дар равшани он чӣ қадар масофаро тайи ҳоҳад кард ва он оташ то куҷо равшани дода мавтонад? Охири кор он оташ ҳам ҳомӯш мегардад ва он мусофири дар торикини шаб раҳгум мезанад.

Таъвили ин тамсил он аст, ки барои аҳли наҷот нуру маърифати имоми ҳайю ҳозир ба мисли он чароги мӯъчиzonai барқии дастие аст, ки уро қадом ҳавон бад, боришту ҳодисоти замона, мухолифату душманӣ ҳаргиз ҳомӯш карда наметавонад. Зоро ин нури муқаддас ва муборак-нури азаливу абadiи Ҳазрати зулҷалол в-ал-икром ва расули барҳақи он аст, ки бо ҳар китоби осмонӣ ва ҳар пайғамбар мавҷуд буд ва баъди Он ҳазрат ҳам ба ҳамон шаъну азamat барои ҳамеша мавҷуд ва ҳозир аст, то ки дар равшани он ҳидояти роҳи рост ҳосил шуда битавонад. Ба гайри ин тавассути ин нури ҳақиқӣ барои ҳусули ҳидоят он чӣ саъӣ ҳам карда шудааст, мисоли он дар оян мазкураи боло ба тарзи ҳикмат баён шудааст.

Нури ҳидоят ва зулмати гумроҳӣ. Дар сураи Ал-Бақара (2), оян 257 чунин иршод аст: “Аллоҳ, валийилю-л-лаъина оману юхриҷухум мин аз-зулумоти ила-инури вал-лаъина кафару авлиҷҳум ат-тоғуту юхриҷунаҳум мин ан-нури ила аз-зулумоти, улонка асҳабу-инори ҳум фико холидуна”, яъне: “худо корсози мӯъминон аст, берун меорад эшонро аз торикиҳо ба сунӣ равшани. Ва ононе ки кофиранд корсозони эшон бутонанд, берун меоранд эшонро аз равшани ба сунӣ торикиҳо. Ин ҷамоъа бошандагони дузаханд, эшон дар он ҷо ҷовидонанд”.

Матлаби хуносай он ин аст, ки дар дунё аз як тараф зулмати гумроҳӣ ҳамеша вуҷуд дорад, аз тарафи дигар нури ҳидоят низ ба таври ҳамеша мавҷуд аст. Агар чунин намебуд ва дар дунё абрӣ сиёҳи куфру залолат галаба медошт ва аз имону ҳидоят қадом офтоб намебуд, он худ аз ҷониби қонуни қудрат бар сокинони аҳли дунё зулму ситами бисер мебуд.

Китоби равшан. Дар суран оли Имрон (3), оян 184 таъкираи нур ба унвони “ал-китоб ал-мунир”, яъне “китоби равшан кардашуда” омадааст. Матлаби он ин аст, ки китоби ҳақиқӣ ва рӯҳонӣ дар ҳайсият нури воҳиди Расули акрам(а) ва имоми барҳақ (а) аст, ки китоби нотиқ, яъне китоби сухангӯ аст. Ин нур ҳамчун китоби равшан, яъне нури инсони комилро ба номи таъвил ё ҳикмат ҳам мавсум карда шудааст (мулоҳиза шавад: китоби “Ваҷҳи дин”, ҳиссаи аввал, с.64-65). Таъвило китоби равшан дар ин маъни гуфта мешавад, ки ў бар мақоми аъълатарини рӯҳоният ва дар олами қашғу мушоҳида ҳақонқ ва маъорифи мавҷудотро возеху равшан карда, нишон медиҳад ва мефаҳмонад. Е ба тарзи дигар гӯем, ҳамон нуре ки дар зоти ақдаси имоми олисиғот мавҷуд аст, рӯҳи зинда ва сухангӯи Куръони пок аст, ки дар он аз таъвили амалии Куръони ҳаким лубби лубоби як дунёи васеъ гунҷонда шудааст.

Чунончи пирони номвар ва бузургони мо дар натиҷаи ибодат ва риёзати фармудашудаи имоми вақт дар дилу димоги хеш он нурро, яъне китоби равшанро ба таври коғи мушоҳида ва мукаммал таҷриба намуданд. Дар натиҷа, онҳоро ҳақиқатҳои зиндаи ҳар ду ҷаҳон маълум шуд.

Нури мубин. Дар сураи Аи-Нисо (4), оян 175 калимаи нури мубин омадааст, ки онро ду маъни аст, яке маънояш нури зоҳир ва маънини дигари он нури сухангӯ аст. Ва дар ин оят ин ҳар ду маъни муносибу мавзун аст, тавре ки дар сураи Ал-Зухруф (43), оян 18 калимаи мубин ба маънини сухангӯй истеъмол шудааст. Пас маълум гардид, ки нури поки имоми атҳар алайҳиссалом на танҳо дар сурати ҷисмонӣ зоҳир ва сухангӯй аст, балки ҳамроҳ бо он дар қайғияти рӯҳонӣ ҳам зуҳури мӯъчиzonia дошта, баёнкунандан қалом аст.

Чунончи дар оян қаримаи мазкураи боло иршоди раббонӣ аст: “Эй мардумон! Яқинан аз ҷониби парвардигони шумо як далел омадааст ва ман назди шумо як нури зоҳир карда мебошам”. Маълум мешавад, ки дар ин ҷо мартабан нубувватро далел ва мансаби имоматро нури мубин гуфта шудааст. Агар дар ин ҷо қадом шахсе бигӯяд, ки мурод аз далел Куръони мачид аст ва ишораи нур ба сунӣ Расули акрам аст, боз аз ин дар натиҷа ҳамон ҳақиқат сабит мешавад. Нури Аллоҳ

таъло хомӯш шудани набуд, аз ин рӯ он нур аз Он ҳазрат(с) дар силсила имомат мунтакиҳ гардиҳ ва, он имрӯз ҳам дар ҷомаи баҷарияти имоми ҳайю ҳозир чилвагар аст ва ҳамеша қоим мемонад.

Нур ва китоби мубин. Дар сурәи Монда (5), оёти 15-16 пайғамбар ва имом алайҳимуссаломро як нур қарор дода ва Куръенро китоби зоҳир гуфтаанд. Дар ин ҷо шояд ин савол шуда метавонад, ки гоҳе нурро ва гоҳе китобро зоҳир ҷаро гуфтаанд³. Ҷавобаш ин аст, ки сифати нур ва Куръон ин аст, ки онҳо аз пахдӯ зоҳир ҳастанд ва аз пахдӯн дигар ботни, яъне шаҳсияти нур ва танзили Куръон зоҳир буда, вале рӯҳонияти нур ва таъвили Куръон ботни мебошанд. Пас ҷое ки дар равшани нур лидан ҳикмати Куръон таълим дода шудааст, дар он ҷо аз Ҷътибори шаҳсият нурро зоҳир гуфтаанд ва баръакси он, ҷое ки ба мадади Куръон маърифати имом ҳосил кардан таъкид карда шудааст, дар он ҷо аз лиҳози танзил китобро зоҳир гуфтаанд.

Мақсади "Таврот". Дар сурәи Монда (5), оян 44 иршиди Аллоҳ таъло аст, ки: "Ҳар онна мо фурӯд овардем Тавротро. Дар вай ҳидоят ва равшани аст. Ва ҳукм меқунанд ба он пайғамбарон, ки минқоди ҳукми шаҳронанд барон яхуд ва ҳукм меқунанд ҳудойпарастон ва аҳбори эҷон ҳама ҳукм мекарданд бо он ҷиҳозӣ он гардонида шудаанд аз китоби худо бар он гувоҳ буданд".

Аз оян маэкураи боло ба таври соғ зоҳир мешавад, ки маншаъ ва мақсади Таврот ҳидоят ва нур буд. Яъне аз Таврот инчунин ҳидоят мақсуд буда, ки аз он роҳи нури маърифат ба даст ояд ва маърифати имоми замон ҳосил шавад.

Аз ин оят ин ҳам маълум шуд, ки аз тарафи худо мақсади муқаррар шудани анбиё, авлиё ва уламо ҳамни буд, ки онҳо мардумонро мутобиқи ҳидояти Таврот ҳукм диҳанд, то ки баъди амал кардан бар ин ҳидоят онҳо ба маърифат дастёб шаванд.

Мақсади "Инцил". Дар сурәи Монда (5), оян 46 иршиди раббонӣ аст: "Ва қаффайно ало осориҳим би Исо иби Марям мусаддиқан лимо-байна йадайҳи мин ат-Тавроти ва отайнаху -л-Инцила фиҳи ҳудаи ва нурин ва мусаддиқан лимобайни йадайҳи м:з ат-Тавроти ва ҳудаи ва мавъизатан лилмутақин", яъне "ва аз пас фиристодем барон ин пайғамбарон Исо писари Марямро, бовардоранди он ҷиҳозӣ буд, ки Таврот

аст ва додемаш Инцил, дар вай ҳидоят ва равшани аст ва бовардоранди он ҷиҳозӣ буд, ки Таврот бошад ва ҳидояту панд мутақиёнро".

Аз ин оят маълум гардиҳ, ки он ҷиҳозӣ ве мақсади Таврот буд, ҳамон аз Инцил ҳам аст ва он ин ки инсонҳоро ин тавр қавлу амал ҳидоят кунад ва таълим диҳад, ки онҳо аз он нури имоматро мушоҳида карда, маърифат ҳосил карда битавонанд.

Дар оҳир, ин оят ва ин фармони ҳаққ таъло, ки Инцил барон парҳезгорон ҳидоят ва насиҳат аст, далели равшани ин ҳақиқат аст, ки бар ҳидоят ва насиҳати Инцил сирф ҳамон мардумон амал ҳоҳанд кард, ки аз тамоми агрози нағронӣ ва агрози дунیавӣ ҳештанд ҳифозат медоранд, то ки зареаи ҳидоят нури имоматро мушоҳида карда битавонанд ва онро шинохта битавонанд, ки мақсад ва маншай ҳар як китоби осмонӣ ҳамин аст.

Мақсади "Куръони ҳаким". Дар сурәи Монда (5), оян 47 фармони руббулизват аст, ки: "Ва аизалҳо илайка ал-китоба билҳаққи мусаддиқан лимобайна йадайҳи мин ал-китоб ва муҳайминан алайҳи фаҳқум байнаҳум бимо аизала Аллоҳ", яъне: "Ва Фурӯфиристодем ба сӯи ту Китобро ба ростӣ бароваранди он ҷиҳозӣ вай аст аз китоб ва нигаҳбон бар вай. Пас ҳукм, кун дар миёни эшон бо он ҷиҳозӣ овардааст ҳудо". Агар оддитар карда гӯем, ҳаққ таъло мефармояд, ки ман ин китобро -Куръони мачидро, назди шумо фиристодаам, ки худ ҳам аз садоқат мамлӯ аст ва қабл аз вай он ҷиҳозӣанд, онҳоро тасдиқ менамояд ва муҳофизи он китобҳо ҳам аст. Боз шумо дар миёни онон мутобиқи он китоби Фиристодашуда ҳукм намоед".

Ҳоло дар ин ҷо савол пайдо мешавад, ки Куръони мачид ҷиҳозӣ китобҳои моқабли ҳешро тасдиқ менамояд ва дар қадом маъни ҳофизи онҳо аст?

Ҷавоб: Он ҷиҳозӣ китобҳои моқаблӣ буд, аз Куръони мачид низ ҳамон мақсад аст. Зеро ки мавзӯъоти бунёдӣ ва таълимоти усулини Куръони пок ҳамон аст, ки аз Таврот, Инцил ва гайра буда. Ба ин тарз Куръони пок инчунин амали китобҳои моқаблӣ тасдиқ кард, ки аз он изофа ягон тасдиқи дигар шуда наметавонад.

Акнун инро бигӯед, ки Куръон дар қадом маъни

муҳофизи китобҳои осмонии моқабл аст³. Бояд донист, ки дар кутуби самовии моқабл он чӣ ҳақонқ ва маъориф баён шудаанд онҳо бакуллӣ дар зоҳиру ботини Куръони пок маҳфуз ҳастанд. Лизо, аз ҳар дуи он суханон, ки Куръони пок китобҳои моқабли самовиро тасдиқ мекунад ва муҳофизи онҳо ҳам аст, ин натича мебарояд: Тавре ки мавзӯи хусусии Таврот ва Инҷил ҳидоят ва нур аст, ҳамин тавр мавзӯи Куръони ҳаким ҳам ҳидоят ва нур аст. Чунончи дар сураи Нур (24), оян 35 бар ин фармони илоҳӣ андаке гавру фикр шавад, ки иршод шуда аст: “Аллоҳу нуру -с-самовоти вал-арзи масалу нуриҳи к-мишкотин фиҳо мисбоҳун, ал-мисбоҳу фи зуҷоҷатин аз-зуҷоҷату қаанинаҳо кавкабун дурриюн, нувқаду мин шаҷаратин муборакатин зайдунатин ло шарқиятии ва ло гарбиятии йақоду зайдуҳо нӯзину ва лав лам тамсасху норун нурун ало нурии наҳдии Аллоҳу линуриҳи ман йашоъ ва йазрабу Аллоҳу ал-масала линноси ва Аллоҳу бикулли шайъин алӣ”, яъне “Худо нури осмонҳост ва замин. Достони нури вай дар қалби мусалмонон, ин аст монанди тоқе ки дар он ҷароғ аст. Он ҷароғ дар шиша аст. Он шиша гӯё ситорон дураҳшанда аст. Афруҳта менавад аз равғани дарахте бо баракат, ки иборат аз дарахти зайдуни аст. Ба самти машриқ нарӯяд ва на ба ҷониби магриб рӯяд. Наздик аст, ки зайди вай равшани бидиҳад, агарчи нарасида бошадаш оташе. Равшани бар равшани аст. Роҳ менамояд худо ба нури худо ҳар киро ҳоҳад ва баён мефармояд худо достонҳо барои мардумон. Ва худо ба ҳар чиз доност”. Аз ин чунин бармеояд, ки ҳаққ таъоло онро ки ҳоҳад ба тавассути Куръон, пайгамбар ва имоми замон (ки ин муқаддасон заройен мусбати ээнид ва ҳидояти илоҳӣ ҳастанд) ба шинохти нури муқаддас ва мубораки хеш дастрасӣ медиҳад. Пас маълум гардид, ки монанди Тавроту Инҷил асли мавзӯи Куръони мачид ва мақсади аълои он ҳидоят ва нур аст.

Нур дар муқобили зулмат. Дар сураи Ал-Анъом (6), оян 1 иршод аст ки: “Алҳамдуллаҳ ал-лази ҳалақа -с-самовоти вал-арза ва ҷаъала аз-зулмоти ва-и-нурा Ҷумъ ал-лазина қафару бирабиҳим йаъдилуна”, яъне ситониш он худойрост, ки о арид осмонҳо ва замин ва пайдо кард торикиҳо ва равшани. Боз коғирон бо парвардигори хеш баробар мекунанд”.

Дар ин оян муқаддаса таърифи Аллоҳ таъоло бар

ин бино карда шудааст, ки у осмонҳо ва дар зери онҳо заминро пайдо намуда ва зулмотро низ пайдо кард, магар дар муқобили он нурро муқаррар фармуд. Матлаб аз он ин аст, ки Аллоҳ таборак ва таъоло олами динро пайдо намуд, ки монанди ин қониноти зоҳирӣ дар ҳуд осмон, замин, нур ва зулмат дорад. Ва нурро ин аҳамият аст, ки агар он набошад, пас олами дин несту нобуд мешавад. Тавре ки ин ҳақиқатро ҳамагон медонанд, ки агар дар васати ин қониноти моддӣ ин оғуғоби ҷисмонӣ набошад, пас ҷаҳон дарҳаму барҳам шуда, фано мешавад. Зеро қиёму низоми ин олам муниҳасир бар оғтоб аст. Ва таври кулӣ, ҳамин тавр, қарору суботи олами дин бар нури имомат дору мадор дорад, ки оғтоби ҷаҳони дин аст.

Нур ва ҳидоят. Дар сураи Ал-Анъом (6), оян 92 фармуда шудааст: “Ва мо қадару Аллоҳа ҳаққа қадриҳи из қолу мо анзала Аллоҳу ало баширин мин шайни қул ман анзала -л-китоб ал-лази ҷоа биҳи Мусо нуран ва ҳудан линноси таҷъалунаҳу қаротиса тубдудаҳо ва тухфуна қасиран”, яъне “ва сифат накарданд яҳуд ҳудоро ҳаққи сифати ў, чун гуфтанд: “Фуру нағиристода аст ҳудо бар ҳеч одамӣ ҷизе”. Бигу фуруғиристода китобе ки овардааст ўро Мусо ва равшани ва ҳидояти мардумонро мегардонид ўро, ду қисм варақҳо ошкоро мекунед онро ва пинҳон мекунед бисёнеро”.

Дар ин оян қарима мутааллиқ ба рӯҳи зиндаи китоби осмонӣ бисёр ҳақиқатҳо ва ҳикматҳо пӯшида аст, ки барои фаҳмидани он аз ҳақиқат ва қайғияти ваҳйю илҳом оғоҳӣ доштан шарти зарурӣ ва лозим аст, чунончи вадӣ ва танзил дар сурати як рӯҳи зинда ва нури илмӣ воқеъ мешавад, ки ўро нузули рӯҳ ӯл-қудс ё рӯҳ ӯл-амин гӯянд. Ҳамчунон ин нури ақл бо дониш ва рӯҳи илм бо ҳикматро, ки аз аҷонибу гароиб, қаромоту мӯъҷизоти бешумор мамлӯ аст, дар маънни ҳақиқӣ китоби осмонӣ гуфта мешавад, агарчи аз забони мубораки пайгамбар ва қалами котиб гузашта, бар қоғаз ба сурати таҳрир наомада бошад.

Ба хотир бояд дошт, ки баъди омадани китоби осмонӣ дар таҳрир ҳам, било каму кост, бар сурат ва ҳолати аслии ҳуд дар рӯҳонияти азимушашаъни пайгамбар ва имоми олмиқом барои ҳамеша барҷоӣ ва қоим мемонад. Ва ҳамин китоб нури зиндаи имом алайҳиссалом ва ҳидояти ҳақиқӣ гуфта мешавад.

Бояд донист, ки мавзӯи китоби ботинӣ аввалан нур ва баъд ҳидоят аст за мазмуни китоби зоҳирӣ авал ҳидоят ва баъди он нур аст. Маънни он ин аст, ки баъди нури муқаддаси имом роҳи ҳақоқӣ ва маорифи Куръон ба даст меояд ва аз ҳидояти илму ҳикмати Куръон то маърифати нури имом дастрасӣ ҳосил шуда метавонад.

Нур ба даст ояд, гӯё зиндагии абадӣ ба даст омад. Дар сурани Ал-Анъом (6), оян 122 иршоди парвардигори олам аст, ки: "Оё касе ки мурда буд, пас зинда соҳтемаш ва пайдо кардем барои ӯ нуре ки меравад бо вай миёни мардумон, монанди касе бошад, ки сифаташ ин аст, ки дар торикиҳо нест, беруноянда аз он. Ҳамчунин ороста "карда шуда аст дар назари кофирион он чӣ мекарданد."

Ҳикмати ин оян муқаддаса он аст, ки мурод аз мурда ҷоҳил аст. Маънни зинда кардан ва ё таъвили зинда кардан — додани илми ҳақиқат, маънни нур - муқаррар кардани маърифати имоми барҳақ. Ҳусули муқаррар кардани маърифати имоми барҳақ, нур ва зареаи нур дар мардумон гардиш кардан, - ишора бадон аст, ки барои ҳамеша зинда шудан ва дар рӯҳонияти мардумон дохил шудан аз ҷониби худои таъоло муқаррар шудааст.

Пайравии нур баъди Расул. Дар сурани Ал-Аъроф (7), оян 157 ин иршод аст, ки: "...Пас имон оред ба худо ва пайгамбари ӯ, ки набии оммии ўст, он ки тасдиқ менамояд худоро ва суханони ўро ва пайравӣ кунед ўро, то бувад, ки шумоғ роҳёб шавед .

Ҳикмати ин оян муқаддаса он аст, ки мӯъминин бо овардани имон ва мадад намудани Расули акрам(с) бар овардани имон ва мадад намудани Расули акрам(с) бар Ҳамони маҷид ҳам имон меоранд, ҷаро ки рисолати Расул(с) дар сурати Куръон аст ва аз он ҳаргиз ҷудо нест. Ҳоло омадем ба саволи нур.

Онро ки мӯъминон пайравӣ менамоянд, дар асл нури имомат аст, зеро ки даври исломӣ ба ду ҳисса тақсим мешавад. Дар ҳиссаи аввал аҳди нубувват аст, ки тааллуқи зиёдатари он ба умури танзили аст ва дар ҳиссаи дигар асри имомат аст, ки дар он аксари умур таъвили пеши назар мебошад. Пас ҳамин сабаб аст, ки мӯъминон дар замони танзил итоати пайгамбар менамоянд ва дар замони таъвил итоати имом менамоянд.

Бояд фаҳмид, ки дар ин оян карима, баъди итоати

Расули акрам(с) он чӣ ки зикр мешавад марбут ба нури имомат аст, дар он ин пешгӯй аст, ки баъди Он ҳаэррат(с) торикии гафлат ва ҷаҳолат мунташир шуданист, ки онро фақат нури имоми атҳар дур карда метавонад.

Кӯшиши ноком бархилоғи нури илоҳӣ. Дар сурани Ат-Тавба (9), оян 32 иршод аст: "(Онҳо) меҳоҳанд, ки фурӯ нишонанд нури худоро ба даҳони худ, ва қабул накунад худо, илло он ки тамом созад нури худро, агарчи ноҳуш шаванд кофириён".

Аз ҳикматҳои ин оян карима яке он аст, ки кӯшиши нокоми ҳомӯш кардани нури илоҳиро он шаҳс мекунад, ки онро надонад ва ба-дон душмани кунад, ҷаро ки нури Аллоҳ таборак ва таъоло дар шакли нури Ҳазрати Исо(а) ва Ҳазрати Муҳаммад(с) дар либоси башарӣ дар назди мардумон ҷоҳир аст. Муҳтасар ин ки бо пайгамбар ва имом аланҷимуссалом душмани доштан бидуни ҷаҳолату иодонӣ ҷизӣ дигаре набуда ва на имкони ҷизӣ маъқул ба даст овардан аст, балки баръаҳс дар ин муҳолифат ҳамаи ҷиз аз даст меравад. Зеро ки дар дунё қадом ин тавр коғир будан муҳол аст, ки ӯ аввал худоро қабуҷ кунад, баъд аз он мутааллиқ ба ҳастии нур бовар кунад, ки нури худо ҳамин аст ва баъд барои ҳомӯш соҳтани он кӯшиш намояд.

Итмоми нур. Дар ин ҷо як саволи муҳим ин аст, ки худованди таъоло нури худро чӣ тавр икмол менамояд? Оё нури он ба таври азаливу абадӣ дараҷаи камол ва тамомро надорад?

Ҷавоб: Бидуни шак нури худо аз ҳамеша тамом ва комил аст ва финағсиҳӣ ҳаргиз қадом камне надорад. Лекин дар олами дин мутобиқи маслиҳати худо ҷанд адвор муқаррар мебошанд. Аз онҳо дар ҳар давр нури муқаддас ва мубораки худованди қарим зареаи илму амал як таъодди қасири рӯҳҳон покро бо худ якҷо менамояд. Пас бо эътибори танвири арвоҳ иршод аст, ки Аллоҳ таъоло нури худро пурра мекунад.

Ваҳдати нуронин офтоб ва маҳтоб. Дар сурани Юнус (10), оян 5 ин иршод аст, ки: "Ӯ (Аллоҳ) он аст, ки соҳт офтобро дураҳшанд. ва моҳро равшан", ки аз эътибори ҷисм ду ва аз лиҳози равшанӣ якеанд. Ҳамин тавр пайгамбар ва имом дар ҷисмоният ду ва дар рӯҳоният яке ҳастанд. Ҳамчунон дар даври имомат имом ва ҳуҷҷати аъзам (боб) офтоби илми дин ва

маҳтоби олами динанд, ки зоҳирӣ ташон чудо-чудо ва ботиният яке аст.

Як ҳикмати таъвилии ин оян муқаддаса ин ҳам аст. ки аз офтоб ва маҳтоби зоҳирӣ аҳди дунё солу моҳ, ҳафтаву рӯзро ҳисобу шумор мекунанд. Ҳамин қисм аз офтобу маҳтоби ботинӣ, ки пайгамбару имом ё ки имому боб ҳастанд вақти дин ийёр шуда, марҳалаҳои он маълум шуда метавонад.

Торикий ва нур. Дар сураи Раъд (13), оян 16 иршод шуда, ки: "Бигу: "Оё баробараст нобино ва бино? Нене, оё баробараст торикиҳо ва равшани?".

Дар ин ҷо Ӯръони ҳаким дар забони таъвили маҳсуси хеш ба тарафи ин ҳақиқат таваҷҷӯҳ медиҳад, ки он шахсе ки аз ҳақонку маорифи дин кур аст, яъне бенасиб аст, ҳаргиз ҳампояи он шахсе ки ба ҷаҳони басират ва дидай дил навозиш гардидааст, буда наметавонад ва на торикии қуфру ҷаҳолат ҳамсавияни анвори ирфону имон мебошанд.

Зарур аст, ки бидонем, ин нобиной ва биной ба дили инсон мутааллиқ аст, ҷуноне ки дар сураи Ал-Ҳаҷ (22), оян 46 иршод аст: "Ҳар оина ҳол ин аст, ки нобино намешаванд ҷашмҳо, вадекин нобино мешаванд он дилҳо, ки дар синаанд". Пас маълум гардид, ки зулмоту нури рӯҳонӣ ба ҷашми дил тааллуқ доранд на ба ҷашмҳон сар.

Китоби пайгамбар ва нур. Одат ва суннати Аллоҳ таъоло ин аст, ки ӯ вақте ки бихоҳад, китоби осмониро бар пайгамбари мунтаҳаби хеш нозил мефармояд, то ки он пайгамбар зареи ин китоб мардумонро аз гафлату торикиҳон ҳудоношиносӣ берун оварда, ба ҷониби нури имомшиносӣ раҳнамун созад. Боз пас аз он ба ҳукми ҳудо, он пайгамбар дар даври муқаммали хеш ба василаи он нур, яъне тавассути имом мардумонро ба сүи Аллоҳ таъоло ҳидояти роҳи рост менамояд, ҷуноне ки Аллоҳ таъоло ба Он ҳазрат (с) фармуд: "Ин китобест, ки фурӯ фиристодем онро ба сүи ту, то берун орӣ мардумонро аз торикиҳо ба сүи равшани ба ҳукмӣ парвардигори эшон, ба сүи роҳи ҳудои голиби сутуда" (Сураи Иброҳим, оян 1).

Ҳодӣ ва нур. Дар сураи Иброӯҷм (14), оян 5 таълими муқаддаси ин матлаб омада, ки: "Ва ҳар оина фиристодем Мусоро ба нишонҳон ҳуд ва гуфтем, ки берун ор қавми ҳудро аз торикиҳо ба сүи равшани. Ва

панд дех эшонро ба рӯзҳои ҳудо. Ҳар оина дар ин нишонҳо аст ҳар шикебо (ва) шукргузорро".

Дар ин таълими Ӯръони пок ин ҳикмат пинҷон аст, ки вақте ки дар ин дунё аз рӯзи бинои он, аз як ҷониб торикии қуфр ва ҷаҳолат диде мешавад, боз аз сүи дигар доим ул-вақт нури имону иқон мавҷуд аст. Лекин одат ва фитрати мардум ҷунон аст, ки онҳо ҳудашон аз ин зулмот баромада, дар нур доҳил шуда наметавонанд. Аз ин вақҳ Аллоҳ таъоло нишонҳон ҳудро дода, ба ҳайсияти пайгамбар ё имом ҳодиеро муқаррар мефармояд, то ки мардумон ҳодии замонаашонро бишносанд ва мутобиқи ҳидояти он торикиро тарқ гуфта, ба роҳи нур рафта битавонанд.

Дар ин ҷо ин саволе ба вуҷуд меояд, ки дар ин зикр роҷеъ ба Мусо он чӣ нишонаҳо гуфта шудаанд, онҳо барои тамоми мардум ҷаро умумӣ намебошанд ва сабаби он чӣ аст, ки ин нишонаҳо сирф барои сабру шукркунандагон маҳсус ҳастанд?

Ҷавоб ин аст, ки аз сабру шукр қардан дидай дил равшан мешавад, то ки аз мушоҳидони нишонаҳои Аллоҳ таъоло мақсаду маншон он маълум шуда битавонад ва нури он, яъне маърифати имоми замон ҳосил қунад. Ҷаръаҳо он шахсе ки ба амрози ҳудгаразӣ, нағсоният, бесабрӣ ва ношукрӣ гирифтор ҳуда бошад, пас дар ҷашми басирати он пардан гафлат меафтад ва аз ин сабаб ӯ нишонаҳои Аллоҳ таъолоро диде наметавонад, минчумла он чӣ ки дар китоби самовӣ омадааст ё ҳамроҳи пайгамбар мебошад.

Нури имоми замон китоби равшан аст. Дар сураи Ҳаҷ (22), оян 8, парвардигори олам фармуда аст, ки: "Ва аз мардумон касе ҳаст, ки гуфтугӯ мекунад дар шаъни Аллоҳ багайри дониш ва баганри ҳидоят ва багайри китоби равшан".

Таъвили ин таълими самовӣ он аст, ки ҳеч ягои шаҳс бидуни маърифат ва шинохти имоми замон (а) дар бораи маърифати ҳудон таъоло баҳс қарда наметавонад, зеро ки доъни илм, ҳуччати ҳидоят ва имом-китоби равшан ҳудашон мебошанд. Ҳоло он қи доъя бар маротиби илмуляқин, ҳуччат бар маротиби айнуляқин ва имом бар маротиби ҳақуляқин мебошанд.

Далели ин ҳақиқат он аст, ки доъя аз илмуляқин мардумонро даъват қарда, ҳаволаи ҳуччат менамояд. Ҳуччат онҳоро аз айнуляқин ҳидоят қарда, то

маърифати нуронии имом мерасонад ва имом аз китоби равшани нурашон барон онҳо тамоми ҳақиқатҳои зоҳирӣ ва ботинии мавҷудотро возеҳу равшан месозад.

Нури коннот. Дар сурәи Нур (24), оян 35 фармудаи ҳақ таъоло аст, ки: "Худо нури осмонҳост ва замин. Достони нури вай дар қалби мусалмонон ин аст монанди тоқе ки дар он ҷароғ аст. Он ҷароғ дар шиша аст. Он шиша гӯё ситорон дурахшанда аст. Аффрұта мешавад аз равғани дарахте бобаракат, ки иборат аз дарахти зайдун аст, ба самти машриқ нарӯяд ва на ба ҷониби магриб рӯяд. Наздик аст, ки зайди вай равшаний бидиҳад, агарчи нірасида бошадаш оташе. Равшаний бар равшаний аст! Роҳ менамояд худо ба нури худо ҳар киро ҳоҳад ва баён мефармояд худо достонҳо барон мардумон. Ба худо ҳар чиз доност".

Ҳикмат ва таъвили оян мазкуран боло ин аст, ки нури Аллоҳ таъоло дар сурати рушд, ҳидоят, илм ва ҳикмати зоҳириву ботинӣ мавҷуд аст, ки аз вучуди мубораки имоми ҳайю ҳозир тулӯй намуда, осмонҳои ҳудуди рӯҳонӣ ва заминҳои ҳудуди ҷисмониро мунаvvар менамояд. Ин нур ба хонаи ҳикмат (яъне ба хонаи нубувват ё имомат) тааллук дорад, ки афроди хоси он аҳли байт гуфта мешаванд, ки барон ин нур дараҷаи тоқ (яъне ҷароғдон)-ро доранд. Асолати хонадонӣ ва мартабаи илмии Он ҳазрат(с) бар мисоли қандил аст, ки монанди як ситорон пурҷилое аст, ки дар байни он ҷисмонияти имоми атҳар гӯё зарфи он ҷароғи мӯъҷизона аст. Рӯҳонияти имом алайҳиссаломро ба равғани зайдун ташбех додааст. Матлаб аз дарахти зайдун хонадони поки Ҳазрати Муҳаммад ва ҳазрати Иброҳим аст. Дар равғани ин ҷароғи нағси кулл ва аҳли кулл, яъне аҳли ҳамарас ва рӯҳи муқаддаси имом ба монанди шамъ ва шӯъла аст. Маънни оташ таъиди мӯъҷизона ва матлаби "нур болон нур" ин аст, ки баъди як имом омадани имоми дигар давом дорад.

Ба ҳамин тарӣ, аз шӯълаи аҳли ҳамагирни имом он ҷиравшаний ҳидоят мебарояд, у тавассути ҳудуди рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ дар зоҳир ва ботинӣ коннот ва мавҷудот мунташир мегардад, то ки аз он роҳи ҳастӣ ва бақон осмон, замин, аносир, ҷамодот, ҷабботот, ҳайвонот ва инсон соҳта шавад ва ҳар як аз маҳлуқот ва мавҷудот мутобики салоҳият ва қобилияти хеш ин ҳидоятро ҳосил карда метавонад.

Далонли мухтасари он ҳақонқ. Аллоҳ таъоло зоти поки худро нури осмонҳо ва замин қарор додааст. Маънни он ҷалла шаънаҳу равшаний ҳидояти умумӣ, пастиву баландии ин коннот аст. Яъне нури худои таъоло осмон, замин ва ҳар ҷизро аз торикии нестӣ бароварда, дар равшаний ҳастӣ овардааст ва сирф ҳамин ҳам нест, балки ҳамагуна ҳаракоте ки дар осмонҳо, сайёраҳо ва дар аносир диде мешавад ва ҳамаи ин ҷизҳое ки ба тарзे қарор гирифта ҷобаҷо шудаанд, сабаби аслии ҳамаи он раҳнамоии нури Аллоҳ таъоло аст. Ҳамчунон дар тамоми кувватҳои ҳифозатӣ, таҳлиқӣ ва тақвиии ин коннот ҳидояти нур корфармост.

Маънни ин нури коннотни Аллоҳ таъоло ин ҳам аст, ки дар равшаний нур маърифати он асрори коннот зоҳиран ва ботинан мушоҳида ва мутолна шуда метавонад ва ба таври рӯҳонӣ ё ҷисмонӣ коннот мусаххар карда шуда метавонад. Пас маълум гардид, ки нури худо дар сурати рушд ва ҳидоят, илм, ҳикмат, ақлу дониш аст, на ин ки дар қайғияти қадом равшаний моддӣ.

Вақте ки пеши худо чунин мумкин бошад, ки бар иловани осмонҳо замин ҳам дар равшаний нури худо мустағрақ бимонад, дар ҳоле ки дар рӯи замин ҳар гуна ҷонварон сукунат доранд ва ҳар гуна инсони зишту бад ниҳ дар он шомил аст, пас дар ин ҷи шак шуда метавонад, ки маркази нури он дар зоти олисифоти имоми ақдас мавҷуд аст.

Агар дидори нури Аллоҳ таъоло ва дарёғти маърифаташ номумкин мебуд, пас у мисоли нури худро ба қадом инчунин ҷиз намедод, ки дар дунё назди мардумон зоҳир аст. Вақте ки у мисоли нури худро ба ҷароғи зоҳир додааст, ҳуд сабит мешавад, ки дидори нуронӣ ва маърифати он аз мумкинот аст ва ин сирф ба василаи имоми ақдас мумкин аст.

Агар нури худо дар зоҳиро ботин аз мушоҳидаи қариби бартар ва норасо мебуд, лизо тақозои адду инсоғи ин буд, ки худо нури худро ба офтоб ташбех дидҳад, магар у ин тарз накардааст балки у ташбехи нури худро ба ҷароғи хона додааст. Бинобарон маълум гардид, ки нури поки он дар назди инсонҳост, ки он дар ҷомаи баşарият имоми ҳайю ҳозир, яъне инсони комил аст.

Агар нури худо ҷомаи ҷисмониятро гоҳе бадал

намекард ва монанди офтоб дар зохир ба як ҳол мемонд, боз ҳам дар ин сурат мисоли он ба офтоб дода мешуд ва ба ҷароғ дода намешуд.

Тавре ки барои ин коинот як офтоб аст ва барои хонаро мунаввар кардан ҷароғ аст, ҳамин қисми барои дур кардани торикии инсоният инсонни комил яъне имоми замон мавҷуд аст.

Агар дар назари ақлу дониш ҷаҳолат як қисми зулмоту торикӣ ва дар муқобили он илму ҳикмат нур аст, пас лозим аст, ки ин ҳам дурусту саҳеҳ аст, ки ин нур дар ҷеҳраи илм, ҳикмат, рушду ҳидоят ба дараҷаи атам(м) дар инсони комил мавҷуд аст.

Агар дунё як олам бошад, ҳамчунон дин низ як олам аст. Агар офтоби дунявӣ ҷисми моддист, ки дар он ақлу рӯҳ нест, пас нури олами дин ақлу рӯҳ дорад ва он худи имом(а) мебошад.

Ин ҳақиқат тақрибан назди ҳама мусаллам аст, ки инсон ба таври инфириодӣ як дунёи қӯҷак аст ва дар он аз равшани ҳам аст, ки ба номи ақли ҷузвӣ машҳур аст, ҷунонки тамоми инсонҳо ҳам дар сурати иҷтимоӣ як дунёи азим ҳастанд, ки дар он як нури азимушишаше ҳам аст, ки ўро инсони комил ё ки имоми замон гуфта мешавад.

Вақте ки инсон нигоҳи хешро мустақиман ба сӯи офтоб мутаваҷҷеҳ созад, якбора аз бориши тези зарраҳои равшани фавран ҷашмҳои ӯ хира мегарданд. Билкулл, ҳамин тавр, шахсе ки бар зоту сифоти имоми олимақом табсараву танқид шурӯъ намояд, ҳамоно аз шаҳсияти имом тарҳ-тарҳ ҳаёлот пайдо шуда ва аз ҷашми ақл хира мегардад.

Агар инсон ба ҷои дига ба офтоб дӯхтан аз шевai илми ҳикмат ва аз назари илми табииатшиносии зоҳирӣ ба он назар намояд, албатта роҷеъ ба офтоб ҳақиқатҳои бисёро фаҳмида метавонад ва аз он фоидан фаровон ҳосил карда метавонад. Ҳамин тавр қасе ки ба ҷои бо ҷашми зоҳирӣ дидани имом алайҳиссалом аз ҷашми илму маъrifat дидани ўро саъӣ варзад, лизо ин як саодатмандӣ безурғ аст.

Нуран алонур. Агар мо ин ақида надошта бошем, ки нури имом аз азал дар ҷомаи башарият ин тавр мавҷуд аст, тавре ки дар вақт аст, биноан матлаби "нуран алонур"-ро дӯруст фаҳмида наметавонем, ҷароғ ки дар "нуран алонур" як ҷунун тасаввур аст, ҷуноне ки

як нур қаблан ҳам мавҷуд бошад ва нури дигар баъди он дар вуҷуд биёд ва боз ҳар ду нур бо ҳам якҷо шуда як мешаванд ва ин як ҳақиқат аст. Пас маълум шуд, ки баъди як имом силсилаи мавҷудияти имоми дигар аз ҳамеша давом доштааст ва ин ҷунон як ҳақиқати ҷомеъ аст, ки дар он тамоми ҳақиқатҳо гунҷонда шудаанд.

Вақте ки аз тасаввuri "нуран алонур" ин маълум гардид, ки нур ба зоҳир теъдодан аз як зиёд шуда метавонад, валие аслият ва ҳақиқати он нурҳо ҳамеша бар ягонагӣ барқарор мебошад, ҷуноне ки бар илован офтоб маҳтоб ва тамоми ситораҳо ҳам нури қисми моддӣ мебошанд, магар ин тамоми анвор бар мақоми ваҳдат, яъне дар зоти офтоб яке ҳастанд ва мақсади охирашон ҳам як аст.

Илова бар он як мисоли возехи ваҳдат, якрангиву ягонагӣ ин ҳам аст, ки вақте мо дар қадом макон аз рангҳои муҳталиф ҷанд ҷароғи шишагиро равшан кунем, пас равшанини тамоми онҳо ва рангияти онҳо як мешавад. Ин мисол аз як тараф, аз ваҳдати анвори илоҳӣ аст ва аз тарафи дигар ягонагии арвоҳи мӯъминин.

Аз ҳикматҳои "нуран алонур" яке ин ҳам аст, ки аз ҳама пештар ҷисми муборак ва муқаддаси имом дар вуҷуд меояд, ки нури ҳидояти ҷисмонӣ ва рӯҳонӣ аст ва он дар ин маънӣ нур аст, ки равшанини ҳидояти бунёдӣ ва зоҳирӣ аз баракати ҷисми мубораки имом аст, ки болои он нур рӯҳи нотиҷан имом аст, болои он нур нағси кулл аст ва бар он нур ақли кулл қонӣ аст. Ин шуд маънни нур бар нур.

Нур ва марзои Аллоҳ таъоло. Дар сураи Нур (24), оян 25 таълими раббонӣ аст: "Роҳ менамояд худо ба нури худо ҳар киро ҳоҷад". Матлаби ин он аст, ки ба гайри марзо ва маншай Аллоҳ таъоло ягон инсон онро шинохтан ва пайравии нури он карда наметавонад. Дар ин ҷо аз як тараф ин зоҳир аст, ки нури Аллоҳ таъоло дар дунё ҳамеша мавҷуд аст ва аз тарафи дигар ин маълум мешавад, ки марҳалан ҳидоят ду ҳастанд. Дар марҳалан аввал ҳидояти худост, ки аз пайравии он нури худо мӯяссар мегардад. Дар марҳалан дигарӣ ҳидояти нури худост, ки аз рафткор ва қабули он саломатӣ ва наҷоти абадӣ ҳосил мешавад.

Барои он ки худо нур муқаррар ӣакунад, барои он қадом нур нест. Дар сураи мазкураи боло оян 40 иршод

аст, ки: "Ва ҳар ки надод ўро худо равшанй, пас нест ўро ҳеч равшанй" Аз ин ҷо возех аст, ки муқаррар кардани нур аз ҷониби Аллоҳ таъоло ба ин тавр аст, ӯ ба Расули акрам(с) мефармояд ва Он ҳазрат барои ононе ки марзои Аллоҳ таъоло бошанд нур муқаррар менамояд.

Аз қаронин ин оян муборака возех мешавад, ки инчунин ашхос вуҷуд надоранд, ки онҳоро аъмол набошад. Аъмол худ аст, магар беғонда, зеро ки ҳақиқ аз онҳо пӯшидааст, аз ин сабаб, ки худованди олам барои онҳо нур муқаррар нафармудааст. Пас мисоли аъмоли онол чунон аст, ки дар қадом саҳрое рег бидураҳшад, ки онро одами ташна аз дур об хаёл менамояд. Вале агар дағъатан ӯ қариб омада бубинад, боз ҳам чизе нест, рег асту рег. Е мисоли аъмоли эшон монанди торикиҳои баҳр аст, ки онро мавҷи бузург ба сӯи боло баланд созад, ки бар он мавҷи дигаре торикиҳо ҳамдигарро фаро гирифтаанд, ки агар дар инчунин ҳолат қадом инсон даст бичаспонад, пас дидани он эҳтимол ҳам намебошад.

Офтоб ва маҳтоби олами дин. Дар сурәи Ал-Фурқон (25), оян 61 чунин омадааст: "Бузургвор аст он ки бисоҳт дар осмон бурҷҳоро ва соҳт дар он ҷароғро, яъне офтобро ва соҳт моҳи равшан".

Бояд донист, ки бузургвони ҳақиқия дар чизҳон дуней нест, балки дар чизҳон динӣ аст. Пас Аллоҳ таъоло бисёр бузургвор дар ин маъни аст, ки ӯ олами динро фаро оварда ва осмони рӯҳониятро бо 12 бурҷ таҳия дид, (яъне 12 ҳүҷҷат) ба дар он офтобу маҳтоб соҳт, яъне пайғамбар ва имом дар даври нубувват ва имому ҳүҷҷати аъзам дар даври имомат.

Бурҷҳо агарчи 12 — тоанд, лекин аз ҳисоби ду ҳисса — шабу рӯз ҳамон 12 бисту ҷаҳор мешаванд ва аз ҳисоби манозил бисту ҳашт мешаванд. Бо ин тарз ҳүҷҷатони ҷазоири имом 12 — тоанд, ҳүҷҷатони лайлӣ ва ҳүҷҷатони наҳорӣ 24-тоанд, ки бо ҳүҷҷатони муқаррар 28-то мешаванд.

Китоби мунир. Дар сурәи Луқмон (31), оян 6 иршод аст: "Ва аз мардумон касе ҳас", ки меситонад суханеро, ки барои бозист, то гумроҳ кунад мардумро аз роҳи худо бағайри илм ва тамасхур гирад роҳи худоро".

Дар ин ҷо мурод аз илм дар даври нубувват ҳүҷҷат, матлаб - ҳидояти имом ва маънни китоби равшан Он ҳазрат(с) ҳастанд ва дар даври имомат илм-доъӣ, ҳидоят-ҳүҷҷат ва китоби равшан-имом алайҳиссалом ҳастанд, вақте ки дар дараҷоти таъвили ҳудуди дин ба тақозон замону макон мутобиқат дорад. Инчунин бояд фаҳмид, ки дар даври имомат доъӣ - илмуляқин, ҳүҷҷат-айнуляқин ва имоми замон-ҳаққуляқинанд. Пас ба гайри қабули чунин ҳудуди дин дар иртиботи тавҳид, маърифат, зоту сифоти Аллоҳ таъоло мубоҳисаву мӯҷодила кардан боиси гумроҳӣ аст.

Аз зулмот то нур. Дар сурәи Ал-Аҳзоб (33), оёти 41, 42, 43 иршод шуда, ки: "Эй мусалмонон! Ед кунед худоро, ёд қардани бисёр ва бар поки бихонед ўро субҳу шом! Уст, ки раҳмат меғиристад бар шумо, дуои раҳмат мекунад бар шумо фариштагони ӯ, то бароварад шуморо аз торикиҳо ба сӯи равшанӣ. Ба ҳаст худо ба мусалмонон меҳруbon. Дуои ҳайри эшон, рӯзе ки мулоқот кунанд ба худо "Салом" аст. Ба омода кардааст барои эшон музди нек".

Ҳикмати маҷмӯъни оёти мазкуран боло баёнгари он аст, ки шинохти ҳақиқии нур то он вақт номумкин аст, то замоне ки имони инсон, қисме ки лозим аст, мукаммал набошад. Ва нишонии имон ин аст, ки мӯъмин ба таври қалбӣ, илмӣ, забонӣ зикр худоро ба қасрат менамояд, то он ҷо, ки ӯ доимуззир мешавад, ба сурате ки ин зикр аз масарратҳои рӯҳонӣ мамлу мешавад. Ва ӯ субҳу шом ба забони ҳол ва забони қол покии Аллоҳро баён мекунад, яъне зоҳир, ботин, гуфтор ва кирдори он шаҳс пок мешавад. Вақте ки ӯ субҳу шом дар ҳузури худо гирияву зоря, аҷзу инкисорӣ карда, нафси худро тазкия мекунад, боз дар натиҷа Аллоҳ таъоло ва фариштаҳои он бар инчунин бандай хос раҳмат мефармоянд, ки рафта-рафта аз зоти он гафлат, ҷаҳолат ва торикиҳои маъсият дур мешаванд ва нури воҳиди Набиву Алӣ салавотуллоҳ алайҳум бо мӯъчизоту аҷонботи илмигу ирфонӣ дар дилу димоги он ҷиљвагар мешавад. Ин хосс раҳмати Аллоҳ таъоло сирф барон мӯъминони ҳақиқия маҳсус аст. Дар он рӯзе ки мӯъминони ҳақиқиро дидори рӯҳонии худованди таборак ва таъоло ҳосил мешавад, дар он вақт мӯъмин ба забони ҳол дуои саломатин хеш менамояд, ки ӯ ба таври абадӣ зиндаву саломат бимонад, ки онро Аллоҳ

таъоло манзур мефармояд. Ба тавфиқи илоҳӣ хуносай таъвили оёти мазкуран боло ташреҳ гардид.

Чароги равшан. Дар сурәи Ал-Аҳзоб (33), оёти 44 ва 45 фармони илоҳӣ ин аст, ки: “Эй пайғомбар, ҳар онна мӯристи дар туро гувоҳидиҳанда ва мӯжаддиҳанда ва тарсонандо ва хонандо ба сӯи худо, ба ҳукми ў ва ҷароги равшан .

Аз ҳикмати ин ду оян муқаддаса ин ҳақиқат зоҳир аст, ки дар ин ҷо баъзе сифоти зиндаву доимии Расули Ҷаҳон байни карда шудааст, ки аз далели ин сифоти Он ҳазрат(с) зиндаву поинда собит мешавад. Масалан, вақте ки қабул гардид, ки Он ҳазрат(с) бар аъмоли тамоми уммати хеш гувоҳ ҳастанд, пас маълум мешавад, ки ҳамчун гувоҳ дар ҳамагуна муомила ҳозирӯ мавҷуд мешаванд.

Пас мебояд ғаҳмид, ки ин сифати Он ҳазрат барои ҳамеша зиндаву боқӣ аст ва воқеъан бисерни сифоташон ҳам ҳамин тавр лозавол ҳастанд. Илова бар он ҳушхабардиҳанда ва тарсонанда ҳам бояд наэди аъмоли бандагон ҳозирӯ мавҷуд бошад, то ки накӯкоронро ҳушхабарӣ диҳад ва бадкоронро битарсонад. Ҳамин тавр, як сифати зиндан дигари Набии Ҷаҳон(с) ин ҳам аст, ки эшон ҳоло ҳам, ҳамин тавр ба ҳукми худо, мутобики замона ба ҷониби роҳи ҳақ даъват менамоянд, ҳамон тавре ки дар аҳди нубувват мутобики шароити он вақт даъват мекарданд. Маъни он ин аст, ки даъвати ҳузур ба таври ҳамеша тобеъи ваҳин илоҳӣ буд, ки натиҷа ва лозим будани он сирф тасдиқи ин амр аст, ки нури муқаддаси Гайнамбар(с) дар башарияти имоми замон ҳайю ҳозир аст.

Ҳамин мисол дар ҷароги равшан ҳам аст, ки ин ҷароги поки нури худо бояд ҳомӯш карда нашавад ва дар сифати он қадом камӣ ва завол бояд ки наояд. Ҷунончи дар Қуръони ҳақим чой-чой ин иршод шудааст, ки нури худо як ҳақиқати лозавол аст. Пас ин сифоти ҳама вақт зинда ва доимӣ баъди реҳлати Он ҳазрат(с) сирф дар ҳайсияти нури эшон боқӣ ва барқарор ҳастанд ва ин нури муқаддаси Он ҳазрат(с) дар силсила имомати Мавлоно Али ва оли Али барои ҳамеша қоим аст.

Дар Қуръони майд “Сироҷи мунир” (“Ҷароги равшан”) аз нури нубувват ва имомат як инчунин исми буэурги пурҳикмат ва ҷомеъе аст, ки дар ҳақиқат ва

маъниавияти он қудрат ва мазҳарияти тамоми сифоти асмои Аллоҳ таъоло гунҷонида шудааст. Дар субути ин ҳақиқат сирф ин қадар гуфтан коғи аст, ки Аллоҳ таъоло ба эътибори ҳамон нури ҷомеъсифот, ки аз ҷароги ҳастин инсони комил тулӯъ намуда, олами дин ва дунёи дилро мунаввар месозад, дар сурәи Нур (24), оян 35 мефармояд, ки: “Худо нури осмонҳост ва замин. Ва оstonи нури вай дар қалби мусалмонон ин аст монанди тоқе ки дар он ҷарог аст”.

Агарчи ҳақ субҳонаҳу ва таъоло аз эътибори бечуну ҷаро бархурдор аст ва қадом ҷизе мушобеҳ ва мисли он шуда наметавонад, қисме ки дар Қуръони пок иршод шудааст, ки: “Нест монанди ў ҷизе ва уст шунаво ва бино” (сурәи 42, оян 11).

Зулмат, ҷаҳолат ва нури маърифат. Дар сурәи Фотир (35), оёти 19-26 иршоди раббонӣ аст, ки: “Ва баробар нестанд нобино ва бино; ва на торикиҳо ва на равшанӣ; ва на соя ва на боди гарм. Ва баробар намешаванд зиндагон ва мурдагон, ҳар онна худо мешуниавонад ҳар киро ҳоҳад, ва нестӣ ту шунаванда касеро, ки дар гӯр бошад. Ва нестӣ ту магар тарсонанда”.

Дар ин оёти муқаддаса аз як тараф ақидан саҳеҳ ва аз тарафи дигар таъкидан тақобулии натоҷи назарияни ғалат аст ва дар лисони ҳикмат ғармуда шудааст, ки назарияни ғалат боини курдӣ ва нодонӣ мешавад ва ақидан саҳеҳ сабаби басират ва донишмандӣ мегардад. Курдӣ, яъне нобинони дил, ки натиҷаи он дар сурати ҷаҳолат мебарояд ва моҳасали басирати қалби нури маърифат аст. Дар натиҷаи нури маърифат сояи роҳати рушд ва ҳидоят ҳосил мешавад ва дар торикии ҷаҳолат, баъди оворагардин биёбони сӯзон гумроҳӣ дар пеши рӯй меояд.

Онене ки дар сояи нури маърифат, рушд ва ҳидоятанд, ба таври рӯҳонӣ зиндан ҷовид мешаванд ва онене ки дар регистони залолати сӯzonanда ҳастанд, ба таври нағсонӣ ҳалок мешаванд.

Инҳо, ки дар сояи раҳмат ва ҳидояти илоҳӣ ба таври рӯҳонӣ зинда шудаанд, илму ҳикмати Аллоҳ таъолоро шунинда метавонанд ва он чӣ мардумон дар биёбони гумроҳӣ ҳалок шуданд, онҳо дар қабрҳои нестӣ ва маъдумият фано шуданд, онҳоро суханони илму ҳикмат шунавонда шуда наметавонад.

Мұғызити анбиё, күтуб ва таъвил. Дар сураи мазкураи боло, ояи 25 ириод аст, ки: "Ва агар ба дурғ нисбат кунанд туро, пас ҳар оина дурғ дошта буданд онене ки пеш аз әшон буданд. Омаданд ба-д әшон пайғамбарони әшон ба нишонхон вөзөх ва ба номаҳон илоҳя ва ба китоби равшан".

Аз ин таълими Қуръони ҳаким зоҳир аст, ки ҳамроҳи анбиё алайхимуссалом се қисм чизҳон азимушашын мебошанд. Онҳо мұғызит, китобҳо ва китоби равшан ҳастанд. Лекин дар ин боб як саволи пураҳамият пайдо мешавад, ки бар илован мұғызит ва китобҳон пайғамбәрон "китоби мунир" ("китоби равшан") кадом аст ва ё чи ғиз аст? Зеро аз лиҳози алғози арабия оян карима маънни баёноти мұғызит; зубур - ҷамъи забур аст, ки матлаби он китобҳост ва тарҷуман китоби мунир — китоби равшан аст.

Болотар савол шуда буд, ки китоби равшан кадом аст?

Чүнин савол ҳам шуда метавонад, ки оё он китоби равшан ҳоло ҳам ҳаст ё нест? Ҳоло он ки вай қабл аз Он ҳазрат(с) ҳамроҳи ҷумлаи пайғамбарон ба таври ҳамеша мавҷуд буд?

Ҷавоби содда ва осони ин ҳама саволот ин аст, ки китоби равшан номи нури имомат аст. Он ҳамроҳи пайғамбари охирруззамон ҳам буд ва ҳоло ҳам мавҷуд аст. Ва ҳамин нур ба ҳайсияти ҳикмати болига ва таъвили амалӣ кутуби осмонии тамоми пайғамбарон аст. Зеро ки нури имомат ҳамон нур аст, ки дар он ҷумлаи асрори рӯҳоният ва ҷумлаи ҳақонқу маориф таъвили равшан мавҷуд аст.

Шарҳи садр. Дар сураи ал-Зумар (39), ояи 22 ириод аст, ки: "Оё касе ки күшода кардааст худо синаи үро барои дини ислом, пас у бар равшаний бошад аз ҷониби парвардигори худ, монанди саҳтдилон аст. Пас вой онро, ки саҳт аст дили әшон аз ёд кардан худо! Әшонанд дар гумроҳиву зоҳир".

Ин ояи пок қабл аз ҳама дар шаъни инсони комил, яъне пайғамбари охирруззамон ва имоми барҳақ алайхимуссалом аст ва баъди он дараца ба дараца дар бораи дигар ҳудуди дин ҳам аст. Чаро ки аз ҷониби Аллоҳ таъоло вусъати қалбии ислом, яъне итоат ва нури худо ба васила ва тавассути инсони комил дар ҳудуди дин ҳам алоқадри маротиб ҳосил мешавад. Ва

дар зоти ақдаси инсони комил ин сифот ва дигар тамоми хубиҳо аз ҳамеша ба дарацаи атам мавҷуд аст.

Таълими ҳакимонаи ин ояи мұқаддаса аз шарҳи садр, яъне вусъати қалбия шурӯй мешавад. Ва фармуда мешавад, ки исломро камоҳаққаҳу қабул шуда наметавонад, то вақте ки Аллоҳ таъоло кадом инсонро вусъати қалбия ато нафармояд. Иловатан аз эътибори паҳлүи маънавии лафзи дигари ислом иршод аст, ки агар аз тарафи худо касеро күшодадиля иноят намешавад, биноан аз он шахс итоат ва фармонбардория шуда наметавонад, зеро ки маънни ислом итоат ва фармонбардория аст. Пас аз он фармон аст, ки вақте ки худо дили кадом одамеро боз намудааст, пас ҳамон кас исломи ҳақиқия ё фармонбардориро бачо оварда метавонад. Вақте ки у фармонбардорин ҳодин барҳақро намуда, боз дар дилу димоги он батадриқ нури худо ҷивлагар шуда меравад ва зикри илоҳя худ ба худ ҷорӣ мемонад, ки аз он ваҷҳ дар қалби он риққату нармий пайдо мешавад ва дар натиҷаи он силсилаи ҳидоёти савти мұғызитони Аллоҳ таъоло шурӯй мешавад.

Баръакси ин сурати ҳол, ки дар он ҳақиқи ва маорифи мавҷудоти зинда мавҷуд ҳастанд, дили он мардумоне ки тангу торик бошад, онҳо исломи ҳақиқиро қабул карда наметавонанд, ки аз сабаби он дилашон қонли нури худо шуда наметавонад. Ва на онҳо зикри худоро ҷорӣ монда метавонад. Чүнин мешавад, ки онҳо ба марази рӯҳонии қасовати қалбия мубтало шуда, дар биёбони гумроҳия ва залолат ҳалок мешаванд:

Замин аз нури парвардигори хеш равшан мешавад. Дар сураи мазкураи боло, дар бораи зухуроти муҳталифи нури мұқаддаси парвардигори олам (нури имомат) ба таври пешгүй иршод шуда аст: "Ва равшан шавад замин ба нури парвардигори худ ва ниҳода шавад номан аъмол ва оварда шавад пайғомбаронро ва гувоҳонро ва ҳукм карда шавад миёни одамине ба рости ва әшон ситам карда нашаванд" (сураи Ал-Зумар, ояи 69).

Дар ин ояи мұқаддаса, дар даврони нузули Қуръон, дар бораи нури имомат ва воқеъоти рӯҳония он чи пешгүй шудааст, тааллуқи он ба чаҳор ҳолат аст: рӯҳонияти инфиродӣ, рӯҳонияти иҷтимоӣ ё ки даври рӯҳонӣ, қиёмати инфиродӣ ва қиёмати иҷтимоӣ.

Дар рӯҳонияти инфиродӣ мұғынни ҳақиқия аз нури имомат он чи файзон ҳосил мешавад, мутааллиқ ба он

пешгүни ин ояи карима ба ин тавр аст, ки дар натицаи амал кардан бар ҳидоёти пайгамбар ва ҳидоёти таъвили имоми вақт, замири дили ҳар мұймини ҳақиқә аз нури парвардигори хеш равшан мешавад. Рұхонияти он ба ҳайсияти як китоби зинда гүфтегүн мұғызына менамояд. Рұхқон мұқаддаси пайгамбарон бо мұғызында үшлән вөкөъет дар мушоҳидан рұхонии он меоянд; ҳамроҳи зухуроти рұхонии гувоҳон (яне анвори поки аиммаи атқор) мешаванд ва дар ҳаққи он мұймин ҳамроҳи адлу инсоф файсалада мешавад.

Дар рұхонияти ичтимой нури имомат ин тавр асарапанд аст, ки ин нури Аллоҳ таъоло аст, ки дар он қайғияти ҳидояты ზоҳир үшін баянда Пайгамбар (с) дар силсила имомат тулуғ шуда меравад ва ба-д-он андоза, ки равшани мусалсали илму ҳикматро ба аҳли ин ҷаҳон бахшидааст, давом мейбад. Дар натицаи он як инчунин замонае омаданист, ки дар он дүнёи инсоният, илму ҳунар, ақлу доңиш, шарофат ва ягонагай ба авчи камол мерасад ва он чи бада аст, несту нобуд мешавад. Он вақт ҳақро бар ботил фатҳ ҳосил мешавад ва давр давраи ҳаққ үшін ҳақиқат ҳоҳад буд. Ақонд ва назариети ғалат ба сурати умум ҳаты мешавад. Он чи ақидан вөкөъи, назарияи рост ва саҳеҳ аст, сироф ҳамон қоюм мемонад ва фурут мейбад.

Ин шуд равшан шудани замин аз нури парвардигори он. Матлаб аз замин дар ин чо инсоният аст, ки барои фуюзоти анвори анбиә ва аиммаи ҳар вақт мұхточ аст. Ва ин шуд аъмоли номаҳон мұхталифи ақонд ва назариёт, ки файсада кардани онор қонуни илоҳи дар пешрү мондааст. Дар мавриди ҳозир шудани имомон ва пайгамбарон бояд гүфт, ки аз анбиә ва аимма алайхимуссалом ҳамин як дин буд, ки ба ҷониби он тамоми ҳазарот ба таври ზоҳириву ботини маҳлүқотро даъват дода буданд. Пас дар ин чунин замона рўзи комёбиву фатҳмандии анбиә, аимма, ҳодай ва мұйминони ҳар замона аст, ки пешгүни онро Қуръони ҳаким дар баъзе чо фармуда аст.

Дар ҳар ду ҳолат-инфироди ва ичтимой рұхонияти мазкуран ба номи қиёмат ҳам қабул карда метавонем. Ин тавр қиёмат дар зиндагии инсон ҳам омада метавонад.

Ҳоло савол аз нури имомат ва тааллукі он қиёмат, ки баяни мавти ҷисмоний инсон вөкөъ шуданий аст

меравад, ки дар ҳолати инфироди ҳам аст ва дар сурати ичтимой ҳам, ки мисолҳои он аз тағсилоти мазкуран боло ба даст меояд. Вале дар ин чо аз ин сухан зарур аст ёд шавад, ки дар зиндагии ҷисмоний он чи рұхоният ва ё қиёмат пеш меояд, он қисми ҷуэвій аст. Ва баяни мурдан он чи қиёмати вөкөъи мешавад, он куллі аст. Гараз ин ки он нури имоми атқар мебошад, ки барон равшаний он аҳли уқбо ва сокинини дунё мұхточ ҳастанд.

Асрори азими нур. Дар сурәи Шуаро (26), руқұын охир үшін ҳикмат як мисоли пурмагау чомеъ ин аст, ки бар мақоми аълотарини башарияти покиза چилван дидори нури мұқаддаси Аллоҳ таъоло барои ҷизе мұхиммөт ҳосил мешавад. Магар ҳамроҳ бо ин аълотарин дидор каломи илоҳи мұяссар намешавад. Бале, як ишораи ҳикматогии шуда метавонад: Каломи илоҳи гүё ба дарақати баландтар аз ақиби ҳиҷоб шуда метавонад ва ба дарақати баландтар аз ин каломи раббоний тавассути фаришта вахй мешавад.

Маънни он ин шуд: Дар рұхоният чи қадаре ки силсилаи дароз аст он бар се дарақат мұштамил аст, чунончи дар дарақати баландтар аз ҳама Ҷабраил алайхиссалом вахй меоварад ва ба дарақати баландтар аз он ин нури илоҳи аз ақиби ҳиҷоб камол мефармояд ва дар дарақати баландтарин ҳамаи ин нур дар сурати раҳмония барои чанд сония چилваи хеш нишон медиҳад. Магар дар ин мавқеъи дидори интиҳои калом мұяссар намешавад, вале ба таври чомеъ ишора мешавад.

Пас мутобиқи ҳамон қонун Аллоҳ таъоло аз олами амр як рұҳи азим бар Он ҳаэрлат вахй фармуда буд ва Сарвари коннот қабл аз ин вөкөъа, аз дараочоти интиҳони имон ва китоби осмоний вөқиф буданд. Лекин Аллоҳ таъоло ин рұхонияти Ҳузури акрамро, ки вахй ҳам буд ва рұҳ ҳам, нур соҳт, ки дар равшаний он пайгамбари ҳудо тамоми ҷиз мөденист ва аз равшаний ҳамон нур Аллоҳ таъоло аз бандагони хеш онро ки ҳоҳад ҳидоят мекунад.

Ҳуласаи ин баён он шуд, ки нури имомат дар маънни "авҳайно илайка-рұҳан", на сироф дар ҳайсияти вахй ва Қуръони нотиқ аст, балки як рұҳи азим ҳам аст ва چое ки ҷаъалю нуран иршод омадааст, дар он чо нури имомат барои асрори маҳғии китоби осмоний, яне Қуръони сомит равшаний ҳам аст ва он чи иршод шуда

аст, ки: "наҳди биҳи ман нашоъ мин ибодино". Аз он эътибор зоҳир аст, ки нур ҳамон аст, ки зареаи он Аллоҳ таборак ва таъюл оғизи кабл аз Ҳузури акрам(с) тамоми анбиёро ҳам вахӣ карда, раҳнамои карда буд, ва аз таълими "ва иннака латаҳди ило сироти-л-мустақим" маълум мегардад, ки вақте ки Расули худоро ин нур ҳосил шуда буд, лизо эълониро дар вақти хеш зареаи ҳамон нур роҳи рост ҳидоят кард ва барои ҳидоят мустақбали Ҳузури ашвар(с) ба ҳукми худо имомро муқаррар фармуд, боз нур дар имом мунтақил гардид. Алҳамдулиллоҳ, ин ҳақонқ ва маориф аз лисони ҳикмати Қуръон дар равшанини мушоҳидот ва таҷруbiёти рӯҳонӣ фахмонда шуданд.

Мӯъцизоти нурони. Дар суран Ҳадид (57), ояи 9 дар бораи нур иршоди бори таъюл оғиз: "Ва уст (Аллоҳ таъюл) он ки фурӯ мефиристад бар бандан худ оёти возех, то берун оварад шуморо аз торикиҳо ба сунӣ равшаний. Ҳар оина худо бар шумо баҳшоянда ва меҳрубон аст.

Дар ин ҷо аз ақлу доиниши дар мавриди он ки аз ин торикиҳо як мусалмон ё як мӯъмин бидуни ҳодии барҳақ ба зоти худ баромада наметавонад, метавон фикру гавр намуд ва маълум намуд, ки он торикиҳо қадомҳо мебошанд?

Оё ин сухан дуруст меояд, ки мо бигӯем, ки ин ҳамон торикиҳо мебошанд, ки аз ҷаҳолату нодонӣ ва аз масоили пеҷидаву мутглақи пайдокардан замону макон дар дилу димоги инсон пайдо мешаванд. Зоҳир аст, ки воқеъан матлаби он торикиҳо ҳамин аст. Пас лозим аст, ғи мо ниро ҳам қабул кунем, ки аз ҷаҳолату нодонӣ ва аз торикиҳои масоили нав сирф ба васила ва зареаи имоми вақт (ки тозатарии ҳидоят аст), наҷот ҳосил шуда метавонад, ки аз тарафи Аллоҳ таъюл нозил шуда бошад. Ва инчунин ҳидоят баъди Он ҳазрат(с) сирф ба василаи имоми вақт (а) ҳосил шуда метавонад. Пас ҳамин ҳикмат дар оян мазкураи боло пӯшида аст.

Дар равшанини он адфози мубораки Қуръони ҳаким, ки иршод шуда, ки ў (Аллоҳ) чунин аст, ки бар бандан хеш нишонаҳои возех нозил менамояд, маълум мешавад, ки на сирф як бандан хоси худо (инсони комил) дар ҳар замона мавҷуд мебошад, балки ҳамроҳ бо он ин феъли худо барои ҳамеша ҷорӣ мемонад, ки бар бандан хоси хеш ҳидояти ҳолоти бадалшударо нозил мекунад ва

тақозон адлу инсоғи ҳақиқии худо ҳам ҳамин аст, ки сарчашмаи нури ҳидояти Аллоҳ таъюл дар зоҳиру ботин барои ҳаменга ҷориву сорӣ бошад. Ҷунончи бар Сарвари қоннот(с) дар даврони аҳди нубувват нишонаҳои зоҳирни Қуръони пок (оёт) нозил мегардианд, ки онҳоро нишонаҳои танзилӣ ва зоҳирни ҳидоят мегӯянд. Ва бар имоми барҳақи ҳар замона нишонаҳои ботинии Қуръони ҳаким нозил мешаванд, ки онҳоро нишонаҳои таъвилӣ ё ҳидояти ботинӣ гӯянд, то ки дар рӯзи қиёмат инсонҳои қадом замонаэро ин узр ва баҳона шуда натавонад, ки дар замонаҳои худашон аз ҳидояти Аллоҳ ягон осонтарин зареае мавҷуд набуд.

Агар шумо ба таври зотӣ ҳам ин ҳақиқатро мазид таҳқиқ кардан хоста бошед, ки чӣ тавр баъди нузули муқаммали китоби осмонӣ то замонаи дароз таъвилӣ тадриҷии он нозил шуда меравад ва чӣ тавр баъди омадани ин таъвилӣ муқаммал қиёмат барпо мешавад. Фиҳазо, барои ин бар маънни он тамоми оёти Қуръони ҳаким гавр кунед, ки мутааллиқ ба таъвил ҳастанд. Ҳусусан дар сураҳои 10/29, 12/6, 12/21, 12/100, 12/101, ва аз ҳама бештар дар 8/53 гавр кунед, пас шуморо мутааллиқ ба ин ҳақиқат итминони қалбӣ ҳосил мешавад, ки на сирф таъвилӣ оёти нозилшудаи китоби осмонӣ батадриҷ нозил мешавад, балки дигар бисёрни ҷизҳо ҳам инчунин мебошанд, ки таъвилӣ онҳо баъди арсаи дароз зоҳир мешавад.

Пас бояд фаҳмид, вақте ки аз ҳидояти поқи Имом алайҳиссалавот вассалом аз дили мӯъмини ҳақиқӣ торикиҳи ҷаҳолат ва нодонӣ дур мешавад, боз дар он вақт мӯъцизоти илмӣ ва ирфонии нури имоми олимаком дар дилу димоги он зуҳурпазир мешаванд ва ў ҳамеша дар ботини хеш як дунеи ачибу гарibi илмӣ мушоҳида менамояд. Ин буд нозил кардани нишонҳои возехи Аллоҳ таъюл бар бандан хоси хеш ва берун овардани инсони комил мӯъминонро аз торикиҳо ба ҷониби нури маънифат.

Мӯъминин, мӯъминот ва нур. Дар суран Ҳадид (57), ояи 12 дар бораи рӯҳонияти инфиродӣ, аҳли имон ва нури имомат иршод аст, ки: "Явма тара-л-мӯъминина ва-л-мӯъминоти ясъо нурухум байна айдиҳим ва биаймонҳим бушрокуму-л-явма ҷанногун таҷри мин таҳтиҳо-л-анҳору „холидуна фихо, золика ҳува-л-фавзу-л-азим“ яъне: "Ед кун рӯзе ки бубний

мардони мусалмононро ва занони мусалмононро бо ин сифат, ки мешитобад нури эшон пеши дасти эшон ва ба ҷониби рости эшон, гуфта шавад: "Мужда бод шуморӯ имрӯз!" Шуморост бӯстонҳо, мөравад зери он ҷӯйҳо, ҷовид бошед он ҷо. Ин аст матлабёбии бузург".

Ишораи ҳикматогии оян муқаддасаи боло ин аст, ки дар рӯҳонияти инфиридори ҳар замона ҳам ва дар даври қиёмат ҳам нури поки имоми ҳайю ҳозир ҳамроҳи мӯъминон ва мӯъминот аз сунӣ исশони ба ҷониби рости эшон қалом менамояд. Ва маънни "ясъо" ин аст, ки он вақт манзилҳои бешумори рӯҳонияти аҳли имон дар равшаний ва раҳмони он бо бисер тезӣ тай хоҳад шуд.

Ҳамчунин маънни ин лафз ии ҳам аст, ки нур мутгаалиқ ба дин ва дунёи мӯъминони ҳақиқӣ барои ҳар қисм беҳтариву беҳбудӣ саъӣ меварзад.

Дар ин ҷо албатта ин сухан қобили зикр аст, ки аз эътибороти мухталиф нури мутлақро изофаҳон мухталиф ва нисбатҳои гуногуни мебошад. Яъне дар Куръони ҳаким ғоҳе ин нури покро ба Аллоҳ таъоло мансуб карда, фармуда мешавад, ки "нур аз Аллоҳ аст", ғоҳе "ҷароги равшан" гуфта мешавад. Дар як қисми мағҳумоти алғоз ишора мешавад, ки "нур аз пайғамбар аст". Баъзе оёт ба лисони ҳикмати хеш инро мефаҳмонанд, ки "нур аз имом аст". Ва дар ин ҷо аз оян мазкураи боло зикр аст, ки "нур аз мӯъминин ва мӯъминот аст". Пас мӯъминони ҳақиқӣ бояд бар ин низоми ҷомеъият ва қонуни ваҳдонияти нури муқаддас хуб гавр ва фикр намоянд, ки дар ин қасратнамони нури воҳид чӣ розе ниҳон аст.

Ба ҳар ҳол бояд доност, ки ин нисбатҳои мухталифи нур бар ҷаҳони худ билкулл саҳех ва дуруст ҳастанд ва дар онҳо заррае ҳам шак нест. Иловатан бояд фаҳмид, ки бовуҷуди он изофаҳо нур яке аст ва дар он қадом дуне нест. Пас маънни он, ҳақиқат ва сифоти камолия ҳам ҳамон ҳаст, ки бар он мақом "Аллоҳ нурус-самовоти вал-арз" аст.

Мунофиқин, мунофиқот ва нур. Дар оян 13 сурай мазкураи боло мутгаалиқ ба мунофиқин, мунофиқот ва нури имомат иршоди азиазулқадр аст, ки: "Рӯзе ки гӯянд мардони мунофиқ ва занони мунофиқ бо мусалмонон: "Ба назари шафқат нигаред ба сунӣ мо то равшаний гирем аз нури шумо". Гуфта шавад: "Боз гардед паси пушти хеш, пас бичӯед равшаниро".

Бояд доност, ки мардумони мунофиқ на сирф дар даври қиёмат (даври рӯҳонӣ) бар тараққии рӯҳонии тезрафторашк менамоянд, балки дар ҳар замона аз раҳнамони пурбаракати нури имомат тараққиву комёбии мӯъминонро дид, рӯҳҳои мунофиқин ба забони қол фарёд менамоянд, ки барон худо андаке муаттал қунед, ки мо ҳам дар ҳидояти нури имоми шумо манзилҳои комёбии зоҳириву ботиниро тай намоем. Вале ононро ба забони ҳол ҷавоб дода мешавад, ки "шумо дар роҳи таъриҳ ва ақонд сар аз нав таҳқиқ карда, ба ақиб баргардед. Ва шумо, ки ба он дуроҳӣ омада, домани нури покро тарқ додаед, мутгаалиқ ба он фикр намоед, иштибоҳоти худро эътироф карда, тамоми ақонди худро ислоҳ созед, боз мумкин аст, ки нур ҳосил гардад".

Дараҷаи ҳосил шудани нур. Дар оян 19-и сурай Ҳадид фармони мубораки Аллоҳ таборак ва таъоло аст: "Ва онон, ки имон оварданд ба худо ва пайғамбарони ӯ, он, ҷамоъа эшбнанд сиддиқон ва шаҳидони наzdики парвардигори хеш. Эшонрост музди эшон ва нури эшон".

Дар ботини ин оян қарима ҳикматҳои бисёр азиме пинҷон ҳастанд. Минҷумла як ҳикмати болига ин ҳам аст, ки ба ҷониби ин сухан ишора карда шудааст, ки аз ибтидо то охир имонро бисёр дараҷат аст. Садоқат инҷунин як сифат аст, ки аз комил шудани имон ҳосил мешавад ва садоқатро ҳам маротиби касир мебошад. Вақте ки садоқат ба дараҷаи камол бирасад, пас дар он фурсат, дар марди мӯъмин ҷазабаи ҷиҳод ва шавқи шаҳодат пайдо мешавад ва шаҳодатро ҳам ҷанд маротиб мебошад. Сипас мароҳили аҷру васлат меояд ва аҷро бисёр қисмҳо аст. Ва дар сурати натиҷаи он тамоми хубиҳо, дарвозаи нур боз мемонад.

Ба ҳамин тарик, ҳувайдо гардид, ки аз рӯҳонияти мӯъмини ҳақиқӣ дараҷаи баландтар аз ҳама он аст, ки ҳангоме ӯро мушоҳидон рӯҳафзо ва дидори мӯъчиҳотии нури муқаддас ба мубораки имоми барҳақ(а) мӯяссар шуда метавонад. Ин он мақоми ваҳдат аст, ҷое ки рӯҳҳои мӯъминони ҳақиқӣ ҳамроҳи нури ақдаси имоми ҳақ як мешаванд. Ҳамин сабаб аст, ки иршод шуда аст: он мӯъминони ҳақиқӣ, ки ба худо ва расулони ӯ имон овардаанд, пеши парвардигорашон монанди сиддиқон ва шаҳидон мартаба доранд, яъне ин тавр мӯъминон ба нури асосон ва имомон восил шуда мебошанд, зоро ки

дар лисони таъвилӣ сиддиқонро асосон гӯянд ва шуҳадо номи имомон аст. Дар ин маъни роҷеъ ба шаш пайғамбари нотиқ, ҳар пайғамбари нотикро як асос будааст. Чунончи асоси Ҳазрати Мұхаммади Мұстафо(с) Ҳазрати Мавлоно Имом Муртазо Али(а) буданд, ки эшон на сирф ба таври зотй ва шашей Қуръон ва шариатро таъвил карда, рисолат ва нубуввати Ҳузури акрам(с) -ро тасдиқ қаданд, балки тавассути силсилаи имомати авлоди поки хеш ҳам ин дарвозаи таъвилотро ҳар бор боз намуда, ки аз он барои ҳамеша мартабаи пайғамбарии Он ҳазрат (с) тасдиқ мегардад въ дар пешни назар зарурати ҳамон тасдиқи таъвилӣ, ки аз ҷониби Аллоҳ таъюл ҳамроҳи ҳар пайғамбари нотиқ як сиддиқ муқаррар шуда буд, меояд. Ва маънни сиддиқ тасдиқ кардан мебошад. Ва шуҳадо номи имомон дар ин маъни аст, ки шуҳадо гувоҳонро гӯянд, ки аз он аимман атҳор мурод аст, чунки онҳо силсилавор дар дунёву замона ҳайю ҳозир мебошанд.

Нур сарчашмаи ҳидоят аст. Ба гайри раҳнамой ва мавҷудияти нури муқарраркардан худо ягон хел назарияву мазҳаб аз торикиҳон пурхатари замона гузашта, бар ҳавзи кавсар ворид шуда наметавонад ва на вучуди ибтидои қадом дин бидуни қабул кардани як нури мӯжассами событишуда метавонад бошад. Дар бораи ҳақиқати ин боб дар оёти ҳаштум ва нӯҳуми сураи Ҳадид ин иршод аст, ки: “Ва чист шуморо, ки имон наоваред ба худо ва расули ў; даъват мекунад шуморо ки имон оред ба парвардигори хеш ва ҳар оина аҳд гирифтааст аз шумо, агар ҳастед бовардоронда. Ва уст, он ки фурӯ мефиристад бар бандан худ оёти возеҳ, то берун оварад шуморо аз торикиҳо ба сӯи равшани. Ҳар оина худо бар шумо баҳшояндаи меҳруbon аст”.

Тағсирин ин ояи мутабарика ин аст, ки: “Эй имондорон! Ононе ки дар доиран ислом дохишишуда мебошед, ҳоло аз худо битарсед, яъне дар ниyatҳо, ақвол ва аъмол тақворо мадди назар дошта ва бар Расули худо Ҳазрати Мұхаммад(с) ба таври мукаммал имон биёваред. Яъне мӯъминони ҳақиқӣ тайёр шавед, то ки Аллоҳ таъюл ба зареаи Расули мақбул шуморо аз раҳмати бекарони хеш ду ҳисса ато кунад, яъне васили ҳидояти зоҳирӣ ва ботинӣ пайдо мекунад ва шуморо ин қисм нур, яъне имом муқаррар мекунад, ки силсилаи он

то қиёмат давом пайдо мекунад, то ки шумо ба таври динӣ ва дунявӣ ҳамроҳи замона, манзил ба манзил пешрафт карда битавонед. То он ҷое ки шумо бо саломатӣ бар ҳавзи кавсар ворид мешавед”.

Нури пайғамбар ва имом-нури ҳудост. Дар сисилаи мавзӯъоти ин китоб то он ҷо, ки аз оёти нур он чи ҳақиқи ҳақиқат ба мориф баён карда шуд, аз он бар шумо ин ҳақиқат возеҳу равшан шуда мебошад, ки мазҳари нури муқаддаси ҳудо барон ҳидояти инсонҳо ба либоси башарият дар ин дунё ҳозирӯ мавҷуд аст, ки бидуни мавҷудӣ ва ҳозирин он ҳастиву бақон олами адён қатъян номумкин аст. Як далели равшан ва маҳками ин ҳақиқат он аст, ки ба гайри вучуди офтоб, яъне нури моддӣ вучуди ин конноти моддӣ ва низом барои соате ҳам қоим монда наметавонад, зеро тамоми ин коннот ва дар байни он чизе ки мавҷуд аст, онҳо тамоман аз қувватҳои тақвиинӣ, лабрези офтоб пайдо шудаанд ва ин низоми умумии моддӣ бар тоқатҳои ҳамагирӣ офтоб қоим аст. Ин саросар чизҳо миссли мазҳари нури ҳудост, ки гоҳе ба ҳайсияти пайғамбар ва гоҳе дар сурати имом мебошад, ки аз вучуди азалии мубораки он батадриҷ олами адён пайдо гардид ва аз ҷониби зоти шарифи ҳамон мазҳар тамоми адёно алоқадри маротиб ҳидоят ҳосил шуда меравад. Пас агар ба гарази муҳол дар олами дин ин мазҳар намебуд, боз тамоми адён несту нобуд мешуд. Дар ин маъни иршод шуда аст, ки: “Ва кулла шайин аҳсайаноҳу фи имомин мубин”. Мағхуми он ин аст, ки аз файзи ҳастин нуронии имом ҳар чиз мағқуз аст, ҷаро ки ҳастини муқаддаси он ба ҳайсияти лавҳи мағқуз аст, ки “ҳар ҷизро нури имом иҳота кардааст”. Чунончи дар оян 32-и сураи Ат-Тавба (9), иршод аст, ки: “(Он мардумон) меҳоҳайд, ки фурӯ нишонанд нури ҳудоро ба даҳони худ ва қабул накунад ҳудо илло он ки “тамом созад нури ҳудро, агарчи ноҳуш шаванд кофирон”.

Бояд фаҳмид, ки агар мазҳари нури Аллоҳ таъюл дар олами зоҳирӣ намебуд ва дар олами ботин мебуд, боз дар ин сурат мардумони кофир иродан хомӯш кардани нурро намекарданд, ҷаро ки иродан кофирон сирф ба ҷизҳон зоҳирин ин дунё маҳдудаст. Ва Аллоҳ таъюл ҳам ҳоҳиши ононро тардид карда, инро намефармуд, ки ман нури ҳудро ба дараҷаи камол мерасонам”.

Худо, расул ва нури имомат. Дар сураи Тагобун (64), оян 8 иршоди борӣ таълоо аст, ки: "Пас имон оред ба худо ва расули ў ва ба нуре ки фурӯ фиристодаем ва худо ба он чӣ мекунед, ҳабардор аст".

Аз ин оян карима он чӣ ҳақиқат ба таври соғ зоҳир шудааст, аз он қадом донишманде инкор карда наметавонад, ки дар ин се ҳастии муқаддас чудо-чудо зикр карда шудааст ва батартиб бар он се зоти муқаддас ба хотирин имон овардан фармон шудааст.

Чунончи аз ҳама пештар амр гардид, ки бар Аллоҳ таълоо имон биёваред. Дар таҳти ин ҳукм тамоми суханони нек омадаанд, ки дар иртиботи имон овардан ба худост. Масалан, ҳастии ҳақ таъолоро иқрор кардан, бар асмо ва сифоти имон овардан, бар фариштаҳо, китобҳо ва пайгамбарон имон овардан, ки қабл аз Он ҳазрат (с) дар дунё фиристода шудаанд.

Пас иршод гардид, ки бар расули он, яъне Ҳазрати Муҳаммади Мустафо(с) имон биовар. Дар ин ҳукм тамоми суханони бунёдии мусалмонӣ омадаанд, қисме ки бар рисолат ва нубуввати Он ҳазрат имон овардан, Қуръони покро барҳақ қабул кардан, ислом ва тамоми таълимоти Он ҳазратро қабул кардан ва гайра.

Баъди он ин фармони Аллоҳ таълоо аст, ки "шумо бар он нур имон биоваред, ки ман нозил кардаам". Зоҳир аст, ки ин нури пок аз имомат аст, ки аз азал мавҷуд аст, ки онро Аллоҳ таълоо аз осмони нуронияти нотиқ бар заминни шаҳсияти асос нозил кардааст. Ба алфози дигар ин нур аз зоти волосифоти Он ҳазрат(с) бар ҳастии муқаддаси Ҳазрати Мавлоно Аля мунтақил гардид ва дар силсила имомати авлоди Аля(а) то қиёмат қоим аст. Ва бар ин нури муборак имон овардан он аст, ки аймани тоҳирини силсилаи мазкураро аз ҷониби худо қабул карда шавад. Яъне яқин бошад, ки ин имом аз сүи Аллоҳ таълоо муқаррар шуда ва бар ҳидоёти зоҳириву ботини он амал карда шавад. Ва аз ишораи нур иро донистан мақсад аст, ки дар роҳи дуру дарози инсоният ва мазҳаб қисм-қисм торикиҳо ва зулматҳои гуногун омадани ҳастанд, ки барои он ба гайри нури имомат ҷора нест.

Бояд доност, ки мақсад ва маншии ин оян муқаддаса ҳамин қисм аст, тавре ки дар оян Итоат аст, ки дар он фармуда шуда: "Эй мӯъминон! Фармонбардорӣ кунед худоро ва фармонбардорӣ кунед

пайгамбарро ва фармонравоёро аз ҷинси хеш. Пас агар ихтилоф кунед дар ҷизе, пас роҷеъ кунед ўро ба сүи худо ва пайгамбар (сураи Нисо (4), оян 59).

Боз мубарҳан шуд, ки имоми барҳақро мартабаи амр ва нур, яъне ҳар ду маротиби олийа ҳосил аст, яъне қисме ки худо ва Расул (с) имоми олимақомро соҳиби амр муқаррар фармуданд, ҳамин қисм нур ҳам ба ў супурданд, ҷаро ки багайри нур мутобиқи марзо ва хушнудии худо амру фармон шуда наметавонад ва на аз амру ҳидоят нурро ягон мақсади қалонтаре мебошад.

Нур -- як зикри зинда. Бояд дар хотир нигоҳ дошт, ки мӯъчиза ҳамеша интиҳои ачиб ва гарнб мебошад. Агар он ҷунин намебуд, он мӯъчиза гуфта намешуд. Чунончи баъзе мӯъминин аз як дараҷаи аълон маърифати зоташон аз ин ҳақиқат оғоҳ мешаванд, ки нури имомат на сирф дар зоти ақдаси хеш як ҷаҳони ниҳоят тобонк ва дураҳшанда мебошад, балки он дар ботини ҳар ориф-ҳам як инчунин олами нуронӣ ийёр ва тайёр шуда, дар мушоҳида меояд, ки ақл ва рӯҳ аз он дар дараҷаи кулӣ, қонноти ҳамагир ва ҳамарас аст. Ва ҷайрат дар ин сухан аст, ки ҳар ҷизи ин олами нур гӯё як фаришта аст, ки дар он як рӯҳи покиза ҳам аст ва як ақли комил ҳам.

Бинобарон бояд шинохт, ки аз сифоти лотеъоди нур ҳар сифат ба ҳайсияти як фариштан азим аст. Чунончи дар ин силсила як сифати зиндаи нур "зикр" ҳам аст, ки онро ҷанд маъюнӣ аст.

Минчумла, он зикрҳое ки сифати нуранд, маънояшон ин аст: 1. Зикр -ёди илоҳӣ, ки онро бисёр қисмҳо аст; 2. Зикр - қуввати зокира; 3. Зикр - Қуръони ҳақим; 4. Зикр -насиҳат; 5. Зикр -лақаби пайгамбар ва имом.

Савол: Нур агар зикр аст ва маънини зикр -ёди илоҳӣ аст, дар ин сурат возеҳ кунед, ки дар нур ёди илоҳӣ чӣ тавр аст?

Ҷавоб: Мӯъминони ҳақиқиро яқин бошад, ки офтоби нур дар осмони имомат ҳам ва ба ҳолати акс дар оинан дили ориф ҳам, ҳама вақт ҳомили зикри мӯъчиzonai Аллоҳ таълоо мебошад. Яъне ин аз мӯъчиҳоти нур аст, ки дар он аз асмон узоми Аллоҳ таълоо овози қудрат тайёр шуда, сурати зикри доимӣ ва мусалсаъл ихтиер мекунад, ки як мисоли зоҳирни он ҷунин аст, ки қисме ки ягон инсони ҳалонавард зареан

рокети хеш ҳангоме ки аз доираи кашиши сайёрай замин берун мебарояд, гүё дар он вақт ү рокетро парвоз дихад ё надихад ба ҳар ҳол қайфияти бевазни он ҷо ӯро ва рокетро парвоз дода мегардонад. Пас ҳамин ҳол аз они ориф ҳам аст, ки зикри он аз доираи кашиши ҳоҳишоти нафсоният баромада, дар ҳалон нури имомат расида бошад.

Савол: Қабул ғадид, ки як номи нур Ҷикр ҳам аст, магар нур дар маънни зикри Қуръон чӣ тавр аст?

Ҷавоб: Нур дар маънни зикри Қуръон ин тавр аст, ки зикр агар як тарафи нур аст, боз тарафи дигар рӯҳи Қуръон аст. Пас нур, зикр ва рӯҳи Қуръон номҳои муҳталифи як ҳақиқат мебошанд. Субути он ин аст, ки дар сураи Шуро (42), оян 52-и Қуръони ҳаким иршод аст, ки Қуръон дар қайфияти ваҳӣ ҳоло ҳам як рӯҳи азим ва нур аст: “Ҳамчунин ваҳӣ ғиристодем ба сӯи ту Қуръонро аз қаломи ҳуд, намедонистӣ, ки чист имон валекин соҳтаем ваҳиро равшаний, роҳ менамоем бо он ҳар киро меҳоҳем аз бандагони хеш ва ҳар оина ту ҳидоят кунӣ ба сӯи роҳи рост”.

Низ ҳамон рӯҳ ва нурро дар сураи Ал-Қамар (54), оян 22 номи зикр ҳам дода шудааст, ҷунончи иршод аст, ки: “Ва ҳар оина осон кардаем Қуръонро барои зикр, пас оё ҳеч пандпазиранда аст?” Матлаб аз осон кардани Қуръон барои зикр инаст, ки рӯҳи зиндани Қуръон дар исми бузурги Аллоҳ таъоло аст, ки нури имоми замон аст. Расули акрам (с) қабл аз нубувват ҳамин исми бузургро зикр мекарданд ва аз он Қуръони пок зухур намуда ва ҳоло ҳам рӯҳонияти Қуръони ҳаким дар он исму дар он зикр мавҷуд аст.

Қисме ки фаҳмонда шуд, ки аз ҷумлаи номҳои нур як ном зикр ҳам аст ва баён шуд, ки маънни зикр инҳоанд. Пас дар боран ҳамон ҳақиқат оёти 10-11 сураи Талоқ ин иршод карда, ки: ... ҳар оина фурӯд сардааст, ҳудо сӯи шумо китобе (зикре) ғиристодааст. Պайғамбаре ки меҳонад бар шумо оёти ҳудо возеҳомада, то бардорад онро, ки имон оварданд ва корҳои шониста карданд аз торикиҳо ба сӯи нур.

Матлаби зоҳирӣ ин оян ҳикматогии он аст, ки ҳудованди олам дар дунёи ислом ҷунун як зикри зиндаву мӯҷассам ғиристода, ки дар он тамоми маънояи ва авсоғи мазкуран зикр ба дараҷаи атам мавҷуд буданд ва мансуб ба Расули мақбул буданд. Аз тарафи

дигар маънни ботинӣ ё таъвили он ин аст, ки дар дилу димоги покизаи мӯъминон ва орифон зикри исми аъзам андохта шудааст, ки дар он нури воҳиди имоми мубин ва раҳмати олами мавҷуд аст, ки ҳамеша оёти равшани рӯҳоният, ҳидояти илму ҳикмат меҳонад, то ки мӯъминону накӯкоронро аз торикиҳои ҷаҳолат ва нодонӣ бурун оварда, ба равшани интиҳои маърифати зоти хеш биёварад.

Нур ва даври рӯҳоният. Дар руқӯни дигари сураи Ат-Таҳрим (66), оян 8 иршод аст, ки: Эй мусалмонон! Рӯчӯъ кунед ба сӯи ҳудо, руқӯни хос, - умедин ҳаст аз парвардигори шумо, ки зонд кунад аз шумо ҷурмҳои шуморо ва дароварад шуморо ба бустонҳо, меравад зери он ҷойҳо, рӯзе ки расво накунад ҳудо пайғамбарро ва на онро, ки имон овардаанд ҳамроҳи ӯ, нури эшон меравад миёни ду дасти эшон ба ҷониби рости эшон. Мегӯянд: Эй парвардигори мо! Тамом дех барои мо нури моро ва биёмуз моро. Ҳар онна ту бар ҳар ҷиз тавоноя!

Дар силсилаи ҳикматҳои ин оян муқаддаса яке ин аст, ки умуман ба тамоми мусалмонон ва ҳусусан ба муслимини аҳди нубувват фармуда мешавад, ки: “Эй мусалмонон! Рӯчӯъ кунед ба сӯи ҳудо, руқӯни хос”. Яъне, эй мардумон! Шумо, ки исломро қабул кардаед, ба ҷониби Аллоҳ ҳолисона тавбани рости ва яқинӣ кунед. Матлаб ин ки аз гуноҳони зоҳирӣ ва ботинӣ бо интиҳои надомат видоъ кунед. Ният, қавлу амал ба таври воҷиби исломро ҳудо рӯчӯъ кардан аст, ки барои тазкияи нафс ва тасфияи қалб зарур аст.

Баъд аз он ҷиҷизе ки аз алғоз иршод шудаанд, дар онҳо нур ва инқилоботи даври рӯҳонӣ пешгӯи карда шудааст ва дар боран даври рӯҳонӣ ин қадар доностан зарурӣ аст, ки ӯро ду сурат аст: як сурат ин ки ӯ ба таври ботинӣ ҳамеша ҷориву сорӣ аст; ва сурати дигар ин ки ӯ дар як вақти муқаррара зоҳир шуда, аҳли дунёро мутаассир ҳоҳад намуд.

Ҳоло дар ин мақом, ин усули ҳикмати Қуръони ҳаким қобили зикр аст, ки дар Қуръони мачид, дар ҷое ки дар бобати ҳолати иҷтимони аҳли дунё қадом пешгӯи карда шудааст, дар байнин он пешгӯни ҳолати инғирории мардумон ҳам пӯшидааст. Ба таври мисол, дар он оёти карима роҷеъ ба қиёмате ки баъди мавт

омаданй аст, зикр шуда, дар онҳо аз қиёматҳон шахсии афроди инсоний ҳам таэкира мавҷуд аст.

Чунончи баъди тавбани рости ва ҳақиқи фармуда шудааст, ки қарнб аст парвардигори шумо аз шумо бадиҳоро дур мекунад. Аз ин иршод инчунин маълум мешавад, ки баъди тавбани насӯҳ аз гуноҳҳо ва нофармониҳо дар мӯъминон чизе ҳаробиҳо боқӣ мемонад, ки ононро худ дур карда наметавонанд. Дигар ин аён мегардад, ки баъди тавбани ҳолис ва қалбӣ ба василаи имоми вақт дарвозан раҳматҳони худон таъоло умед аст, ки боз мегарданд.

Дар ин ҷо ҷуғин саволи зарурӣ пайдо мешавад, ки онҳо қадом бадиҳо мебошанд, ки ононро мӯъмин аз зоти худ бовуҷуди тавбани насӯҳ ҳам дур наметавонад кард?

Ҷавоб: Баъди тавба кардани ҳадди интиҳоӣ, албатта имконияти гуноҳони нафсонӣ ҳатм мешавад, магар мутааллиқ ба мазҳаб ҳаёлоти ботил ва назариёти галат ин қисм ҷизҳоанд, ки барои нест кардани онҳо тавбани насӯҳ коғӣ намебошад, балки ҳамроҳ бо он ҳидояти ҳусусӣ ва илми тавҳид зарур аст, ки ба василаи имоми вақт ҳосил шуда метавонад.

Баъди он иршод аст, ки: "Ва дароварад шуморо ба бустонҳо, меравад зери он ҷӯйҳо". Ин зикри он богҳон биҳишти рӯҳоният аст, ки тааллуқи он на сирф ба зиндагии зоҳирни инсон аст, балки дар рӯҳонияти ҳамин зиндагӣ ҳам ба таври ҷузъӣ мушоҳидан он шуда метавонад, ки дар он барои ақлу ҷони инсони ҳар қисм неъматҳо ва лаъзатҳо мавҷуд аст. Дар даруни ин қисм багҳо наҳрҳон таъйиди илоҳӣ равонанд. Яъне дар он дараҷоти рӯҳонӣ - таъйиди ақли кулл, таҳлиси нафси кулл, танзили нотиқ ва қувватҳон таъвили асос ҷорӣ ва сорӣ ҳастанд.

Боз иршод шуда аст, ки: "...рӯзе ки расво ҳакунад худо пайгамбарро ва на ононро, ки имон овардаанд ҳамроҳи ў." Ин воқеъа ба даври рӯҳонӣ мутааллиқ аст. Даври рӯҳонӣ дар дунё ҳам аст ва дар уқбо ҳам. Қабл аз вақт ба таври инфрорӣ ҳам аст ва дар омадани вақт дар ҳолати иҷтимоӣ ҳам. Дар ҷунин давр худон таъоло пайгамбарро ва он мӯъминонро расво ҳамекунад, ки аз эътибор, тобеъдорӣ, муҳаббат ва рӯҳоният ва аз лиҳози маъниятни имомат (ки нурни имом нури пайгамбар аст) ҳамроҳи пайгамбар мебошанд.

"Нури эшон меравад миёни ду дасти эшон ба ҷониби рости эшон", яъне дар инчунин давр, ки зикри он дар фавқ карда шуд, нури имомат, ки нури имон ҳам аст, аз гӯши рости онҳо ва аз пешонии онҳо хитоб менамояд. Дар он мутааллиқ ба дунё ва охирати эшон рушду ҳидоят, илму ҳикмат мебошад, балки дар лисони таъвил тарафи рост зоҳирро гӯянд, ки аз он ин дунё мурод аст ва матлаб аз миёни ду даст ё пешрӯи эшон охират аст, ки охират дар мустақбали инсон аст.

"Мегӯянд: Эй парвардигори мо! Тамом дех барои мо нури моро ва бинемурӯ моро", яъне он вақт мӯъминонро аз ин сухан әҳсос мебошад, ки онҳо бовуҷуди камилмӣ ва мӯҳтоҷӣ қаблан аз ин раҳмати бепоён ғофил буданд. Лиҳазо ба ҳудовонад таборак ва таъоло ин дуо менамоянд, ки: "Эй парвардигори ман! Ин нури моро то дараҷаи камол бирасон". Яъне рӯҳонияти зотни моро ба асли нур восил намо ва мо, ки аз ин раҳмати имконӣ қаблан ғофил мондаем, барои он моро маъоф фармо! Ва гуноҳҳон ояндаи моро ҳам бахшиш кун.

"Ҳар оина ту бар ҳар ҷизе тавоной!" Яъне вақте ки мӯъминони дар даври рӯҳонӣ қудратҳон бешумор ва мӯъцизоти лотеъдоди Аллоҳ таъолоро мушоҳида менамоянд, онвақт онҳо ба забони қол ва лисони ҳол мегӯянд, ки "бешак шумо бар ҳар ҷизе қудрати комил доред ва наэди қудрати шумо қадом ҷизи номумкин нест.

Офтоб ва моҳтоб. Дар сураҳон Юнус (10), ояи 5; Фурқон (25), ояи 61; Нӯҳ (71), ояи 16-и Куръони ҳаким зикри равшании офтоб ва моҳтоб ба ин андарз ба таври якҷо омада аст, ки офтоб барои ин коннот сарчашмаи равшании моддӣ ва зоҳирӣ аст ва моҳтоб мазҳарон он аст.

Ин ояҳои пурҳикмат мутааллиқ ба як мавзӯъ, яъне баён ва мазмуни нур ҳастанд; ки дар натиҷаи ғавру фикр ва мутолиаи марбути он бисёрӣ ҳақоқӣ ва маъориф дар пеши рӯй меоянд, ки дар он бар иловани тасаввuri нур ва мазҳари нур тасаввуроти интиҳоии аълои дигари тавҳид, ҷунончи "ҳама аз уст" ё "ҳама уст" ва гайра ҷунин ишораҳоро доинистан мадади бисёр ҳосил мегардад.

Ҷунончи дар сураи Нӯҳ (71), оёти 15 ва 16 иршоди бори таъоло аст, ки: "Оё намебинед чӣ гуна оғарид

худо ҳафт осмонро ту бар ту? Ва сохт моҳро дар миёни инҳо фурузанда ва сохт офтобро ҷароги дурахшанда.

Бояд шинохт, ки аз усулоти ҳикмати Куръонӣ як усул ин ҳам аст, ки мушоҳидан қадом гавҳари ҳақиқат на сирф аз паҳлӯҳон мухталифи он карда мешавад, балки мушоҳидан ҳар паҳлӯ ҳам аз завоёни мухталиф карда мешавад.

Чунончи дар он оёти қаримаи Куръонӣ ҳаким, ки мутааллиқ ба офтоб, моҳтоб ва равшани онҳост, гоҳе иршод шудааст, зоти офтоб ҷарог аст, яъне ки зарфи холӣ, гоҳе иршод шудааст, ки ў як ҷароги равшан аст ва гоҳе фармуда шудааст, ки офтоб гӯё зарфи ҷарог аст ва маҳтоб нури он, яъне шӯъла аст.

Пас мӯъминони ҳақиқӣ бояд дониста бошанд, ки мумассилоти мисолҳои мазкураи нур ин тавр аст, ки дар Куръонӣ пок, ҷое ки мисоли офтоб ба ин тавр зарфи ҷарог дода шудааст, ки барои равшан карданӣ он ба равғани ҷарог зарурат аст, дар он ҷо назарияни "ҳама ўст", зарф як ишораи ҳақиқат аст. Тавре ки тамоми зарроти аҷзои қоннот гоҳ-гоҳ бар мақоми офтоб расида, сурати равшани ихтиёри менамоянд, ҳамин тавр рӯҳи ҳар чиз вақте ки ба зоти худо восил мешавад, лизо ў фано шуда, сифоти он равшани тайёр мешавад. Ба алғози дигар муттасиф ба сифоти офтоб мешавад. Ин "ҳама ўст" ва назарияни як ҳақиқат аст.

Бар мақоме ки иршод шуда аст, ки офтоб як инчунин ҷароги равшан аст, ки дар қоннот равшани интишор медиҳад, боз маънни он ҳама аз ўст, гӯё як илоҳият ҳаст, зеро тавре ки вуҷуди моддии ҳар чиз аз ҳудост ва дар мақоме ки офтобро ҷарог ва маҳтобро нур, яъне шӯълан ҷарор дода шудааст ва ин мисол аз лиҳози шаб аст, ки матлаби он ин аст, ки нури сифоти гайри маръии Аллоҳ таъоло ва Расули барҳақ (с)-и он аз имоми замон зоҳир мешавад. Чунки ҳамин инсони комил аст ва ҳамин мазҳари худо аст.

Равшани биловосита аз офтоб бошад ё билвосита аз маҳтоб, дар ҳар ҳолат як равшани аст, дар он қадом дуй нест. Магар дар он ин фарқ зарур аст, ки вақти шаб он чӣ равшани аз маҳтоб ба замин меафтад, он аз роҳи рост намеояд, балки ба сатҳи маҳтоб тамос карда, мунъакис мешавад ва меояд. Аз ин рӯ ў монанди равшани офтоб тезу гарм намебошад. Ваҷҳи он ин аст, равшани офтоб тезу гарм намебошад. Ваҷҳи он ин аст, ки мо дар вақти шаб на сирф ин ки аз офтоб дур

мешавем, балки моҳтоб ҳам аз мо бисёр дур мемонад. Пас агар мо дар он вақт бар сатҳи моҳтоб биравем, пас дар он ҷо он вақт шаб набуда, балки рӯз мебошад. Аз ин сабаб дар онҷо моро офтоб ба роҳи рост ба назар меояд. Таъвили ин мисол он аст, ки он чӣ инсон барои имоми замон иқорор кунад, барои он шахсияти имом моҳтоб аст ва ҳидояти имом равшани мөҳтоб аст. Вақте ки инчунин мӯъмин манозили маърифатро тай карда, то зоти имоми ақдас бирасад, боз он вақт барои он ҳидояти имоми замон, ҳидояти худову расул собит мешавад. Қисме ки дар равшани мөҳтоб бо ҳамроҳии расидан ба сатҳи мөҳтоб равшани маҳтобӣ. ба равшани офтоб табдил мешавад.

ҚИСМИ САВВУМ

Бисмиллоҳ-и-р-раҳмон-и-р-раҳим

Оғози ҳарф

Қабл аз хилқат ва беъсати Ҳазрати Одам алайхиссалом ҷаноби Раббулиззат ба тамоми фариштаҳо иршод фармуд, ки: "Инни ҷоъилун фи-л-арзи ҳалифатан" (сурәт Ал-Бақара (2), оян 30), яъне ки ман оғаринандаам дар замин ҷонишишнеро". Асли матлаби ин фармони худовандӣ, ин пешгӯй ва ин эълон буд, ки мансаби муқаддас ва мубораки ҳилофат ва ниёбати илоҳия дар силсилаи поки анбиёни киром ва аиммаи низом, Ҳазрати Одам ва авлоди Одам, то ҷаҳон мавҷуд аст ҷорӣ ва поянда мемонад. Чунончи мутобиқи ин маншайи худовандӣ аввалан дар давран нубувват ҳамин ҳилофати илоҳия пушт ба пушт, ба тартиб омадааст ва баъди он дар даври имомат ҳам ҳамин мансаби раббонӣ то имрӯз ҷома ба ҷома, ба сурати як шаҳараи ҳос ва беҳамто ҷорӣ аст ва иншоаллоҳ таъоло дар оянда ҳам ҳамин силсила давомдор аст.

Дар бораи ин ҳақиқат агар ягон одами донишманд ба таври зотӣ ҳам таҳқиқ кардан биҳоҳад, бояд пеш аз ҳама аввалан дар маънни "ҷоъил" хуб гавр ва фикр шавад, ки ҷоъил исми фоъил аст ва дар ин ҷо таалуқи вусъати маънони он ҳамроҳи фи-л-арз аст. Ва аз он фи-л-арз таоми инсонҳо мурод аст, ки аз замонаи Ҳазрати Одам (а) гирифта, то қиёми қиёмат бар сайдарай замин сукунат менамоянд. Ва аз лафзи ҳалифа аз ин ҳақиқат ду тарзи субут ба даст меояд, ки маънни ҳалифа як ҷонишин ё як ноиб аст, ки аз як эътибор Ҳазрати Одам (а) он ҳалифа воҳиди худо аст, ки тамоми авлодаш анбие ва аиммаи алайхимуссалом дар авқоташон вориси ҳамон ҳилофат, валия ва намоянда буданд. Ва аз эътибори дуввумӣ ин ҳам дуруст аст, ки ҳар пангамбар ва ҳар имом дар замонаи худ як ҳалифа ҳудост ва ин ҳар ду суханон ҳомили як ҳақиқатанд.

Агар ҳилофати Ҳазрати Одам дар силсилаи пангамбарон ва имомони авлоди ў то қиёмат ҷорӣ ва боқӣ мондани намебуд, пас фариштаҳо бар амри ҳилофат чаро эътиroz гирифтанд. Агарчи он фариштаҳо

аз ҳақоиқи ашё воқиғу огоҳ набуданд, лекин дар дунё аз пеш омадани воқеъот ва ҳолати ҷоҳирӣ онро ба қадом зареае медонистанд ва эътирози онҳо дар ин андарз аст, ки аз он дар дунё ҳамеша миёни маддумон мавҷуд будани ҳалифаи худо, собит мешавад. Маҳз ба ҳамин хотир дар Қуръони маҷид омадааст: "Гуфтанд: Оё меофаринӣ дар замин қасеро, ки табоҳӣ кунад дар вай ва ҳунрезӣ кунад?" Дар ҷавоб Аллоҳ таъоло фармуд, ки: "ҳар оина ман медонам, он чи шумо намедонед".

Дар дунё барои ҳидоят, раҳнамой ва ҳимоят, таъиниди ҳақ ва инсоғӣ, ҳилофати суварӣ ва маънавии Аллоҳ таъоло ҳамеша қоим аст. Аз ин хотир дар Қуръони пок (сурәт Сод (38), оян 26) фармудааст, ки: "Е Довуд инно ҷаъалнока ҳалифатан фи-л-арзи фаҳқум байн ан-носи би-л-ҳақ", яъне: "Эй Довуд! Ҳар оина соҳтем туро подшоҳ дар замин, пас ҳукм кун миёни маддумон ба рости". Аз ин оян қарима ин матлаб ба таври соғ ҷоҳир гардид, ки ҳудон ҳаким он ҳукмро, ки мутааллиқ ба сокинони замин (инсонҳо) буд, бо тамоми маъни ҳаволаи ҳалифаи баргузидай ҳуд намуд, варна ин дақаби ҳалифа бемаъни мешуд. Ба мӯчиби ия таълими Қуръон, вақте ки ҳукм додан ба гайри ҳилофати илоҳия раво нест, боз амр кардан бидуни ҳилофати худо чи тавр ҷонэ шуда метавонад? Пас ин ҳақиқат дар алғози яқинӣ собит гардид, ки Қуръони ҳаким аиммаи тоҳирин салавотуллоҳ алайҳимро улуламр аз ин сабаб гуфтааст, ки ононро Аллоҳ бар сӯи замин, ба шарафи ҳилофат ва ниёбати мушарраф карда, молики амр ва мухтор соҳтааст.

Дар оғози ин китоби "Имомшиноси" баҳси ҳилофати Одам аз ин сабаб шуда аст, ки ҳилофаташон на сирф бунёди кори нубувват аст, балки ба гайри қадом шакк асоси амри имомат ҳам аст. Пас ман дар ин баён аз далели қуръонии ҳилофати Ҳазрати Довуд ва Ҳазрати Одам ин ҳақиқатро возеҳ соҳта, ироа ғардам, ки имом ба ҳайсияти ҳалифаи маънавии худо ҳамеша дар дунё ҳозир ва мавҷуд аст. Ҳусули маърифати эшон барои ҳар одами диндор чизи зарурии интиҳоӣ аст. Чунончи ман барои бародарони исмоилии хеш муштамил бар мавзӯъоти мухталифи имомшинӣ як силсила китобҳо мухайёне кардаам, ки аз он ду китоб қаблан омодаи баҳрабардорӣ гардида буданд. Ҳоло ба

фазлу қарами худованд китоби зери назар аз ин силсила қисми саввум аст, ки мукаммал шуда назди шумост.

Ин китоб мабин бар ин тавр шаҳодатҳон қуръонӣ аст, ки дар он лафзи кулл омадааст. Куллиёти он ёёт, яъне дар дараҷаи қавонии ом аз ҳақиқатҳон қабулишудаи ҳар куллия зарурат ва аҳамияти имомшиносӣ ҳоҳир карда шудааст. Дар ин китоб, ин тариқа мазомин аз ин рӯ интиҳоб шудааст, ки як куллияи машҳури имомшиносӣ дар Қуръони ҳаким "ва кулла шайин аҳсайноҳу фи имомин мубин" аст ва маънни он ин ки: "Ҳазрати раббулиззат ҳар чизро дар зоти имоми акрам маҳдуд ва мунҳасир соҳтаанд". Вақте ки ин як ҳақиқати мусаллам аст, ки имом бар ҳар чиз муҳит аст, пас қабул кардан меафтад, ки мавзӯни имомшиносӣ бар тамоми мавзӯъот ҳовӣ аст. Боз ман инро собит карда, аён намудам, ки куллияи мазкуран имомшиносӣ чӣ тавр тамоми дигар куллиётро иҳота кардааст. Чунончи шумо аз мутолиаи ин китоб инро маълум карда метавонед, ки воқеъян тамоми куллиёт дар куллияи имоми мубин дохиланд ва тамоми ёёти Қуръони ҳаким дар куллияҳон мухталиф гуниҷонда шудаанд.

Бар илован Қуръон ва Ҳадис ақл ҳам ин суханро гувоҳӣ медиҳад, ки ҳар чиз барои худ роҳи берун баромадан ё даре дорад. Ҳамин тавр, минчумла ҳикматҳон мухталифи Қуръони пок ҳазинаҳое ҳастанд, ки ҳар қадоме аз худ дару дарвозаҳон мӯқаффал доранд ва он қуфлҳоро қалидҳо аст, чуноне ки иршоди Қуръони мачид аст: "Афало ятадаббаруна ал-Қуръона ам ало қуљбин ақғолуҳо" (сурай Муҳаммад (47), оян 24), яъне: "Оё тааммул намекунанд дар Қуръон, ё бар дилҳо қуфли он дилҳост".

Ман дар ин китоб, иншоаллоҳ таъоло, дар равшани нури маърифати имоми барҷақ салавотуллоҳ алайҳи вассалом он қалидҳоро ба таври хос ва ба мавқеъ дарҷ кардаам ва орзӯ дорам, ки онҳо барои мӯъминони ҳақиқӣ ҳамчун қалидҳон ганҷинаҳон илму ҳикмати қуръонӣ ва имомшиносни воқеъ ҳизмат кунанд.

Ман инро иброз дошта, эҳсоси хичолат наменамоям, зеро аз ин кор маро беандоза хушӣ аст, ки ман ганий илм нестам балки дарвеш ҳастам ва бар дари рӯҳонияти Имоми олимаком шабу рӯз садо ва салон - шайан

лиллоҳ" нагма дорам.

Агар аз таҳрирҳон ман ҷамоъатро қадом хидмати илмӣ шуда метавонад, фабиҳо, ин аз меҳрубонии он шоҳи вилоят ва нури ҳидоят аст. Ва агар дар ин қушишҳон қаламӣ чизе ҳомиҳон лафзи мавҷуд аст, ҳамаи он аз сабаби кудуратҳон нағсонии ман аст. Ман, билохира дуоҳон қалбии мӯъминонро меҳоҳам, то ки Қодири мутаол ба василаи валиуламр Имоми ҳайю ҳозир ин банди ноҷизро беш аз пеш хидмати илмӣ тавғиқ ва ҳиммат иноят фармояд!

Омин, ё раббулоламин. Фақат. Мусаннифи хоксор.

КАЛИДИ 1

Қудрати комила

Номи тоқат ва тавонони Аллоҳ таъоло қудрати комила аст. Дар силсилаи куллиёти пурқимати Қуръони ҳаким қабл аз ҳама он куллия меояд, ки мутааллиқ ба қудрати комилан Аллоҳ таъоло аст, ки дар оян 20-уми сурай Бақара иршод шудааст: "Инна -л- лоҳа ало қуљи шайин қадир", яъне ҳар оина худо бар ҳама чиз тавоност".

Дар ин ҷо вазоҳати "қуљи шайин" аз ҳама заруритар аст, ки "қуљи шайин" яъне ҳар чиз, на сирф мумкинот мурод аст, балки дар он таҳқири гайримумкинот ҳам мавҷуд аст. Зоро барои қодири мутглак ягон чизи номумкин нест, ки як далели возеҳ ва равшани он ин аст, ки наздики ҳукамони дунявии замони қадим чӣ қадар чизҳое, ки номумкин буданд, аз онҳо ҳоло бисёр чизҳо аз инкишофи инқилоби илмӣ-техники мумкиншуда мебошанд. Ва силсилаи ин қисм эҷодот ва инкишоғот ҳоло ҳам ҷорӣ аст. Дар ин сурат, ин андоза шояд ғалат набошад, ки дар зарфи чанд ҷарни оянда чизҳои бешумори номумкин дар мумкинот шомил мешаванд.

Ҳамин тавр, рафта-рафта чунин даврае фаро мерасад, ки назарияи мӯҳол ва гайри мумкин ба таври қатъӣ ҳатм мешавад. Пас субути ба ҳар чиз қодир будани Аллоҳ ва барои он чизи номумкин набуданро худи мавҷудияти инсон ҳамчун маҳлуқи ӯ сабит менамояд, ки мутадовим. Чизи номумкинро мумкин

сохта, пеш меравад. Ҳамаи ин аз меҳрубонии қудрати комилан ҳамон қодирӣ мутглақ аст.

Дар зимни баёни қудрати комилаи Аллоҳ таъоло баҳси тавонмандӣ ва камоли инсон ҳам баланд гардидааст ва ин мастьала чунон нест, ки онро паси пушт андохта шавад. Зоро тасаввuri "номумкин" ҳамон будааст, ки он барои бисёре аз қавмҳои дунё дарвозан илму ҳикматро масдуд ва шоҳроҳи тараққӣ ва комёбиро муаттал қарор додааст. Аз ин сабаб бояд дарк намуд, ки инсон хоҳ у дар майдони моддият бошад ё бар мақоми рӯҳоният, мазҳари қудрат ва тавонони Аллоҳ таъоло аст, чаро ки тамоми мӯъчизоти Куръони ҳаким аз инсон зуҳурпазир мешаванд, қисме ки фармони мубораки Аллоҳ таъоло аст, ки: «Хоҳем намуд эшонро нишонҳои худ дар атрофи олам ва дар нафси эшон низ, то он ки возех шавад бар эшон, ки сухан рост аст (сурат 41, оияи 53).

(суран 41, ояи 55). Аз ин пешгүни Куръони җаким барои доно зоҳир аст, ки нахуст дар ин дунё мӯъчиизоти қисми моддя ва зоҳирӣ рӯнамо гардида буданд, ки силсилаи он то ҳоло ҷорӣ аст. Баъди он нуфуси инсонӣ аз омадани даври рӯҳони мутаассир мегардад, ки дар натиҷаи он давр, давран мӯъчиизоти қисми рӯҳонӣ дар оянда шурӯъ мешавад. Гас мӯъмин бояд ба хотири созгорӣ ба даври рӯҳонӣ худро тайёр ва омода бидорад. Ин тайёри ҷи тавр шуда метавонад? Аз илми дараҷаи яқинӣ аз илми имомшиносӣ ва аз таҷарруботи рӯҳонии зотӣ. Бар илова аз гавр ва фикри кардан дар ин қисми куллиёти Куръони җаким, ки дар он илму ҳикмати қавонини ҳар ҷиз, маърифат ва ҳақиқати ҳар шай мавҷуд аст, то ки аз як тараф тасаввuri номумкин "хатм шуда, назарияи мумкин пайдо шуда битавонад ва аз тарафи дигар аҳлияти мутаҳаввиш шудани асароти даври рӯҳонӣ пайдо шуда битавонад.

шуда битавонад.
То вақте ки ин ё он инсон дар чордевории тангу торики моддият мұқайяд ва маҳбус, аз илми рұхони бебаҳра ва аз вусъати беандозаи имконот иоишно аст, боз ү чи тавр бовар карда метавонад, ки раҳмат ва илми Аллоҳ таъоло барон инсон ҳар қисм имконият пайдо кардааст ва қадом чизи номумкин нест, балки ҳар чиз, ҳар сухан ва ҳар кор мумкин аст. Вале ин сухан зарурӣ аст, ки барон ҳар мумкин як мақоми муносиб ва ё як мавқеи хос ва ё қадом шарти зарурӣ мұқаррар

аст. Яъне аз аввал то абад, аз дунё то охират ва аз макон то ломакон барон инсон мавоқеъи бешумори имконияти ҳар чиз ба даст омаданй аст. Аз ин сабаб иршод аст, ки "маъюсӣ куфр аст" ва аз ин сабаб фармуда шудааст, ки "он чӣ шумо аз худо хоста будааст, у тамоми онро ба шумо додааст".

Хамроҳ бо ин баёни мумкин ва номумкин ва қудрати комила лозим аст, ки ба тариқи ичмол аз мӯъцизоти илмӣ, амаливу зоҳирӣ ва ботинии анбиё ва айммаи алайҳимуссалом чизе таҳкира карда шавад. Чунончи қобили ёд доштан аст, ки қодирӣ мутлақ он инсонони комилро, ки ҳомили нури муқаддаси имомат ё нубуvvat бино карда, барои ҳидоят ва раҳнамоии бâйи навъи инсон муқаррар Фармудааст, онро ба таври исботи ҳаққоният ва садоқат ба гуна-гуна мӯъцизот ва тоқати рӯҳонӣ навозиш Фармудааст, то ки мутааллиқ ба ҳодии барҳақ боваркунанда ба таври мукаммал бовар намояд ва инкоркунанда ё бовар қунад, ё ба ҳадди интиҳои инкор намояд, то ки дар бораашон қонуни илоҳӣ файсалан лозимро содир қунад. Кайфият ва ҳақиқати мӯъцизоти ҳиссӣ ва зоҳирӣ фақат ҳамин аст. Вале дар бисёр вақт ин тавр ҳам шуда аст, ки он мардумоне ки дар мароҳили ибтидой бар мӯъцизот имон оварда буданд, онҳо ҳам рафта дар ин мӯъцизот чунон оддӣ шуданд, ки мӯъцизот дар назараашон мӯъцизот намонд. Онҳо мӯъцизотро бозии атфол қарор доданд.

Ин тавр чаро шуд? Аз ин сабаб, ки дар онҳо қасовати қалбӣ пайдо гардид, яъне саҳтии дил, ки аз он ваҷӯҳ имони онон рӯз ба рӯз камкуват мегардид. Ин ҳуқуқи дар қиссаи қуръонии бани Исроил мавҷуд аст.

Баръакси ин ҳолот аз фармонбардории ҳақиқии ҳодни барҳақ ва дар ишқу муҳаббати ў он чи ачоибот ва мӯъчизорот дар илм, ҳикмат ва имону иқон пушиданд аз пеш омадан ба чандин маротиб онҳо дар имони мӯъмин изофа шуда мераванд ва дар он кадом хатаре нест.

КАЛИДИ 2

Илми илоҳӣ

Куллии дигари қуръонӣ дар боби илми Алоҳ таъоло аст. Дар оян 29-и сурои Бақара (2) аст, ки: “Ва

хува бикулли шайин алымун", яъне "ва у ба ҳама чиз доност".

Дар боран ин ҳақиқат мұмминин ва муслимнро заррае шакку шұбха набошад, ки Аллоҳ ҳар чизро ба хубы медонад, аз илми он чизе пүшида нест, на аз иҳотан илмии он чизе берун аст. Лекин он чай аҳди басират аз тавҳиду маърифати Аллоҳ огоҳанд, назди онон ин сифати илми Ҳазрати раббулизват қадом сухани қалон намебошад, чаро ки дар натиҷан фармонбардории он қалами қудрат (ақли қулл) ва лавҳи мағфуз (нағси қулл)-ро ҳам қудрат ва ҳам илми ҳар чиз дода шудааст.

Бар иловай он наздикі худон таъоло як инчунин зинда ва аз садоқату ҳаққоният китоби сұханғүй аст, ки дар он дасти қудрат аз таҳрири рұхони ва нурони ҳар чизро иҳотан илмі кардааст. Ин ҳақиқат мөҳасали он ду оят аст: "Ва ладайно китобун янтиқу би-л-ҳақ", яъне, "ва наздикі мо китобест, ки сұхан мегүяд, ба ростій" (сурәт Ал-Мұмминун (23), ояи 63). Ва низ омада: "Ва қулла шайин аҳсайноху китобан", яъне "ва ҳар чизеро забт кардем ба тариқи навиштан" (сурәт Аи-Набаъ, ояи 29). Вақти ки ин ҳақиқат мұсаллам аст, ки дар ин китоби нуронин худо тамоми чизде мавчуд ҳастанд ва қадом ин қисм чиз нест, ки аз ин китоб берун бошад, боз ин сұхан лозим аст, ки чизден махсуси худо ҳам дар ин китоби мұғлизотй бошанд, дар ҳоле ки ин китоб мавчуд аст.

Чизде, ки фақат хоси худо ҳастанд қадомжоянд? Инҳо чұмлап хубиҳон худо, яъне тамоми сипроти ү мебошанд. Дар онҳо қабл аз ҳама ҳаёт, илм, ирода ва қудрат аст. Аз ин тавзәх, вакте ин ҳақиқат ба таври соғ әзір гардид, ки дар китоби зинда ва сұханғүй Аллоҳ таъоло ҳазонаҳон тамоми хубиҳон он пінхон ҳастанд, пас барон ин ҳақиқат ҳам таслым шуд, ки бидуни нури мұқаддаси Аллоҳ қадом чизи дигар ин тавр китоб шуда қаметавонад, ки ба құмлай сипроти Аллоҳ таъоло мұттасиф болад.

Ҳомили нури поки Аллоҳ таъоло сироф айбие ва аймма алайхимуссалом ҳастанд, ки эшонро худон бузург барон хилофат ва ниёбати рүн замин бургизида фармудааст. Ва бургизидагии ин ҳазарот фақат дар ин маънай аст, ки раббулизват онҳоро дар замонахояшон қароги нури мутлақ қарор додааст, то ки аз ҳидоят ва

раҳнамоны эшон ва аз зиёпошиҳои илму ҳикмат илми дин тобону дурахшон бошад, чуноне ки дар Куръони ҳаким (сурәт Ал-Аҳзоб (33), ояи 46), иршод аст, ки: "Он ҳазрат (с) хонанда ба сүи худо ба ҳұмми ү ва қароги равшан, яъне Он ҳазрат (с) дар вақти худ қароги равшани нури худой буданд.

Ин ақида ва имони худи моён аст, ки халифаи худо, мазҳари қалами қудрат ва лавҳи мағфуз, нури Пайғамбари охирұззамон ва китоби нотиқ ва қонишини Он сарвари олам (с) имоми мубин ҳастанд, яъне Имоми замони даврони мо. Назарияи имоми мубин як ҳақиқати азалия ва абади аст, чунончи иршоди Куръон аст, ки: "Ва қулла шайин аҳсайноху фи имомин мубин" (сурәт Есін (36), ояи 12), яъне "ва ҳар чизеро иҳота кардем дар китоби әзір (е нури имоми мубин)".

Агар қадом шахс ини биғүяд, ки аз имоми мубин лавҳи мағфуз мурод аст, фалиҳазо савол қоҳем намуд, ки хуб, пас биғүед, ки лавҳи мағфуз аз чай чиз сохта шудааст?

Ҳақиқат ва қайфияти вұчуди он чист?

Оё у аз қадом нағы қавоҳироти қимати аст?

Оё у аз мавчудоти ақли аст ва е рұхони?

Он шахс аз ин се савол якеро интихоб бояд кунад. Агар биғүяд, ки лавҳи мағфуз вұчуди ақли дорад, пас қавоби он ғалат мебошад, чаро ки дар "кулли шайин" вакте ки аз ҳар се - ақл, рұх ва қисм зикр аст, пас ақли мұчаррад, ки чунон лавҳи мағфуз болад, ҳомили тамоми чизде чи тавр шуда метавонад, то вакте ки дар ҳастын он ширкати рұх ва қисм набошад?

Агар ү дар қавоб қадом рұхи азимро лавҳи мағфуз қарор дидәд, боз дар ин сурат ҳам қавоби ү ғалат аст, чаро ки ба гайри ақлу қисм лавҳи мағфузи ҳолиси рұх сироф ҳомили чизден рұхони шуда метавонад. Магар дар "кулли шайин" сироф чизден рұхони зикр нест, балки баени тамоми чиздест.

Агар он шахс ин тавр қавоб бидиҳад, ки лавҳи мағфуз аз қадом қавоҳир сохта шудааст ва ба таъвилі ин қисм лавҳи мағфуз қоил нашавад, лизо боз ҳам қавоби он дуруст намебошад, чаро ки қавоҳирот ба гайри рұх ва бағайри ақл мебошанд ва назди худо онған қадом фазилат ва қаромат нест, пас қадом қавҳар ҳомили чизден ақлони ү рұхони чи тавр шуда метавонад.

Аз ин баён ии ҳақиқат ба поян субут расид, ки маъни имоми мубин — имоми зоҳир аст, ки дар ҳастии муборак ва муқаддаси он ақл, рӯҳ ва ба дараҷаи камол ҷисми инсонӣ шарик аст. Аз ин сабаб имоми мубин ӯзмили ҳар ҷизи шариф аст ва дар ҳақиқат ҳам лаҳзи маҳфуз зоти ақдаси эшон аст.

Дар силсилаи илми илоҳӣ ваҷоҳати илми гайб инз зарур аст, то ки нағе мазмуни нима набошад, чунончи фармони мубораки ҳаққ таъоло аст, ки: “Олим ул-ғайби фало юздиру ало гайбҳи аҳадан, илло ман иртаэю мин расулини” (сурай Ал-Ҷинн (72), оёти 26-27). Яъне

Донанда ва пинҳон аст, нас муталлеъ намесозад бар илми гайби худ ҳеч якро, магар касе ки писанд кард ўро, мурод аз пайгамбар аст”.

Дар ин ҷо маъни “ало гайбҳи” қобили гавр аст. Гиски матлаби он, яъне “бар тамоми гайб ҳеш” аст. Гиски маълум гардид, ки Аллоҳ таъоло бар тамоми гайби, хоти қадом пайгамбари баргузандаро мутталеъ мефармояд.

Дар силсилаи ин мавзӯъи илми илоҳӣ то ин ҷо, ки чизе баён гардид, ҳулосаи он ин аст, ки дар бораи илми сифати аз ҳама бузургтари ҳудованд ин аст, ки у аз атиёти улуми ҳоси ҳеш бандагони баргузандаро ҳудро сарфароз мефармояд, то он ҷо, ки илми гайбро ҳам барон худ маҳсус надониш, қисме ки: “Ва аллама Одама ал-асмоа кулаҳо”, (сурай 2, оёни 31), яъне “ва ҳудованда Одамро таълими тамоми асмо дод. Аз он ин ҳақиқат зоҳир мегардад, ки худо худ муаллими Ҳазрати Одам аст. Ва “аллама ал-асмо”, қадом китоб ва илми зоҳирӣ нест, балки ин илми гайб аст, ки онро бидуни Аллоҳ таъоло малонк ҳам намедонистанд. Нас Аллоҳ таъоло Абулбаширро илми гайб ато қард.

Дар бораи илми гайб барон дарёғти ҳақоқи мазид дар ин оёни карнима гавр шавад: “Ва индаҳу мағотиҳу-л-ғайби ...китобин мубин” (сурай Ал-Анъом (6), оёни 59), яъне “ва назди уст қалидҳои гайб, намедонандаш магар ӯ. Ва медонад он чӣ дар биёбон ва ҷарёст. Ва намеафтад ҳеч барге, илло медонадаш ва намеафтад ҳеч дона дар торниҳон замин ва на ҳеч тарӣ ва на ҳушкӣ илло сабт аст дар китоби равшан. Аз ин фармони илми гайб аст, ки илми гайби ҳудованди таъоло дар вуҷуди китоби нотиқ аст. Тасвири гӯё ва зиндаи тамоми ҷизҳо дар китоби мубин (китоби сухангу), яъне дар нури имомат мавҷуд ҳастанд.

Ба хотир бояд дошт, ки суханҳои пӯшидаи ҷизҳо осмон, замин, зоҳиру ботинро донистан илми гайб гуфта мешавад. Вақте ки чунин илми зоҳир мегардад, пас он илми гайб намемонад, балки илми зоҳир гуфта мешавад. Вале ҳикмати таъвили оне ки зоҳир нашуда бошад, он ҳоло ҳам илми гайб аст.

Чунончи Ҳазрати Ҷабраил(а) ба ҳукми худо дар бораи қадом сухани гайб ҷиҳати фаҳмондани Ҳузури анвар баҳили намекарданд, қисме ки қаломи ҳикмат — низоми Аллоҳ таъоло аст, ки: “Ва мо ҳува ала-л-ғайби бизанин” (сурай Ат-Таквир (81), оёни 24), яъне “ва нест ёри шумо бар илми пинҳон буҳлкунанда”.

Дар бораи пинҳон будани ҳаҷонан илми гайб дар Қуръони нотиқ, яъне китоби нотиқ иршод аст, ки “ва мо мин гонбатин фи-с-самои ва-л-арзи илло фи китобин мубин” (сурай Аи-Намл (27), оёни 75), яъне “ва нест ҳеч муқаддимаи пӯшида дар осмон ва замин, магар навиштааст дар китоби равшан”. Мурод аз ин китоби баёнкунанда нури имомат аст.

Бояд донист, ки дар нури имоми мубин (китоби нотиқ) аз тамоми ҷизҳои осмону замин ин тавр тасвири нуронӣ мавҷуданд, ки аз рангинҳои ақл ва рӯҳ ба ҳукми “сигбатуллоҳ” (Сурай Ал-Бақара (2), оёни 138) бархурдор ва комиланд ва ба изни худо ҳар тасвир аз онҳо мисоли ҷизи мутааллиқаи мавҷудот ва коинот пеш карда метавонад. Номи ин ҳақиқат таъвили нуронӣ аст, чунончи Ҳазрати Юсуф(а) дар вақти ҳеш ба ҳайсияти китоби мубин буданд. Узаз мисолҳои нуронии ботини ҳеш ҳоли қадом ҷизи маҳфя гуфта метавонист. Чунончи барои таваҷҷӯҳ додан ба тарафи илми гайб ҳодии барҳақ дар қайдхона (маҳбас) ба ду ҳамроҳи худ фармуд, ки: “Наҳоҳад омад ба шумо ҳеч таоме ки дода мешавед онро, яъне дар хоб. Магар ҳабардор қунам шуморо ба таъбири он пеш аз он ки биёд ба шумо мисдоқи таъбир. Ин таъбир аз он қабил аст, ки омухтааст маро парвардигори ман” (сурай Юсуф (12), оёни 37).

Илми таъвил ду қисм мебошад, яке нуронӣ аст ва дигаре китобия. Назди анбиё ва аимма алайҳимуссалом илми таъвил дар сурати нуронӣ мебошад, ки онро илм ад-данӣ ва илми гайб ҳам гуфта мешавад.

КАЛИДИ 3

Қиблан ҳар гүрүх

Дар сурәт Ал-Бақара (2) ояни 148 -и Қуръони мәcidид иршод аст, ки: "Ва ликуллин вичхатун хува мұваллиҳо", яғнеге ва ҳар касеро өнибене ҳаст, ки вай мутаваҷҷең он аст". Ин оян пурхикматро чанд маъюни аст:

Аввал: Барои ҳар як фирқа як самт муқаррар аст, ки бадон өниб дар вақти ибодат рүй меоваранд.

Дүввум: Ва барои ҳар қавм як шариат муқаррар аст, ки тарафи он мутаваҷҷең мешаванд.

Саввум: Барои ҳар шахс як устоди дині аст, ба тарафи он рүчүр мекунад.

Чаҳорум: Ҳар толиби рұхониро як матлаб мебошад. Ү дар талоши он масруф мемонад.

Панчум: Барои ҳар дарақтан дині як дарақтан болотар мебошад. Ү хоҳишманди он мебошад.

Шашум: Барои ҳар манзили шариат тариқат, ҳақиқат ва маърифат як қибла мебошад, ки аҳли он ба тарафи он мутаваҷҷең мешаванд, яғнеге қиблан аҳли шариат хонаи Каъба аст; қиблан аҳли ҳақиқат пайғамбар ва имом ҳастанд ва қиблан аҳли маърифат нури ҳудост.

Дар оян қариман мазкур боло баъди ин иршоди мұқаддас фармуда шудааст, ки: "Пас шитоб кунед ба сүн некиҳо, ҳар چо ки бошед, биेрад шуморо ҳудо ҷамъ сохта. Ҳар онына ҳудо бар ҳама чиз тавоно аст" (сурәт 2, ояни 148).

Ишораи ҳикмати ин ояни пок на сирға ба тарафи адени олам аст, балки ба өнибні афроди мазоҳиб ҳам аст. Қисме ки дар бораи қиблан зохир ҳолати гүрүхқо мұхталиф аст, ҳамин тавр дар боби таваҷҷуҳи ботини ҳам кайғият афрод чудо - чудо аст. Пас рози мазкур қардан ин назариети мұхталиф ба өнибні тасаввур тавхиди ҳудо дар ин амр музмар аст, ки мұслимини мұмъинин аз дигар диндорон дар некій, яғнеге аъмоли солеҳа сабқат намоянд ва дар кураи замин намунаи некій сохта шаванд, то ки сурати амалии даъвати ислом корғармо шуда битавонад ва дар натыған он аҳли дүнеро бөварй эхсес мешавад, ки ислом дини ҳудост ва Ҳазрати Мұхаммад Мұстафо(с) расулы воқеънни ҳудо

ва набии охир аст.

Дар баёни қиблан иңтимой зикри таваҷҷуҳи инфрөді аз ин сабаб омадааст, ки дар Қуръони ҳаким он чи ҳидоят барои ҷамоатқо омадааст, дар он барои ифҳом ҳам ҳар қисм раҳнамой аст. Җунончи дар ин چо он чи роҳи некій барои қавм муғид аст, он барои як фард ҳам муғид шуда метавонад. Масалан дар дили як шахс дар давран ибодат яксуя намешавад ва онро гуна-гұна хаелот эхсес мешавад. Лиэо, ү дар равшанин ин ҳикмати Қуръони ҳаким маҳсус мекунад, ки дар вүчуди ү моддаи некій рү ба камій аст. Биноан ү агар дар ҳуд ҷазабан пайдо қардан некиҳо сабқат ҷүяд ва амалан инчунин карда битавонад, боз дар дили ү якчиҳатни ибодат ва сукуни рұхони пайдо мешавад.

КАЛИДИ 4

Тақрибаи мавт

Ман дар ин چо ин мавзұтьро ба унвони "Тақрибан мавт" мұсаммома кардаам. Лекин тақрибаи мавтро ки ҳосил кардааст?

Вақте ки бо ҳодис шудани мавт тамоми тақарруботи мутаваффо ҳам ҳамзамон хатм мешаванд, валекин дар амвот як ин тавр мавти хусуси ҳам аст, ки аз мағзи илму ҳикмат мамлұу ва аз тақаррубот, мушоҳидот, имон, иқон ва рұхоният лаболаб аст, ки барои оғажай аз ҳақиқати он шумо мавзұбын зайлро ба гавр мутолиа кунед, җунончи дар сурәт Оди Имрон (3), ояни 185-и Қуръони қарим аст, ки: "Куллу нафсин зоңқату-л-мавт", яғнеге ҳар нағсе ҹашандай мавт аст".

Дар бораи ин күллияни мавт ду саволи мұхим пайдо мешаванд, яке ин ки агар вүчуди инсони мақмұған се чиз аст, яғнеге ақл, нағс ва қисм, пас аз он се чиз сирға нағсро ба воқеъан мавт чаро муталлиқ ва нисбат дода мешавад?

Саволи дигар ин аст, ки ташбеҳи воқеъ шудани мавт монанд ба ҹашидани қадом чиз чаро дода шудааст?

Җавоби аввал: Агарчи ҳастин инсон аз мақмұғи ақл, нағс ва қисм аст, лекин дар ҳақиқат ақл аз мавт болтар аст, чаро ки ү намемирад. Қисме ки ҳоли

фариштаҳо аст, ки онҳо ақланд ва гоҳе намемиранд. Баръакси онҳо ҳайвон, ки нағс аст ў мемиранд. Магар санг ва гайра, ки чисманд намемиранд. Аз ин маълум мегардад, ки тааллуқ ба роҳи рости мавт ҳамроҳи нағс аст. Магар бар чисм ба роҳи рост мавт воқеъ намешавад, балки ба воситаи нағс мешавад. Яъне зинда шудан ва мурданн чисм зареан нағс аст. Пас ҳамин ваҷҳ аст, ки Куръони ҳаким дар ин куллия мавтро сирф ба нағс мутааллиқ карда аст.

Ҷавоб дуввум: Мисоли мавт ба ҷашидани мавт аз ин сабаб дода шудааст, ки ў филвоқеъ як маъза ба навъи рӯҳоният аст, ки хеле зиёд талх аст ва аз ҳад зиёд ширин ҳам аст. Паҳлӯи дигари ин ҷавоб он аст, ки Куръони ҳаким тасаввuri мавтро ба ҷашидани қадом ҷиз аз ин сабаб пеш кардааст, ки мавти ҳусусӣ наздики аҳли маърифат ҳомили таҷарруботи илми, ирфонӣ ва воқеъоти рӯҳонӣ аст, ки ба мӯчиби "муту қабло ан-тамуту" ("муред пеш аз он ки бимиред") қабл аз мавти табии нахуст зареан ибодат ва риёзат мавти илми қабул гардад, ки мақсади он маърифат аст, ки дар ин сукуни рӯҳонӣ ва асрори наҷоти абадӣ пӯшидаанд. Пас дар таҳти унвони мавти нағсонӣ он ҷи таҷҷаруботи ҳақонӣ ва маориф дар пешанд, аз он лиҳоз ин ҳақиқат аст, ки мисоли мавт ба монанди қадом ҷиззро ҷашида, таҷриба ҳосил кардан зонҷа дода шавад.

Мавти нағсонӣ дар равшанин ҳидоёти ҳодни барҳақ аз нағскушӣ, ибодат ва риёзати маҳсус воқеъ мешавад. Унвони таҷарруботи воқеъоти рӯҳонӣ дар ин маъни аст, ки аз он аబоби маърифати зот боз мегардад. Ва ба ин тавр, ин мавти ихтиёри василан ҳусули асрори ҳудошинойӣ, ҳақонӣ ва маориф роҷеъ ба рӯҳ ва рӯҳоният мегардад.

Қабл аз мавти ом ва изтигорӣ болои инсон дар бораи як мавти ҳос, ихтиёри ё ки таҷриботӣ воқеъ шудан, иршодоти бисёри ҳакимонаи Куръони майд мавҷуд аст. Як мисоли он ин аст, ки дар вучуди инсон нағс ё ҷон яке нест, балки ҷонҳои бешумор ҳастанд. Ин як қудрати ниҳоят ачиби Аллоҳ таъоло аст, ки бар илован дилу димоги инсон ҳалиа-ҳалиа он масканӣ рӯҳҳо аст ва ваҳдати он лотеъдод рӯҳҳо, "ано"-и инсон аст.

Ин ҳикмати Аллоҳ таъоло ҳам интиҳони аҷӯб аст, ки дар мавқеъҳои мухтасиғи он нуфуси вучуди инсонӣ

қабз шуда мераванд, яъне фардан-фардан мебароянд ва аз ҷониби дигар силсилаи доҳил шудани нуфус ҳам ҷорӣ аст. Е ин тавр бояд гуфт, ки инсон дар ҳоле ки зиндагонӣ дорад, аз як тараф мемирад ҳамроҳ бо он, аз тарафи дигар зинда шуда меравад, то он ҷо ки як рӯз ин тавр ҳам меояд, ки дар он ў ба таври пурра мемирад.

Мавти мазкураи болоро ба номи **мавти ҷӯзвӣ** бояд ёд кард. Аз баракати ин мавти ҷӯзвӣ ҳар вақт **нағси** инсонӣ ислоҳ, таҷдид ва иъмори ҷадид шуда меравад, то он ҷо ки баъди ҷиҳоз рӯз қадом зарраи қӯҳнаи нағс ва чисм боқӣ намемонад. Аз ин сабаб ў ҳар сол дар ҷои худ нӯҳ дафъа аз чисми қӯҳна ба чисми ҷадид табдил шуда меравад.

Зиндагӣ ва бақои инсон гӯё як ҷӯи арвоҳ ва нуфус аст, ки аз қӯҳҳои малакут ва аъмоқи носут меояд ва ҳар вақт ҷараён дорад. Магар сухан ин аст, ки ин ҷи гоҳе кам ва гоҳе зиёда мешавад, баъзе авқот соғу шаффоғ ҷараён дорад ва гоҳ-гоҳе мукаддар ҳам мешавад.

Бар ин мақом маро як шеъри Ҳазрати Пир Носири Ҳусрав ба ёд меояд, ки дар китоби "Рӯшноиномаи" ҳуд фармудааст:

*Эн дунё то ба уқбо нест бисёр,
Вале дар раҳ вучуди туст девор.*

Яъне дар миёни дунё ва охират масофати зиёде намебошад. Лекин ҳастии шумо дар васати ҳар ду девор соҳта шудааст. Матлаби он ин шуда, ки вақте аз ибодати ҳос ва риёзати саҳт бар қадом мӯъмини ҳақиқӣ мавти ихтиёри меояд, он вақт ин девори ҳастии он аз пеш бардошта мешавад ва дар ин сурат ўро таҷрибаи воқеъоти рӯҳоният ва қиёмат карда мешавад.

Субҳоналлоҳ! Ин мисоли пурҳикмати Ҳазрати Пир ва ин иршод, ки нағси аммораи шумо дар миёни девори дунёву охират бино гардидааст, вақте ки шумо мутобиқи фармони мукаддаси ҳодни барҳақ дар имтиҳони таъқияи нағс ибодат ва риёзат комёб мешавед, боз он вақт девори қасиф ва мукаддари ҳастии вучуди шумо аз пеш бардошта мешавад. Пас шуморо дар он ҳол на сирф таҷрибаи аҷоиботи мавт ҳосил мешавад. балки илми қиёмат ва рӯҳоният ва аబоби ҳазонаи маърифати

илох ҳам барои ҳамеша күшода мемонад.

Холо ин савол боқӣ монд, ки: Оё аз ин куллия кадом нафс мустасно аст ё нест? Ҷавоби ин дар худи ин куллия мавҷуд аст, ки кадом нафс яъне кадом фарди башар аз ин қонун берун рафта наметавонад. Вақте ки ба гайри мавти ихтиёр кадом дарвозаи рӯҳоният боз шуда наметавонад, ҳоло он ки мутобикин иршоди Куръонӣ дар хоб ҳам як навъи мавт пӯшида аст. (ниг., сурои 39, ои 42). Ва вақте ки мавти чисмонӣ озодии мукаммали рӯҳонии мӯъмин аст, пас шумо худ андоза кунед, ки барои мӯъмини ҳақиқӣ мавт чӣ қадар зарурӣ аст. Пас маълум гардид, ки мавт дарвозаи олами рӯҳоният аст, ки гайр аз духули он не тараққии рӯҳонии мумкин аст ва на ҳаёти ҷовидонӣ мусассар шуда метавонад.

КАЛИДИ 5

Мулоқоти рӯҳонӣ бо ҳар чиз

Сарномаи пораи ҳаштуми Куръони шариф ин тавр шурӯъ мешавад: “Ва агар мо мефиристодем ба сӯи эшон фариштагонро ва сухан мегуфтанд бо эшон мурдагон ва ҷамъ мекардем бар эшон ҳама чиз, гурӯҳ-гурӯҳ ҳаргиз имон намеоварданд, магар вақте ки хост худо, валекин бисёре аз эшон нодонӣ мекунанд” (сурои Ал-Анъом (6), ои 112).

Шумо ин усули ҳикматро ҳам барои ҳамеша ёд билоред, ки Куръони азимушашаин дар назди инсон сирф тасаввуроти он ҷизҳоро меоварад, ки барои инсон аз мумкинот бошад. Ҷаро ки Куръони ҳамид қаломи муқаддаси Аллоҳ таъоло аст ва дар он сармояи имтиҳони садоқат ва адл мавҷуд аст. Чунончи агар бо рӯҳҳои тамоми ҷизҳо, фариштаҳо ва мурдаҳо мулоқоти рӯҳонии инсон номумкин мебуд ва Аллоҳ таъоло кадом вақт ҳам аз мӯъминон ва коғирон воқеъан имтиҳони ин тавр мӯъчизотро намегирифт, биноан андар он ҳол дар тазкиран ин мӯъциза (наузубиллоҳ) на садоқат мебуд ва на адл. Пас зоҳир гардид, ки дар куллияи мазкура он чӣ иршод шудааст, он як ҳақиқати амалий аст ва наздики мӯъминони ҳақиқӣ қашфи рӯҳоният номи ҳамин воқеъа аст. Албатт, ба маслиҳати худо баъзе дафъа бар коғирон ҳам ин мӯъциза воқеъ мешавад, ки номи

он дар он ҷо нузули азоб аст.

Он чӣ мӯъминони ҳақиқӣ ба мадади илмуляқин тараққии рӯҳонӣ карда, дараҷаи айнулақин ҳосил кардан хоста бошанд, ононро лозим меафтад, то бар ин ҳақиқатдо бовар дошта бошанд, ки рӯҳ баръакси ҷизҳои зоҳирӣ ва моддӣ як ҷавҳари мӯъчизотӣ аст. У аз аҷонботи олами амр аст. Дар он ҷо ба иродай “кун” ҳар чиз дар зуҳур меояд. Аз ин ваҷҳ дар рӯҳ ҳосияти падид овардани тамоми аҷонботи олами мавҷуд аст. Ин як ҳақиқати яқинӣ аст, ки рӯҳи ҳар мӯъмин ба худо расида, сурати рӯҳонии мавҷудоти қонигро ихтиёр карда, намунаи қиёми қиёмат ва олами оҳиратро қасб карда метавонад. Дар инчунин ҳолат инсон худро дар қаъри (аъмоқӣ) баҳри тӯғонхези рӯҳҳо мейбад, ки ба унвони рӯҳҳои тамоми ҷизҳо — Яъчуҷу Маъчуҷ, зиндаҳову мурдаҳо ва фариштаҳо пеш меоянд то он ҷо, ки дар он рӯҳҳои ҷизҳои бечон мебошанд. Бо он ҳам ин сухан фаромӯш нагардад, ки барои ҳосил кардани чунин таҷарруботи аълои рӯҳоният қурбониҳои бузург додан лозим мешавад.

Агар дар ин ҷо ин савол бошад, ки рӯҳи мӯъмин он қадар кори қалон чӣ тавр карда метавонад? Ҷавоби он назди ин ҷониб сирф дар як қалима аст, ки рӯҳи мӯъмин аз фармонбардории ҳақиқии имоми ҳайю ҳозир ниҳ ӯмуроти азимро мукаммал карда метавонад.

Сониян агар савол шавад, ки тааллуқи байнҳамии рӯҳи мӯъмин, нури имомат ва рӯҳ ал-қудс чӣ аст?

Ҷавоб: Аз нури имоми олимақом рӯҳ ал-қудс ҷудо нест ва на рӯҳи мӯъмин багайри рӯҳ ал-қудс кадом кори қалоне метавонад кард.

Мисоли тааллуқи байнҳамии ин ҳар се ҳақиқатҳои рӯҳонӣ ба монанди офтоб, баҳр ва наҳр аст. Яъне нури имомат офтоб аст, ал-қудс баҳр ва рӯҳи мӯъминин наҳр аст. Оби наҳр аз кӯҷо меояд? Аз кӯҳҳо, ки ҳосили барфу бориш аст. Зарсан барфу бориш чӣ аст? Абрҳо мебошанд, ки аз баҳро пайдо мешаванд. Аз баҳр абрҳо чӣ тавр пайдо мешаванд? Аз сабаби гармии офтоб.

Оби наҳр кам ҳам шуда метавонад ва зиёд шудан ҳам имкон дорад. Дар он камӣ он вақт воқеъ мешавад, вақте ки нури офтоб аз кӯҳҳои он дур бошад, ё багайри бориш сояи абрҳо афтода бошанд. Ҳамин тавр, дар рӯҳи мӯъмин каму бешӣ мешавад, ки аз сабаби наздики ва дурии нури имомат аст.

Вақте ки офтоб наздик меояд ва осмон соф мешавад, боз چой-чойе бар наҳр шуъоҳон офтоб меафтад ва дар оби наҳр ҳам изофа мешавад. Магар ин кадом карашмаи бузурги офтоб намебошад. Як карашмаи калони офтоб барои наҳр он вақт ба назар меояд, ба мақоме ки ҳамроҳи дарё якҷо шуда, дар ваҳдати баҳр мудғам мешавад, ки ба кадом тариқи ҳамагир самандари (баҳри) азим дар гирифти ҳарорати офтоби оламтоб аст. Ва як ҳиссан вофири баҳр, ки тамоми дунёро сероб карда, дар сурати дарёҳон фозил изофа монда мешавад, чӣ тавр дар шакли абрҳо ва бухорот ба тарафи баландҳои осмон мепарад.

Чунончи рӯҳи ҳар мӯъмини ҳақиқӣ дар ин ё он дараҷа дидори нуронии имоми замон карда метавонад ва дар рӯҳонияти он ҳам тараққӣ шуда метавонад. Магар ин кадом дидори калон ва мӯъцизан азим нест. Бале! Мӯъцизан азим ба он мақом аст, дар он манзил, ки рӯҳи мӯъмин бар дарёни илми пирон ва бузургон савор шуда, дар баҳри рӯҳ ул-қудс мегалтад (якҷо мешавад). Аз мӯъцизоти бешумори ин мақом яке ин аст, ки нури Ҳодни барҳақ аз баҳри рӯҳ ул-қудс рӯҳҳои ҳидоятии бешуморро атрофи олам мефиристад, то ҳидояти фикрӣ ва бадеҳии ҳар гуруҳ, ҳар табака, ҳар дараҷа ва ҳар фард бар ҳамон андоза сурат гирад. Нури ақдаси Имоми олисифотро аз ин кадом парво намебошад, ё ба истилоҳи имрӯз дар ин қисса намебошад, ки кадом гуруҳ ё кадом фарди баşар ҳидояти оламгири онро иқрор мекунад ё не. Бале! Дар ин ҷо ҷунин фарқ зарур аст, ки ҳидоят ҳасби маротиби маърифат ва ба мутобиқи зарурат мебошад, ё ин тавр бояд гуфт, ки дар ин иститоат қабули ҳидоят лозимӣ аст.

Ҳулосаи ин баён он аст, ки сарчашмаи тамоми мӯъцизот рӯҳи қудсӣ аст, ки таҳти асари нури Ҳодни барҳақ аст. Натиҷаи ҳар мӯъциза ба ду тарҳ мебарояд, яъне дар он ободии рӯҳҳо ҳам аст ва барбодӣ ҳам.

Агар кадом мӯъмини ҳақиқӣ аз фармонбардорӣ, ибодат, риёзат ва илмуляқин худро қобили бардошти мӯъцизот месозад ва дар мӯъцизоти тадриҷӣ пешрафт менамояд, пас барои он раҳмат аст ва раҳмат. Агар ин тавр нест балки якъояк (они) кадом мӯъциза дар пешинсон ояд, пас ин боиси ҳалокат аст, бидуни ин ки имоми вақт дар ин ҳол ҳам дасттирий кунад.

КАЛИДИ 6

Шаётини инсӣ ва ҷинсӣ

Дар оян 113, сураи Ал-Анъом дар бораи анбиё алаҳимуссалом як қуллия мазкур аст, ки: “Ва ҳамчунин пайдо кардем барои ҳар пайгамбар душманонро, ки шаётинанд аз одамиён ва аз ҷин ба тариқи васваса илқо мекунанд баъзе эшон ба сун баъзе сухани ба зоҳир ороста, то фиреб диҳанд”.

Аз ин иршоди илоҳӣ аввал ин таълим зоҳир аст, ки шаётин ду қисм мебошанд. Шаётини қисми аввал аз гурӯҳи инсонҳост ва шаётини қисми дигар аз ҷиннот. Он чӣ шаётин аз ҷумлаи инсонҳост, мутааллиқ ба онон ба таври ом маълум намешавад, ки онҳо воқеъӣ шаётин ҳастанд, ҷаро ки онҳо ба зоҳир кадом шаклу сурати ациб надоранд, балки онҳо дар зоҳиряти худ билкул монанди дигар инсонҳо ҳастанд, ваде дар назари ҳақиқат шаётини инсиянд. Магар ин зарурӣ нест, ки онҳо худро бишносанд, ки онҳо дар лашкари шайтон шомил шуда мебошанд.

Он чӣ шаётин аз ҷумлаи ҷиннотанд, онҳо бидуни ҳолоти хос аз ҷашми моғонб мемонанд, ҷаро ки онҳо дар инчунин либоси ҷисми латиф малбус ҳастанд, ки дар назар намеоянд, магар он ки маслиҳати худо бошад.

Таълими дигар ин фармони илоҳӣ он аст, ки маслиҳат ва ҳикмати худон алиму ҳаким дар ин амр пинҳон буда, ки шаётини инсӣ ва ҷинниро на сирф душмани ҳар пайгамбар сохтаанд, балки ин гурӯҳи тогутиро ҳамроҳи ҳар имом ҳам адоварат бошад, то ки бани Одамро дар ин имтиҳон ғоҳе амал аз як тараҷ барои ҳамеша тамоми васонли рушд ва ҳидоят муҳайё бошад ва аз ҷониби дигар дар муқобили он умуми асоби залолат ва гумроҳии мукаммал мавҷуд монад.

Таълими саввуми ин қуллияи ҳикматогин он аст, ки дар ин ҷангӣ ҳайру шарри доимӣ, ки аз даври Одам то қиёми қиёмат ҷорӣ ва сорӣ аст, тавре ки муқобили ҳақ ва ботил давом дорад, дар ин сирф шаётини инсӣ ва ҷинниро ин мавқеъ дода шудааст, ки онҳо дар дунё ба ғарази интишори бадӣ ба тариқи рӯҳонӣ дар дили якдигар суханони ҳарза андохта битавонанд. Балки бар иловави пайгамбар ва имоми барҳақ, ҳуҷҷат ва пирро ҳамчун маротиби олия имконияти ин сухан ҳосил аст,

ки онҳо ҳам ба таври рӯҳонӣ аз тавоной (тоқат ва қудрат)-и раҳмонӣ мухотабат намоянд. Дар ин бора кадом ориф хуб гуфтааст:

*Аз дили ҳӯҷҷат ба Ҳазрат раҳ бувад,
Узи таъниди дилаш оғаҳ бувад.*

Яъне аз дили пир ва ҳӯҷҷат то эоти ақдаси Ҳазрати имомроҳи рӯҳонӣ аст ва имоми замон аз илқо намудани ҳидоят ва таънид дар дилашон ғоғил нест.

КАЛИДИ 7

Тафсили ҳар чиз дар китоби осмонӣ

Дар охири рукуъи нуздаҳуми сурои Айъом омадааст, ки: “Боз мегӯем ки дода будем Мусоро китоб, то неъмат тамом кунем бар ҳар ки некӯкор бувад ва баён кунем ҳар чизро ва ба ҷиҳати ҳидояту меҳрубонӣ, то эшон ба мулоқоти парвардигори хеш имон оранд” (сурои б, оян 155).

Аз ин иршоди илоҳӣ ин ҳақиқат возеҳ ва равшан мешавад, ки дар китоби осмонӣ (“Таврот”) барои некӯкорони он давр аз ҳидояти динӣ ва дунявӣ кадом камие набуд, то ки дар натиҷаи он тамоми чизҳо мулоқоти парвардигорашонро яқин ҳосил кунанд.

Ҳоло ин мақоми гӯрӯи фикр барои аҳли дониш аст, ки мукаммал ва муфассал будани Таврот ва фавонди ҳидояту раҳмат дар он сирф барои некӯкорон чӣ тавр маҳсус шуда метавонад, ба ҷуз он ки ӯ ҳайсияти ҳазонаи бепоёни ҳикмат ва таъвил дошта бошад. Зоро, агар дар ин ҳикмат ва таъвил намебуд, лизо ӯ барои авому хос яксон мебуд. Пас зоҳир гардид, ки Таврот дар сурати ҳикмат ва таъвил мукаммал, муфассал аз ҳидоят ва раҳмат пур буд ва ин сухан сирф дар он сурат мумкин аст, ки ҳамроҳ бо китоби худо аз ҷониби худо муаллим муқаррар бошад. Чунончи аз ҳамаи ҳубиҳон бузургтари Таврот ин буд, ки рӯҳи зиндаи он дар эоти шарифи Ҳазрати Ҳорун(а) мавҷуд буда, ки вазирин Ҳазрати Мусо ва имоми он замона буд.

Ҳоло ин ҳақиқат бояд субут шавад, ки Ҳазрати Ҳорун(а) вазирин Ҳазрати Мусо (а) буд, аз ин сабаб,

ки рӯҳи муқаддаси Таврот, яъне зиндаҳикматҳо ва таъвилҳои гӯё дар рӯҳонияти Ҳазрати Ҳорун(а) пӯшида буданд. Он субут дар ин иршоди мубораки қуръонӣ аст, ки: “Ва лақад отайнो Мусо ал-китоба ва ҷаъално маъаҳу аҳоҳу Ҳоруна вазиран” (сурои Ал-Фурқон, (25), оян 35), яъне ҳар оина додем Мусоро китоб ва соҳтем ҳамроҳи у бародари у Ҳоруно вазир.

Аз ин фармони худовандӣ ин ҳақиқат аён мешавад, ки Ҳазрати Ҳорун барои Ҳазрати Мусо дар кадом кори дигар вазир бошад ё набошад, магар қабл аз ҳама заруритар дар муомилаи таъвili ҳикмат ва ҳидояти рӯҳонии Таврот вазир буданд. Ҷаро ки дар рабти маънавӣ ва суварии оян муборака ҳамроҳи китоб зикри вазир омадааст. Ва маънни вазир шахси масъул дар анҷоми умуроти марбута аст. Аз далели ин муносибат ва ин рабт бори гарони таъвili Тавротро Ҳазрати Ҳорун(а) бардошта буд. Ҷаро ки ҳар китоби осмонӣ фи-л-асл ба ҳайсияти як рӯҳи сухангӯ ва зинда мебошад. Ба алфози дигар ин як нур мебошад. Пас ин рӯҳ ё нур, дар замони Ҳазрати Мусо(а) ба исми Таврот мусаммо буда, дар ботини Ҳазрати Ҳорун пӯшида буд.

Вақте ки ин қабул карда шуд, ки Таврот сирф ҳамон набуда, ки дар сурати таҳрири зоҳирӣ ҳомӯш буд, балки Таврот он ҳам буд, ки дар ҷисмоният рӯҳонияти науронияти Ҳазрати Ҳорун зинда ва гӯянда буд. Пас яқин дуруст аст, ки дар он маънӣ иршод шуда аст, ки дар оғози ин мавзӯъ дарҷ аст: “Боз мегӯям, ки дода будем Мусоро китоб, то неъмат тамом кунем бар ҳар ки некӯкор бувад ва баён кунем ҳар чизро ва ба ҷиҳати ҳидояту меҳрубонӣ, то эшон ба мулоқоти парвардигори хеш имон оранд” (сурои Айъом (6), оян 155).

Сипас марбути ҳамон ҳақоиқ иршоди бори таъоло аст ки: “Ва ҳозо китобун анзалиҳу муборакун фаттабиъуҳу ва-т-тақу лаъаллақум турҳамуна” (сурои Айъом (6) оян 155), яъне: “Ва ин Куръон китобест, ки Фурӯ фиристодемаш бо баракат. Пас пайравии ӯ қунед ва парҳезгорӣ қунед, то меҳрубонӣ карда шавад бар шумо.

Чунончи дар маънни китоби бобаракат боз тамоми ҳамон ҳақиқатҳо мавҷуд ҳастанд, ки дар фавқ дар бораи Таврот баён шудаанд, яъне дар Куръони ҳақим

фаровонии рушд, ҳидоят, илму ҳикмат ва касрати хайру баракат ин тавр аст, ки ин аз ҳикматҳои таъвил ва танзил мамлу ва аз ислоҳ ва фалоҳ моломол аст ва дар нури ҳодии барҳақ ҳақонӣ ва маъорифи зиндаи он мавҷуд ва маҳфуз ҳастанд. Ин китоби пок дар ин сурат аст: “Тибёнан ликулли шайнин” (сурай Аи-Наҳҷ (16), оян 89), яъне “барои баён кардани ҳар чиз” ва ошкор кардани он аст. Пас маълум мешавад, ки китоби осмонӣ дар маънияти муаллими ҳақиқӣ ҳар чизро баён карданӣ аст.

КАЛИДИ 8

Шинохти ҳар шахс

Дар кутуби имомия аз ҳаволаи Он ҳазрат (с) ва аимман тоҳирин (а) мазкур аст, ки: “ва ала-л-аърофи риҷолун йариғун куллан бисмоҳум” (сурай Ал-Аъроф (7), оян 46), яъне “ва бар Аъроф мардумоне бошанд, ки мешиносанд ҳар якero аз аҳли мавзеъин ба қиёғаи эшон”. Таъвили он ин аст, ки бар баландиҳои маърифат чунон марде истода ҳоҳад буд, ки тамоми мардумонро аз пешониҳояшон медонад. Он мард, ки бар Аъроф ҳоҳад буд Ҳазрати Мавлоно Муртазо Алӣ (а) ва аз фарзандонаш ду зиё, яъне аимман тоҳирин алайҳимуссалом ҳастанд (мулоҳиза шавад, китоби “Даоним ул-ислом”, ҷ. аввал, арабӣ, саҳ. 25).

Вақте, ки ин як ҳақиқати қуръонӣ аст, ки дар рӯзи қиёмат имоми ҳар замона тамоми он мардумони вақти ҳудро аз нуронияти чеҳраҳояшон мешиносад, ки дар дунё онро мешинохтанд, боз зоҳир аст, ки аз ҷониби Аллоҳ таъоло ин қонуни василан раҳмат ва ҳидоят, яъне дар назди мардумони дунё ҳозир будани имом на сирф барои даври Ҳазрати Пайгамбари оҳиррӯзномон муқаррар аст, балки ин зареаи шафоат ва начот барои адвори ҷумлаи анбиё як аст. Пас натиҷаи он ин мебарояд, ки дар назди мардумони ҳар замона имоми вақт ҳозир ва мавҷуд мебошад. Ҷунончӣ аз оян дарчи зайл тасдиқ ва тавсиҳи ин ҳақиқат мешавад: “Явма надъу кулла уносин би имомиҳим” (сурай Ал-Ісрӯ (17), оян 71), яъне “рӯзе ки бихонем ҳар фирқаро бо пешвои эшон”. Матлаб ин ки дар он рӯз мардумони ҳар замона ҳамроҳи имомашон талаб карда мешаванд.

Ва дар рӯзи қиёмат бағайри имоми замон дар ҳақиқи мардумон шаҳодат, адолат, шафоат ва начот мумкин нест. Пас маълум гардид, ки аз оғози олам то Ҳазрати Одам ва аз Ҳазрати Одам то Хотам ул-анбиё ва аз Ҷаноби рисолатмаоб ило қиёми қиёмат силсилаи имомат қоим ва доим аст.

Ин маънини “явма надъу кулла уносин би имомиҳим” ҳам дуруст аст, ки ҳудо дар рӯзи қиёмат мардумонро зареаи имоми вақташон металабанд, ҷаро ки аимман алайҳимуссалом дар миёни ҳудо ва бандагон восита ва васила ҳастанд. Яъне ҳар кори ҳудо, ки ба амр фармон ва ҳидоят мутгаалиқ аст, ў тавассути соҳиби амр анҷом мейбад. Ва ҳар кори мардумон, ки дар бораи итоати ҳудо ва ҳушируди он аст, ў зареаи имом мукаммал мешавад. Дар зайлни тафсир ва таъвили оян Аъроф он чӣ ҳақиқатҳо дар пеш меоянд, аз он зоҳир аст, ки аз имомшиносӣ саодатманди ду ҷаҳон ва ҷарвозаи начоти абадӣ боз шуда метавонад. Қисме ки иршоди Қуръон аст: “Инна-ал-лазин қаззабу биоётино ва-стакбари анҳо ло туфаттаҳу лаҳум авбобу-с-самои ва ло یدҳудуна-л-ҷаннати ҳатто ядига ал-ҷамалу фи самми -л-хиёти” (сурай Ал-Аъроф (7), оян 40), яъне “ҳар ониа қасоне ки ба дуруг нисбат карданд оёти моро ва сарканий карданд аз қабули он, ҳаргиз кушода нашавад барои эшон дарвазаҳон осмон ва дар наёнид ба биҳишт, то вақте ки доҳил шавад шутур дар суроҳи сӯзан”.

Бояд фаҳмид, ки дар маънини оёт мӯъцизоти ҳудо ҳам ва дар маънини нишонаҳо ҳам — мурод аимман атҳор алайҳимуссалом ҳастанд. Ва ҳамаи он мардумоне, ки он ҳазаротро намедонанд, онҳо аз он такаббур менамоянд. Ва дар лағзи “истикбари” ду маънини мутазод аст. Яъне ҳудро бузург ва дигареро ҳақир донистанд ва мавқеъи истеъмоли ҳар ду дар мақоми ҳамчинсият аст. Матлаби возеҳи он ин аст, ки нисбати китobi осмонӣ ва оёти оғоҳи такаббур шуда наметавонад, балки мардумонро дар бораи ҳамчинс ва аимма алайҳимуссалом такаббур мешавад. Ва иблис, ки такаббур кард он ҳам як инсон буд, ки дар илм ба мартабаи фариштагӣ фоиз шуда буд, Аввалбашар ҳамчинси хеш -Ҳазрати Одам(а)-ро ҳақир донист ва ҳудро бузург қарор дод.

Бар иловани он дар Қуръони ҳаким, дао он мақомоте ки иршод шудааст, омадааст, ки фариштаҳо аз ибодати

парвардигори хеш тақаббур наменамоянд. Таъвили он ин аст, ки мӯъминин фариштаҳои олами маърифатанд, аз фармонбардорин имоми вақт, ки ибодати худост, сартибӣ наменамоянд ва фармонбардорни он дар лисони таъвилӣ ибодат аст.

К А Л И Д И 9

Миқдори ҳар чиз

Дар оғози рукуъи дигари сурай Раъд иршод шудааст, ки: “Ва куллу шайин индаҳу бимиқдорни (сурай 13, оияи 8), яъне ҳар чиз назди у ба андоза аст.

Аз ин куљия ин матлаб шуд, ки агарчи баязэ чизҳои замону макон инсонро гайримаҳдуд ва лоинтиҳо ба назар меоянд, масалан замона ва коинот, лекин наздики худо ҳар чиз маҳдуд ва дар миқдори муқаррара аст, ҳар чанд ки табиатшиносони даври ҷадид ҳасёл доранд, ки ин коинот, ки дар он дунёҳои лотеъдорни сайёраҳо ва ситораҳо вучуд доранд, бепоён ва гайримаҳдуд аст. Магар дар куљиян мазкуран боло иршод аст, ки ин коиноти азим ҳам бо вучуди азамат ва вусъати хеш мутобиқ ба як миқдори муайянни қонуни қудрат аст. Ва замона ҳам бо васфи тиволати ҳувайдони худ дар як миқдор маҳдуд аст.

Ҷунончи агар ягон донишманд ин китобро ба ҷашми басират мутолиа кунад, боз аз ҳар куљиян он ба таври соғ зоҳир мешавад, ки дар ин чӣ қадар куљиёт дарҷ шудааст. Оиҳо тамоман бар ҳақиқати ҳамдигар далел ҳастанд. Ҳамин тавр аз тамоми онин ҳақиқати мазкуран ғэло ҳам тасдиқ ва тавсиқ мешавад, ки ҳар чиз наздики худо маҳдуд аст.

Қисме ки дар қалиди 1 зикр гардида, ки худо ба ҳар чиз қодир аст, ин мәъниро дорад, ки қудрати худо бар ҳар чиз ҳодӣ аст ва ҳар чиз дар қудрати худо маҳдуд аст. Ҳамин мисол дар бораи илми худо ҳам аст, ҷое ки дар нури имоми мубини зикри маҳдуд будани ҳар чиз аст.

Агар ҳар чиз наздики худо дар як миқдори муайян аст, пас бояд фаҳмид, ки ин ҳақиқати ҳам аз иҳотан нури имоми мубин ва доираи илмиаш берун нест, ҷаро-

ки Аллоҳ таъоло ҳар чизро дар эоти ақдаси имоми мубин маҳдуд ва маҳсур кардааст.

Баъди ин ҳақиқат, дар ин ҷо ин ҳам зарурӣ аст, ки агарчи ҳар чиз бар ҷои худ маҳдуд ва дар як миқдори муқаррара аст, бо он ҳам вай аз фано ва бақо ё ки бар доираи тагийиру табдил он чӣ сайр қатъ карда меравад, аз он эътибор ин гуфтан дуруст аст, ки ҳар чиз ломаҳдуд аст. Масалан рӯзу шаб ҳар дӯ гарчи маҳдуданд, магар аз тагийиру табдили он ҳар дӯ он чӣ доираи вақт ба вучуд меояд, он гайримаҳдуд аст. Ҳамин тавр аз он қалонтар доираи сол тайёр мешавад. Баъди он доираҳои қалон-қалони замонаҳо ҳастанд ва дар охир рафта нобуд шудан ва боз ба вучуд омадани доираи ин коинот соҳта мешавад, ки лоинтиҳост. Натиҷаи он ин мебарояд, ки ҳар чиз агар аз як эътибор маҳдуд аст, боз аз эътибори дигар гайримаҳдуд аст. Ва ҳамин таърифи қонуни қудрат аст, ки дар он ибтидой ва лоибтидой ва интиҳои тамоми чизҳо мавҷуд аст.

Дар Қуръони ҳаким ин тавр бисёр оёте мавҷуд ҳастанд, ки аз ҳикматҳои амиқи он маълум мешавад, ки ҳар чиз бо вучуди будан дар як миқдори маҳдуд гайримаҳдуд аст. Ҳақиқат ин тавр аст, ки тамоми чизҳо ҷуфт мебошанд, яъне ҳар чизро як зид ё муқобил аст. Масалан, шаб ва рӯз, равшаний ва торикий, дунё ва охират, ҷисмоният ва рӯҳоният, ҳастӣ ва нестӣ ва гайра. Пас аз гардиши ҳар як ҷуфт як доира тайёр мешавад, қисме ки гардиш қардани шаб ва рӯз ва бор-бор омадани моҳу сол. Ҳамин тавр вучуди коинот як рӯзи бисёр қалон аст, аз он ҳар дӯ ҳам як гардиш аст. Яъне вучуд ва адами коинот ва мавҷудот ҳам як сайр аст, ки аз тамоми доираҳо доираи қалонтарин аст, ки аз сабаби гардиши доинтиҳои он ҳар чизи маҳдуд номаҳдуд мешавад. Инишоаллоҳ мо дар қалиди 22 ин ҳақиқатро ба таври мазид вазоҳат менамоем.

КАЛИДИ 10

Мӯъминонро тамоми чиз дода шуд

Дар охири рукуъи панҷуми сурай Иброҳим иршод шуда аст, ки: “Ва дод ӯ Аллоҳ шуморо аз ҳар чӣ хостед. Ва агар бишуморед неъматҳоро, иҳота натавонед

кард онро. Ҳар оина инсон ситамғори иносипос аст” (сурәт Иброҳим (14), ояи 14). Аз ин фармона илоҳӣ ҳоҳир аст, ки мӯъминони ҳақиқат дар ҷисмоният ё рӯҳоният ба лисони қол ё лисони ҳол аз парвардигор он чай талаб карданд, у тамоми онҳоро дод. Ҳоло савол чизҳо мавҷуд аст?

Ҷавоб: Инчунин “ҷомеъ ул-ҷавомеъ”, чиз, ки дар он тамоми чизҳо мавҷуд ҳастанд, маърифати имоми мубин аст. Ҷаро ки дар нури ақдаси имоми мубин тамоми чиз ҳаст.

Дар Қуръони мачид омадааст, ки тӯлу арзи ҷаннат ҳам монанди тӯлу арзи қоннот аст, ки ишораи он тарафи рӯҳи оламгир аст. Яъне рӯҳи оламгир ҷаннати рӯҳоният аст, ки дар ин тамоми чиз аст, ки рӯҳи имом, яъне нур аст. Аз ин сабаб он савол ҳам мешавад, ки тамоми чиз дар биҳишт ба даст меояд ё ки дар рӯҳи имом ва маърифати он як ҳақиқат аст.

Чунончи ин иршоди Қуръони қарим аз матлаби мазкураи боло чудо нест, ки: “Ва саҳхара лакум мо фи ғас-самовоти ва мо фи-л-арзи ҷамиъан минху” (сурәт Ал-Ҷосия (45), ояи 13), яъне: ва мусаххар кард барон шумо он чай дар осмонҳост ва он чай дар замин аст, ҳама якҷо падид оварда аз ҷониби худ. Ин усул барон ҳамеша ба хотир бошад, ки аз ҳосил шудани қадом чизи қалон он тамоми чизҳои ҳурду қӯҷак, ки ба он воғастаанд худ ба худ ҳосил мешаванд. Ба таври мисол бо он тамоми чизҳо худ ба даст меоянд, ки дар бوغу гулшан ҳастанд. Ба монанди ҳар қисм меваҳо, мавзъҳои ҳушманзар, соҳои орому сукун, гулаҳон шукуфону рангоранг ва гайра.

Ҳамин тавр, агар қадом инсони ҳуҷнасибро он ҳазонаи азимтарин ба даст ояд, ки дар он қалидҳон тамоми ҳазонаҳои Аллоҳ таъоло аст, лизо пас дар ин қадом шак нест, ки чунин саодатманд инсонро тамоми ҳазонаҳои Аллоҳ таъоло ба даст омаданд. Ҳазонаи ҳайсияти қалидии тамоми ҳазонаҳои Аллоҳ таъоло маърифати имоми мубин аст, ки аз ҳусули он ҳар чиз ҳосил мешавад.

Иршоди ҳадиси шариф аст: “ман қона лиллоҳи қона-л-лоҳу лаҳу”, яъне “он ки аз худо шуда биноманд, боз худо аз они у мешавад”. Матлаб, одаме ки

иршодоти худоро пайравӣ карда аз тан, “ман” ва тафаккури худ дар мулкияти худо ба ҳисоб рафт, дар натиҷа худо ҳам аз барои ин ҷунин шаҳс ҳазонаи бениҳоятре омода мегардонад. Бешак худои таъоло ҳазонаи махфи аст. Ва ба мӯчиби ҳадиси қудсӣ ин ҳазина аз роҳи маърифат ба даст омада метавоҷад. Вале ҳамагон медонанд, ки ба гайри маърифати пайғамбар маърифати худо иномумкин аст ва бағайри маърифати имоми вакт маърифати пайғамбар иномумкин аст.

Боз ҳамон ҳақиқат дар пешру меояд, ки дар имоми мубин тамоми чиз аст. Иршоди Қуръони пок аст: “Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун”, яъне “ман аз худо ҳастам ва ба ҷониби он раванд мебошам”. Гуяндаи инчунин сухан қист?

Собирин ҷунин сухан гуянд. Ононро яқини комил аст, ки онҳо аз ҳузури худо, яъне аз нури он дар ин дунё омадаанд. Аз ин хотир онон умедвори ин сухан ҳастанд, ки онҳо аз ин ҷо волас рафта, дар ваҳдати худо мудгам мешаванд. Дар он ҳол онро дар сурати подшоҳияти рӯҳоният тамоми чиз дода шуда мебошад. Лекин дар ин ҷо ин тавр савол аст, ки оё қадом шаҳс бидуни амал кардан бар фармонаи “атиъу-л-лоҳа ва атиъу-р-расула ва ула-л-амри-минкум” собир гуфта мешавад? Агар ҷавоби он дар нафй аст, лизо ин даъвои мо ҳақ ба ҷониб аст. Тамоми ҳубиҳои ислом ва имом аз имоми мубин ба даст меоянд.

Анбиё ва аимма алайҳимуссалом дар дунё аз ин хотир меоянд, то ки онон аҳди дунёро саҳҳ ҳидоят қунанд, то ки мардумон бар сироти мустақим ба событқадами рафтор карда, ба ҳузури худо бирасанд. Он ҳазарот на сирӯҳ ҳидояти қавли менамоянд, балки намунаи амалии пайравии ҳидоятре ҳам пеш менамоянд. Ва аз пайравӣ кардан бар ин ҳидоят он чай сила ба даст омаданд аст, он ҳам бармalo ниҷон медиҳанд. Он сила чист? Пайғамбар ва имоми замон ҳастанд, ки дар нури ақдасашон тамоми чиз маҷуд аст. Чунончи иршод Аллоҳ таъоло аст: “Ва юдхилуҳуму-л-ҷанната Ҷар рафаҳо лаҳум” (сурәт Муҳаммад (47), ояи 6), яъне “ва ҳоҳад даровард эшонро ба биҳиште, ки шиносо кардааст”.

КАЛИДИ 11

Хазонаи ҳар чиз

Дар сурани Ал-Ҳичр (15), оян 21-и Куръони маңид Аллоҳ таъоло мегармояд: „Ва нест ҳеч чиз магар наздикি мо хазонаҳон ўст. Ва фурӯ намеорем онро магар ба андозаи муқаррар“. Аз ин куллияни муқаддаса маълум мешавад, ки албатта аз лиҳози маконӣ не, балки аз эътибори фазлу шараф, илму маърифат ҳудон таъолоро кадом қурбат ва наздикӣ аст, ҷое, ки хазонаҳон ҳар чиз мавҷуд ҳастанд. Ва он хазона дар нури муқаддаси имоми мубин аст ва мисоли ин ҳақиқатро аз офтоб гирифта метавонем, ки дар офтоб хазонаҳон бепоёни сарвату сармояни тақвиини умуми сайёраҳо ва ситораҳон ин қонноти азим мавҷуд ҳастанд, яъне хазонаи сарват ва дорони қисми моддӣ. Чаро ки на сирғ ҳар ситора ва ҳар сайёра ба ҳукми худо аз феъли офтоб пайдо мешаванд, балки бар илован аносир, кӯҳ, ҷамодот, маъданиёт ва наботот ҷисми инсон ва ҳайвонот ҳам аз баракат ва вучуди офтоб мукаммал мешавад. Гас ҳамин тавр тамоми хазонаҳон сармояни таҳлиқин олами рӯҳоният дар нури ақдаси имоми мубин мавҷуд аст.

Баъди ин мисоли умдаи офтоб ин ҳам аз фароизи имии мавҷуд аст, шуморо сабит карда бифаҳмонам, ки сарчаашмаи рӯҳ-ҳаракати қудратҳон ҷашми офтоб дар кучо аст. Ҷунончи аз ишоди мазкураи боло зоҳир аст, ки хазонаи ҳар чиз назди ҳудост, ки матлаби он ин гуфта шуд, ки ин хазонаҳон Аллоҳ таъоло дар нури имоми мубин мавҷуд ҳастанд. Ҳоло, вақте ки дар нури поки имоми барҳақ алайҳиссалом тамоми хазонаҳон Аллоҳ таъоло мавҷуд ҳастанд ва аз он хазонаҳон парвардигор кадом чиз берун нест. Гас маълум гардид, ки рӯҳи муҳаррики тоқати бепоён ва зўроварии офтоби сармасст ва оламтоб ҳам аз хазонаҳон нури имоми ҷорӣ ва соғӣ аст.

Далели дигари ин ҳақиқат он аст, ки дар Куръони ҳаким омадааст, ки: „Аллоҳ таъоло Он ҳазрат (с)-ро ба ҳайсияти нури мутлақ“ ва, раҳмати кулл барон тамоми оламҳо фиристода буд. Ҷинон вақте ки сарвари олам барон тамоми ҷаҳонҳо ва саросари қоннот нур ва раҳмат буданд, ҳамоно ба таври лозими. Он ҳазрат барон офтоб

ҳам ҳамон ҳайсият буданд. Чаро ки офтоб ҳам як олам аст. Маънӣ ин шуд, ки аз зоти ақдаси Ҳузури акрам дар сурати нур офтоби ҷаҳонторбо ба ҳайсияти раҳмат ва ҳидояти табиъни рӯҳи мутааллиқа ба даст меояд. Лизо, баъди эшон ворис ва ҷонишинашон, яъне аймман атхор ба ҳамон ҳайсиятанд ва ин одати бебадали Аллоҳ таъло аст ва ҷонуни мутлақи он аст, ки дар ҳар замона нури он як мазҳари раҳмат мебошад, ҳоҳ он Ҷайгамбар бошад ё ки имом. Гас ин ҳақиқат возеху равшан шуда, пеши рӯ омад, ки нури имоми мубин сарчаашмаи фуюз ва баракоти моддии офтоб ҳам аст.

КАЛИДИ 12

Мисоли занбури асал

Дар рукӯти нӯҳуми сурани Наҳъл иршод аст: „Сумма кули мин кулли-с-самароти фаслукни субула рабники зулулан“ (сурон 16, оян 69), яъне „Боз бихур аз ҳар ҷисс меваҳо ва бирав роҳҳон парвардигори ҳеш ром шуда“.

Ин хитоби парвардигор аз эътибори зоҳирӣ ва танзил барон занбури асал аст. Магар аз лиҳози ботин ва таъвил ин хитоб мутааллиқ ба ҳуҷҷат ва пир аст, ки ҳамон шаҳс, ки аз ҷониби имоми замон (а) ба лақаби ҳуҷҷат, пир ва доъӣ муқаррар мешавад ва баъзе дафъа ба кадом номи дигар низ ёд мешавад, мумассили занбури асал аст ва занбури асал мисоли он шаҳс аст. Чаро мисле ки он занбур аз гулу меваҳои мухталиф шира ҷашида, дар ботин ҳеш шаҳд месозад, ҳамин тавр иамояндан илми имом аз гулҳо ва меваҳои рӯҳоният дар ботини ҳеш шаҳди илми таъвил фароҳам месозад. Барон вай роҳи илм ва ҳикмат ин тавр соғ, мусаххар ва осон аст, монанди роҳи занбури асал, ки ў ба бисёр осонӣ аз як гул ба гули дигар мепарад.

Занбури асал аз он гулҳои мухталиф ва меваҳои гуногун шаҳд месозад. Зоиқон тамоман якҷошуда, як шаҳди бомаззае мешавад ва дар он кадом зоиқон дигар боқӣ намемонад. Ҳамин тавр ҳуҷҷат, ки ўро таъииди имоми ҳайю ҳозисл аст, аз танзилоти мухталиф ҷунни як мувоғиқ таъвил карда метавонад, ки он наздики ақл монанди шаҳди хушгувор ва яқинӣ

мешавад ва дар он кадом тазод боқӣ намемонад.

Дар оян мазкураи боло ба сурати танзил, ба занбури асал фармуда шуда аст, ки “ҳар қисм мева бихӯред, ва ба роҳҳои мусаххари парвардигоратон биравед”. Ҳар шахси доно бар ин мақом аҳамияти таъвило фаҳмида метавонад, ки дар дунё ҷое ки занбурҳои асал мебошанд, дар онҷо ҳар қисм мева ҷамъ намебошад ва на ҳар навъни гул якҷо шуда метавонад. Бар илован он роҳи парвардигор дар бοғҳо ва ҷангалҳо, ҷое ки занбуруни асал бошанд, ёфт шуда наметавонад. Пас аз он зоҳир аст, ки ман ин оян муборакаро он чи таъвил менамоям, он дуруст ва саҳҳаст, ҳар чанд онро таъвило дигар низ мебошанд.

Чунончи дар ҳолати ҷисмонӣ ва зоҳирӣ ин сухан билкул номумкин аст, ки дар кадом мақоми дунё, дар ҳар мавсум гулҳо ва меваҳои ҳар мулӯ мавҷуд бошанд, магар баръакси он дар сурати рӯҳонӣ ва ботинӣ ҳар қисм гул ва ҳар навъ мева бар як марказ ҷамъ шуда метавонад, чунончи иршоди Аллоҳ таборак ва таъило аст: “Оё ҷо надодем эшонро дар ҳараме, бо ами; расонида мешавад ба сӯи вай меваҳо аз ҳар ҷинс рӯзӣ аз наздикиҳо. Валекин бештарини эҷон намедонанд” (сураи Ал-Қасас (28), оян 57). Бояд доност, ки таъвии ҳарам-имоми замон аст, ҷаро ки имом ҳонаи ҳақиқии нури худо ва ниҳонхонаи асрори тавҳид аст, ҷое ки ҳар қисм мевавӣ рӯҳонӣ қашида меояд ва ин ризқи дунیавӣ нест, балки аз ҳузури худо ба даст меояд.

Аз ин таъвил чунин зоҳир гардид, ки ба шахсе ки ба мартабаи ҳучҷат фоиз мешавад, фармуда мешавад, ки дар рӯҳонияти имоми вақти худ доҳил шавад ва аз ҳар намунаи гулҳо ва меваҳои бοғҳои танзил шаҳди таъвилӣ бисозад ва бар роҳҳои мусаххари илму ҳикмати парвардигораш рафтору гардиш кунад.

Дар сураи Наҳද дар боран занбури асал он чи иршод шуда аст, таъвии маҷмӯъни он ин аст, ки: “ва рабби шумо ба тарафи занбури асал ваҳӣ кард” яъне парвардигори шумо ба шахси ҳучҷат шудани мухотиба фармуд, ки шумо дар кӯҳҳо ҳона бисозед”. Мақсад, қабл аз шумо ҳучҷати дигар, ки кӯҳи илм аст, ҳамроҳи он робитан рӯҳонӣ дошта бошед ва дар дарахт ҳам ҳона бисозед. Яъне баъди ҳучҷатҳо, то маърифати имоми вақти хеш расой кунед, ки дарахти ҳамешабаҳори имомат аст. Он шаҳаран тайибаест, ки ҳар вақт мева

медиҳад ва дар он ҷиз ҳам ҳона бисозед, ки он баланд менамояд. Бошад, ки дар равшанини маърифати имоми замон ва ҳикматҳои ҳудуди улвӣ файз ҳосил кунед. Боз аз ҳар қисм меваҳо бихӯred, яъне аз меваҳои илмӣ ва рӯҳонӣ бихӯred. Боз бар роҳҳои мусаххару соғи рабби худ қадам бардоред, яъне дар майдони илму ҳикмати парвардигори хеш гардиш намоед, ки барои шумо кадом мамоннат ва кадом печидагӣ нест. Аз шиками он ҷизи нӯшиданӣ мебарояд, ки рангҳои он мухталиф аст. Яъне аз ботини ҳучҷат таъвилоти гуногун зоҳир мешаванд, ки гизои рӯҳонӣ аст, ки дар он барои мардумон шифо аст. Яъне аз камолу ҳайри таъвилоти ҳучҷат махлуқ аз беморӣ, нодонӣ ва ҷаҳолат шифоёб мешавад. Яқинан дар он барои фикркунандагон нишонҳое ҳастанд. Онҳо ин ҳақиқатро медонанд, ки ин тамоми ҷизҳо, ки зикри он шуд, мӯъҷизоти илмӣ ва рӯҳонии имоми барҳақ ҳастанд ва имроӯз он имоми барҳақ Ҳазрати Шоҳ Карим Ал-Ҳусайнӣ алайҳиссалавоту вассалом мебошанд.

КАЛИДИ 13

Тамоми тамсилот

Дар рукӯъи ҳаштуми сураи Каҳф омадааст, ки: “Ва лақад саррафно фи ҳозо ал-Куръони ли-н-носи мин кулли масалин ва кона-л-инсону аксара шайин ҷадалан” (сураи Ал-Қаҳф (18), оян 54), “ва ҳар оина гуногун баён кардем, дар ин Куръон барои мардумон ҳар навъ достон ва ҳаст одамӣ бештар аз ҳама ҷиз дар ҳусумат”. Марҳуми возеҳи ин куллияни муқалддаса ин аст, ки парвардигори ӯлам дар Куръони ҳаким мисолҳои як ҳақиқати ҷомеъи даварро дода, вазоҳат фармудаанд.

Чунончи дар ҳар мисол аз ин ҳақиқати воҳида як гуна сурат пинҳон аст ва он масал-ул-аъло аст, дар ин ҷо ҳақиқати воҳида ё ки ҳақиқат ӯл-ҳақоқӣ аст, боз маънни ин баёни он шуд, ки тамоми тафсилоти мушарраҳи мухталиф масал-ул-аъло ҳастанд ва тамоми ҳақиқатҳо ташреҳоти ҷудо-ҷудои ҳақиқати воҳида аст.

Чунончи дар боран масалу-л-аъло иршоди илоҳӣ аст: “ва лаҳу-л-масалу-л-аъло фи ас-самовоти вал-арзи ва ҳува-л-азиз-ул-ҳаким” (сураи Ал-Рум (30), оян 27), яъне “ва мар ӯрост сифати баландтар дар осмонҳо ва

замин ва уст голиби боҳикмат".

Аз ин ояи муборака, ин ҳақиқат зоҳир аст, ки ҳар чанд зоти бечуни борӣ субҳонаҳуро қадом мисол нест бо он ҳам ӯ аз ҷумлаи мисолҳо як мисолро барои мансуб кардани зоти поки хеш мунтаҳаб фармудааст. Қисме ки иршод аст: "лайса камислиҳи шанун ва хува ас-сами'у-л-басир" (сурай Аш-Шуро (42), ояи 11), яъне нест монанди ӯ чизе ва уст шунаво, бино". Ва ӯро ишораи таъвили аст, ки мисоли ҳақ таъоло қадом шай нест, балки ӯро як мисоли аъло аст. Магар қадом чизи мисол, мисоли аълои он шуда наметавонад. Ва ин тамоми ишора дар "камислиҳи" пушида аст. Матлаби он ин шуд, ки масалу-л-аъло аз тамоми мисолҳо арфаъ ва аъло аз ин сабаб аст, ки ин аз ваҷҳи тамоми маънавӣ ва хубиҳои таъвилии худ, аз тамоми мисолҳо мумтоз ва маҳсус аст.

Бояд донист, ки зикри масал ул-аъло дар сурай Нур қарда шудааст, қисме ки иршоди ҳақ таъоло аст, ки: "Аллоҳу нуру-с-самовоти вал-арзи масалу нуринҳӣ "Худо нури осмонҳост ва замин. Достони вай дар қалби мусалмонон ин аст монанди тоқе ки дар он ҷароғ аст".

Пас он масал ул-аъло, ки бар коинот ва мавҷудот ҳоӣ ва муҳит аст, ҳамин аст, ки зикри он шуд. Тамоми хубиҳои маънавӣ ва таъвилии онро қадом фарди башар дар забти таҳрир оварда наметавонад. Ва хубин бунёдии он дар ин ҳақиқат аст, ки ба ҷониби он ишора қарда шудааст, ки нури худо, расул ва имом яке аст. Ва ҳамин як нур ба ҷумлан авсофи камолия мавсуф аст, зеро зоти Ҳазрати борӣ таъоло аз ҳар сифат пок ва мунаzzâҳ аст, тавре ки иршод аст: "Субҳона раббика раб-б-ил-иizzati ъаммо ясиғун" (сурай Ас-Софот (37), ояи 180) яъне "Покист парвардигори туро худованди галаба аз он ҷо ин ҷамоа баён мекунанд".

Матлаб дар ин ҷо ба таври соғ зоҳир аст, ки зоти Аллоҳ таъоло аз ҳар сифат ва ҳар васф пок ва бениёз аст, ҷаро ки он парвардигори иззат аст. Яъне баландкунандан иззати ҳудуди рӯҳоня ва ҳудуди ҷисмонӣ аст, vale ӯ худ аз ҳар сифат пок ва аз ҳар чиз бениёз аст.

Дар равшаний баёни мазкуран боло ҳоло инро гуфтани осон аст, ки нури имоми мубин қадом нури

маҳдуд нест, балки он нури мутлақ аст. Он мумассили масал ул-аъло ва он ҳақиқат ул-ҳақоиқ аст ва ҳамин нури муқаддас ба ҳамроҳи он маъюни нури худо гуфта мешавад, ки дар ин тамоми он сифот мавҷуд ҳастанд, Ҷо ба худои таъоло мансуб қарда мешаванд.

Ҳоло вақте, ки ин ҳақиқат возеҳ мешавад, ки нури мутлақ яке аст, ки ҳомили он аз ҳамеша имоми мубин аст, биноан мо тавзеҳ медиҳем, ки як ҳақиқатро ҷандин мисолҳо ё ҷандин эътиборот чӣ тавр шуда метавонад ё чӣ тавр мумкин аст? Чуноне ки худованди олам дар оян Байъат дасти мубораки Он ҳазратро дасти худ қарор додааст, ҳамроҳ бо он Аллоҳ таъоло дар ин мисбл он ҳазрат (с) мукаммал шуда буд, қисме ки иршод аст: "наду-л-лоҳи фавқа йадиҳим" (сурай Ал-Фатҳ (48), ояи 10), яъне дасти худост болои дасти эшон.

Матлаб ин ки дасти Пайғамбар(с), ки аз муслимин байъат гирифт, дасти худост ва он чӣ феъли байъат гирифтани Расулуллоҳ аст, он ҳам ба-дон сабаб феъли худост. Пас аз алғози мубораки он оян Байъат натанҳо сирф ин маълум мешавад, ки як ҳақиқатро ҷандин эътибор шуда метавонад, балки аз ин зоҳир шуд, ки Аллоҳ таъоло қавлу феъли инсони комилро қавлу феъли худ қарор дода метавонад, ки дар ин бобат низ иршод аст: "ва мо рамайта из рамайта ва ло кинна-л-лоҳа рамо" (сурай Ал-Анғол (8), ояи 17), яъне "ва ту, эй Муҳаммад, наяғанди вақте ки афганӣ, валекин худо афганӣ". Дар ин иршод ҳам боз ҳамон ҳақиқат аст, ки худо феъли инсони комилро феъли худ қарор додааст.

Байди ин шумо бар ин ҳақиқат гавр кунед, ки оё мисоли пайғамбар бо ҳамроҳи масал ул-аъло якҷо шуда, яке шуда метавонад ё не? Чунончи фармони мубораки Аллоҳ аст, ки: "ва доийан ило Аллоҳи би изниҳи ва сироҷан муниран" (сурай Ал-Аҳзоб (33), ояи 36), яъне "ва (шумо) хонанда ба сӯи худо ба ҳукми ӯ ва ҷароғи равшан (ҳастед)". Инчунин худои таъоло дар Куръони маҷид низ фармуда, ки: "Он ҳазрат(с) барои кули дунё раҳмат ҳастанд" (ниг.: Сурай 21, ояи 108).

Ҳоло, агар мо тасаввuri вусъати равшаний ин ҷароғи равшаний худоро мутобики тақозои раҳмат (раҳмат ул-оламин)-и коиноти бинамоем, пас дар ҷумлаи осмонҳо ва замин бидуни равшаний он ҷароғи худоӣ дигар қадом равшаний дар тасаввур намеояд. Боз

маълум гардид, ки мисоли Пайгамбари акрам ҳамроҳи масал ул-аъло пайваста аст.

Ҳоло мисоли имоми мубин истемоъ фармоед, ки иршод аст: “Эй ононе ки имон овардаед ба пайгамбарони собиқ! Битарсед аз худо ва имон оред ба пайгамбари ў, то бидиҳад шуморо ду ҳисса аз раҳмати худ. Ва бидиҳад шуморо нуре ки роҳ равед бо он ва то биёмурзад шуморо ва худо омурзгори меҳрубон аст” (сурай Ал-Ҳадид (57), оян 27). Бояд доност, ки дар дар ин ҷо камоҳаққаҳу аз худо тарсидан ва қисме ки ў меҳоҳад, бар пайгамбар имон овардан, бар Қуръон ва шариат амал кардан ҳукм дода шудааст. Ҳоло саволи аҷру сила аст, ки дар зоҳире ботин, дунё ва охират, ки бояд ба даст биёд, худи он ингуна аст, ки худо тавассути пайгамбари хеш барон ҳидоят ва раҳнамони мӯъминон имом муқаррар кард, то ки онҳо дар равшани нури имом рафтор карда битавонанд.

Худо ва расул барон мӯъминон нуреро, ки муқаррар фармудаанд, маънни зоҳирни он ин аст, ки барон гурӯҳи мӯъминин имом муқаррар карда шуд. Ин қабул гардид. Лекин саволи таъвили он ҳаст; бифармоед, ки ҳақиқати таъвили он чист?

Ҷавоб: Барон мӯъминони ҳақиқӣ таъвил-муқаррар кардани нури худо ва расули он аст, ки дар натиҷаи фармонбардорӣ ва муҳаббати ҳақиқии худо ва расул дар тоқи дили мӯъминони ҳақиқӣ нури мисбоҳи имомат ба ҷивагарӣ оғоз менамояд. Боз мутобиқи қавли “нуран алонур дар равшани илмӣ ва ирфонни он изофа шуда меравад, то он ҷо, ки ў тамоми коинот ва мавҷудотро иҳота карда, дар ботини хеш маҳдуд месозад. Дар ин маънӣ иршод шудааст, ки: “ва қулла шайин аҳсайноҳу фи имомин мубин” (сурай Ёсин (36), оян 12), яъне “ва ҳар ҷизеро иҳота кардем, дар китоби зоҳир ва ин лик амри пушидай Аллоҳ аст, ки шумо барон ҳама ҷиз ба ҷониби имоми мубин рӯҷӯй кунед. Пас событ гардид, ки дар таъвил масал-ул-аъло як нури худо, Расул ва имоми барҳақ мебошад.

КАЛИДИ 14

Зулқарнайн

Зулқарнайн ки буд? Оё ў як подшоҳи ҷаҳонгир буд ё пайгамбар ё имоми вақти хеш?

Ҷавоби ин савол ба таври саҳех дода шуда наметавонад, то вақте ки дар борон инкишофи он ҳақоқи қуръонӣ сӯҳбат нашавад, ки дар қиссаи Зулқарнайн аст. Иршоди бори таъоло аст, ки: “ва ясъалунақа ан Зилқарнайн қул саатлу алайкум минху зикран. Инно макканно даҳу фи-л-арзи ва отайноҳу мин кулли шайин сабабан. Ғаатбаъа сабабан” (сурай Ал-Қаҳф (18), оёти 83-85), яъне “(Эй Муҳаммад) ва савол мекунанд туро аз Зулқарнайн. Бигу ҳоҳам хонд бар Шумо аз ҳоли вай хабаре. Ҳар оина мо дастрасӣ додем ўро дар замин ва додем ўро дар ҳар ҷиз сомоне. Пас дар паи сомоне афтод”.

Ин иршоди мубораки Аллоҳ таъоло мӯъминони донишмандро бо ин сухан даъват медиҳад, ки онҳо аз гавру фикр ба аъмоқи маънавиаш расо шуда, ҳақиқиатҳои онро ҳосил кунанд. Чунончи маънни ҳақиқии “ва отайноҳу мин кулли шайин сабабан” ин аст, ки Аллоҳ таборак ва таъоло Ҳазрати Зулқарнайиро васоил ва зароеъи ҷамъии ашёи осмон, замин, зоҳир ва ботин муҳайё карда буданд. Пас наздики мӯъминони ҳақиқӣ матлаби ин Фармони илоҳӣ ин тавр аст, қисме, ки аз “ва қулла шайин аҳсайноҳу фи имомин мубин” аст.

Тавре ки дар маҷмӯъи мавзӯти ин китоб ба ин қисм оёти қуръонӣ баҳс шуда аст, ки дар он лафзи қулл омада аст ва инчунин оёт, ки аз ҷумлаи қуллиёт ҳастанд, ба таври субут пешниҳод карда шудаанд. Дар инҳо ҷизе ки баён шудааст, он дар бораи умуми ҷизҳои қисми зоҳирӣ ва ботинӣ аст. Ҳамин тавр дар оян мазкураи боло аз “қулли шайин” тамоми ҷизҳои ҷисмоният ва рӯҳоният мурод аст.

Дар ин ҷо як мисоли дигари ин ҳақиқат аз худи Қуръони ҳаким аст, ки: “Ам лаҳум мулку-с-самовоти вал-арзи ва мо байнаҳумо фалъратку фи-ал-асбоби” (сурай Сод (38), оян 10), яъне “оё эшонрост подшоҳия дар осмон ва замин ва он чӣ дар миёни онҳост. Пас бояд, ки боло раванд овехта ба ресмонҳо”.

Ба хотир дошта бошед, ки ин мисол дар зохиру ботин аз имконият ва гайри имконият ду маъний дорад. Ба имконияти он ин аст, ки худо он ҳазаротро, ки хоҳад подшоҳии рӯҳонии осмонҷо ва замин ато мекунад ва ба-дон асбоб, ки салтанати рӯҳонии коинот ба даст меояд, он асбоб гӯё калидҳон осмонҷо ва заминанд. Қисме ки иршоди бори таъоло аст: "Лаҳу мақолиду-с-самовоти вал арзи ва-л-лаzinna кафару бноёт и-л-лоҳи улонка хуму-л-хосирун" (сурай Аз-Зуммар (39), оян 63), яъне: "Мар-ӯрост калидҳон осмонҷо ва замин. Ва ононе ки коғир шуданд ба нишонҷои худо, ин ҷамоа эшонанд эйёнкорон".

Лозим аст, то фаҳмида шавад, ки аз қадом макон ё дарвоза калиду қуфл аз ин сабаб аст, ки молик онро ки хоҳад дар макони худ иҷоза диҳад ва онро ки наҳоҳад, барояш масдуд бошад.

Чунончи дар сурай 6, оян 75 Куръони пок аст: "ва ҳамчунин менамудем Иброҳимро малики осмонҷо ва замин, то ў аз яқинкунандагон бошад". Аз ин ҷо маълум гардид, ки Аллоҳ таъоло Ҳазрати Иброҳим(а)-ро калидҳон диданц подшоҳии осмонҷо ва замин иноят фармуда буданд. Е метавон ин тавр гуфт, ки худо эшонро асбоби (роҳи) саросари ашё, осмонҷо ва замин фаҳмонда буд, пас ҳамин мисол аз Ҳазрати Зулқарнайн ҳам аст, ки онро ба роҳи ботин ба таври комил чизҷон осмонҷо ва заминро фаҳмонда буданд, зеро Зулқарнайн имоми вакти худ буданд.

Дар Куръони ҳаким аз Ҳазрати Зулқарнайн он ҷиҳиссан мухтасар аст, он дар асл таъвилталаб аст. Масалан ў ба ҷон гуруби офтоб расид, ки дар он ҷо офтоб дар як ҷашмаи гилолуд гуруб менамуд. Аз он ба таври соғ зоҳир аст, ки ин офтоби дунявӣ ва моддӣ набуда, балки ин офтоби рӯҳонӣ ва динӣ буд, ки уро дар алфози дигар нурнавӣ тавҳид гуфта мешавад ва мурод аз ҷашмаи пургил ду асли ҷисмонист, ки магриби рӯҳонӣ ҳастанд, яъне нотик ва асос, қисме ки дар таҳлики Одам иршод аст: "Ва лақад ҳалақна-л-инсона мин салсолин мин ҳамонин маснун" (сурай Ал-Ҳичр (15), оян 26), яъне "Ва ҳар онна оғаридем одамиро аз гили ҳушк, аз қисми лон сиёҳи бӯйгирифта".

Ва таъвили машриқ-ақли кулл ва нафси кулл аст, ки аз си ҷо нурнавӣ тавҳид тулуъ гардида, дар нотик ва асос гуруб менамояд.

Аз саҳифаи 148-и китоби "Ал-имомата фи-ислом" маълум мешавад, ки Ҳазрати Зулқарнайн аз силсилаи аиммаи мустақарри даври Нуҳ(а) ҳастанд. Чунончи шаҳарai насабашон ин аст: Зулқарнайн ибн Обир ибн Шолих ибн Қайнон ибн Арафкашод ибн Сом ибн Нуҳ.

Аз ҳақонки мазкураи боло зоҳир гардид, ки Ҳазрати Зулқарнайн(а) имоми вақташ буданд ва саросар қиссаи машриқу магриби он рӯҳонӣ ва таъвилӣ аст.

Низ аз иршоди мубораки Расули акрам (с) ҳам субути ин ин ба даст меояд, ки Ҳазрати Зулқарнайн имом буданд. Чунончи Он ҳазрат(с) ба Мавлоно Алӣ алайхиссалом фармуданд, ки: "Ва инна лака байтân фи-л-ҷаннати ва иннaka ла Зулқарнайниҳо", яъне "(Е Алӣ!) Дар ҷаннат барои Шумо як макони маҳсус аст ва Шумо Зулқарнайнин ин уммат ҳастед". Субҳоналлоҳ, шаъни маъниавии иршоди набавӣ ҷи қадар баланд аст, ки дар ин ҳадиси муборак ҷумлаи асрори имомшиносӣ мавҷуд ҳастанд, аз инҳо яке ин ки: Агар Алӣ монанди Зулқарнайн аст, боз Зулқарнайн ҳам монанди Алӣ аст. Нас агар Алӣ имом аст, ҳамчунин Зулқарнайн ҳам дар вакти худ имом буд. Дигар ин ки дар қиссаи таъвилии Куръон он ҷи таъриф ва тавсиф мутааллиқ ба Зулқарнайн аст, тааллуқи он ба Алӣ(а) ҳам аст, аз ин ки Алӣ ҳамсифати Зулқарнайн аст. Саввум ин ки, то замоне ки уммати Он ҳазрат(с) дар дунё аст, то он вақт Алӣ ҳам ҳамроҳи он авсоғ, ки мазкур гардид, ҳозир ва маҷуд аст, ҷаро ки Он ҳазрат(с) дар иршоди мазкура, дар миёни ин уммат вуҷуди мубораки як Зулқарнайниро лозим қарор додааст.

КАЛИДИ 15

Яъчӯҷ ва Маъҷӯҷ

Дар мавзӯъи Яъчӯҷу Маъҷӯҷ, дар китобҳои зоҳирӣ ривоёти зиёди мухталиф мавҷуд аст, ки аз сабаби қасрати ихтилофашон бар ҳақиқат чунон парда ва торикӣ афтодааст, ки онро бардоштан ва сухани наве гуфтган хеле душвор аст. Лекин бо эътиමод ба дастгири ва таъйиди имоми замон, ки аз ҷониби худо ва Расул ҳодии барҳақ мебошад, ин мавзӯъ мавриди баҳс қарор дода мешавад.

Дар Қуръони ҳаким тазкираи Яъчучу Маъчуч ба тариқи иҷмол ду дафъа омадааст, ки дар сурои Қаҳф, дар силсилаи қиссаи Ҳазрати Зулқарнайн (сурои 18, оёти 92-95) ва сурои Алибиё (сурои 21, оёти 95-97) аст.

Чуноне ки ба ҳайсияти имоми вақт бар Ҳазрати Зулқарнайн тамоми дарвозаҳои олами рӯҳоният боз шуда буданд, онон дар нуронияти худ рӯҳҳои тамоми ҳалоиқи оламро мушоҳида карданд. Ин рӯҳҳо дар се қисм буданд. Яъне рӯҳҳои аҳли дунё, ки номи дигари он Яъчучу Маъчуч аст, рӯҳҳои аҳли адён ва рӯҳҳои аҳли Аллоҳ. Пас тақозои ҳикмат ин буд, ки қабл аз ҳама рӯҳҳои аҳли дин мушоҳида шаванд.

Чунончи Зулқарнайн(а) инчунин қавмро дар магриби нури ҳидоят дид, дар онҳо салоҳияти хубӣ ва бадӣ-ҳар ду буд. Баъд аз ин эшон ба машриқи рӯҳонияти расиданд, ҷое ки дар мушоҳидаашон чунин рӯҳҳои омаданд, ки бар онҳо ҳар вақт офтоби нури ҳидоят тулуъ менамуд. Ин рӯҳҳои аҳли Аллоҳ буданд, ки дар онҳо бидуни некӣ чизи дигаре набуд. Дар охир Ҳазрати Зулқарнайн(а) бар инчунин мақоми рӯҳонияти расиданд, ҷое ки барои ҳалифаи худо, яъне пайгамбар ва имом мумкин мешавад, ки ўз шарру фасод рӯҳҳои аҳли дунё- мӯъминонро маҳфуз дорад, ки дар ин барои мӯъминон ҳам фаризан фармонбардорӣ ба ҳадди интиҳо воҷиб мешавад.

Барои барканор мондан аз шарру фасоди Яъчучу Маъчуч, рӯҳҳои аҳли дунё, яъне мӯъминини он вақт аз Ҳазрати Зулқарнайн - имоми вақт дарҳост карданд, бинобарон аз илми рӯҳонии эшон ва амали солеху солими муридон як девори маэбути рӯҳонии ҳифзу амният дар пешрӯи Яъчучу Маъчуч истода карданд, ки онҳо аз болои он баромада наметавонистанд ва на дар он суроҳ карда метавонистанд. Зулқарнайн фармуд, ки ин як раҳмат ва меҳрубонии парвардигори ман аст ва вақте ки ваъдан қиёмат, аз парвардигори ман меояд, ин деворро реза-реза мекунад. Ва ваъдан парвардигори ман дуруст аст.

Дар ин бобат ишораи возехи Қуръони ҳаким низ ҳаст. Дар оғози даври рӯҳоният, яъне даври қиёмат Яъчучу Маъчуч (яъне рӯҳҳои аҳли дунё)-ро ҷиҳати ҷизе чанд муддат мавқеъ дода мешавад. Дар ин муддат баъзе рӯҳҳо ба тариқи ҷисмонӣ ва баъзе ба

тариқи рӯҳонӣ дар шарру фасод масруф ҳоҳанд буд. Пас аз замонае сурои дамида мешавад, ки аз файзи он ҷумлаи арвоҳи ҳалоиқи олам дар як риштai вахдат мунисалик мешаванд.

Дар мақоми дигари Қуръони шариф тафхими Яъчучу Маъчуч ин тавр омадааст: "Ва муҳол аст бар ҳар дехе ки ҳалок кардем ӯро он ки боз гаорданӣ (яъне ба дунё), то вақте ки кушода шавад қайди Яъчучу Маъчуч ва эшон аз ҳар баландӣ бишитобанд ва наздик бирасад ваъдаи рост. Пас ногаҳон ҳол инаст боло дӯхта шавад ҷашми коғирон, гӯянд, вой бар мо!" (сурои Аль-Анбиё (21), оёти 95-97).

Ба хотир бояд дошт, ки матлаб аз ҳар баландӣ дар ин ҷо рӯҳонияти мӯъмини ҳақиқӣ аст, ки аз аҳли дунё баландтар аст, ҷаро ки Ҳазрати Исрофил(а) аз рӯҳонияти мӯъминони ҳақиқӣ сурои медамад. Аз ин лиҳозе Яъчучу Маъчуч ва дигар тамоми рӯҳҳо ба ҷониби овози суро давр ҳоҳанд намуд, ки аз он ҷо пас дар дунё мунташир ҳоҳанд шуд, қисме ки қавли Қуръон аст: "Ва нуғиха фи-с-сурӣ ғаизо ҳум-мина ал-аҷдоси ило раббихим йансилун" (сурои 36, ояи 51), яъне "Ва дамида шавад дар суро, пас ногаҳон эшон аз қабрҳо ба сӯи парвардигори хеш бишитобанд". Ҳамии тавр вақте ки сурои дамида мешавад, тамоми рӯҳҳо, ки дар қабрҳои ҷисеми инсонӣ мадғун ҳастанд, онҳо аз он ҷо ба ҳукми худо барҳоста, назди сурои Исрофил, ки ҷои мӯъминони ҳақиқӣ аст, ҷамъ ҳоҳанд шуд, ҷое ки нури парвардигорашибон дар сурати исми аъзам мавҷуд аст.

КАЛИДИ 16

Ҳилқат ва ҳидояти ҳар ҷиз

Дар сурои 20, ояи 50-и Қуръони муқаддаса фармуда шудааст: "қола раббуна-л-лази аъто кулла шайин ҳалқаҳу сумма ҳадо", яъне "(Мусо) гуфт: парвардигори мӯон аст, ки дод ҳар ҷизеро сурати ҳолис ва боз роҳ намудаш".

Аз ин ҳикматҳои бешумори ин куллияни муқаддаса он ҷо суханони қобили фаҳманд, онҳо дар ин ҷо вазоҳат мешаванд. Аввал ин ки ин оят дар ҷисмони ҳикмат мефармояд, ки ҳар ҷиз дар олами амр, яъне олами

рүхөнй ба таври азалй ва абадй мавчуд аст, ки вучуд ва сурати он маҳз дар кайфияти ақлй ва рүхонй аст.

Дуввум ин ки олами амр ҳақиқатжон ашё гуфта мешавад (яңе чизҳо), балки дар асл ҳамон ҳастанд, چаро ки ҳар чизи дунё сояи чизи аслии охират аст. Матлаби он ин мешавад, ки: дар "кулли шайин" ба ҳақиқат зикри чизҳон олами амр аст. Бале, ин сухан ҳам дуруст аст, ки чое ки "кулли шайин" зикр аст, дар он ҷо сояи умуми чизҳо ҳам шомил аст.

Саввум ин ки ҳар чиз дар олами амр барои ҳамеша мавчуд аст. Ҳамроҳ бо он ӯро дар олами ҳалқ ҳам як вучуди моддӣ дода мешавад. Ин буд аз ҷониби худо ҳар чизро ҳилқат баҳшидан. Дар ҳоле ки вучуди моддии чизҳо, яңе сурати ҳилқатшуда бор-бор нобуд мегардад ва бор-бор сохта мешавад, сурати амрии ашё дар ҳама ҳолат фонӣ аст.

Чаҳорум ин ки ҳар чиз, ки ба як вақт дар дунё ҳам аст, дар охират ҳам ӯро мутобикии зарурати он ҳидоят дода шудааст. Яңе роҳ нишон дода шудааст. Ва сарчашмаи ин ҳидояти ҳамарас ва ҳамагир дар ду ҷаҳон нури ҳудост, қисме ки иршод аст: "Аллоҳ нур-ус-самовоти вал-арз", ва ин чунин мағҳум дорад ки худо нури ҳидоят барои ҳар чизи зоҳир ва ботини коинот аст. Магар қисме ки гуфта шуда, ки ҳидоят мутобикии дараҷоти маҳлуқот ва мавчудот корфармо мешавад.

Ҳоло дар ин ҷо чизе муҳтасар дар бораи ҳидояти чизҳои олами ҳалқ таҳрир мегардад, чунон ки аз ҷониби нури мутлақи худо, ки бар мавзӯоти маърифати он ин китоб навишта шудааст. Ҳидоят - қабл аз ҳама осмонҳо, сайёраҳо ва ситораҳоро ҳосил аст, ки аз баракати ӯ онҳо на сирф дар вучуд омадаанд, балки бар мабнои ҳамон нури ҳидоят онҳо дар доираҳои маҳдуди хеш гардиш менамоянд ва масруфи амаланд. Ҳидоят дигар аносирни арбаағз мерасад, ки дар кайфияти табиии тарӣ, хушкӣ, сардӣ ва гармӣ пинҳон аст. Ҳидояти дараҷаи се маволиди-салосаро ҳосил аст, ки ҷамодот, наботот ва ҳайвонотанд. Ва ҳидоят мутобикии табақоти муҳталиғи онҳост. Ба таври мисол ҳидояти ҷамодот ҳам дар кайфияти табии онҳо пӯшида аст, ҳидояти наботот дар сурати қувватҳон номил аст, ҳидояти ҳайвонот дар ҳайсияти рӯхи ҳайвонӣ, яңе ҳиссӣ аст ва ҳидояти инсонҳо тавассути қудратҳон шуурни рӯхи нотиқа аст.

Азбаски рӯхи нотиқа ё ки рӯхи инсонӣ аз як туй ба

рӯхи ҳайвонӣ муттассил аст, аз ҷониби дигар ба қувватҳои мулкӣ ҳам пайваста аст. Аз ин ҷиҳат дар доираи васеъи гайримаъмулӣ инсоният иборат аз гурӯҳҳои бисёр, назариёти муҳталиф ва афроди бушумор бо одобу суннатҳон ҳархелаву ҷудогона аст. Пас ин амр лозим гардид, ки аз тарафи нури илоҳӣ барои инсонҳо он ҳидояте, ки зарурӣ буд, он мутобикии ҳолоти бадалшудаи мардумон дараҷа ба дараҷа ҳосил мешавад ва амри воқеъӣ чунин аст.

Вақте ки ин сухан ҳақ аст, ки аз ҷониби нури илоҳӣ барои бани Ӯдам он ҷи ҳидоят меояд. Онро ҳам дараҷоти муҳталиф мебошад. Лизо таҳқиқи ин сухан зарурӣ аст, ки аз ҳама аъло ҳидоят қадом аст, дар бораи он замоне ки мо ба тарафи Қуръон ручӯъ менамоем. Биноан маълум мешавад, ки аз ҳама баландтарин ҳидоят-ҳидояти ирфонӣ аст, ки маърифати ҳақиқии имоми мубин ва рутбаи қурбати интиҳони нури ҳидоят аст.

КАЛИДИ 17

Фано шудани ҳар чиз

Дар охирни сураи Қасас аст, ки: "Куллу шайин ҳоликун илло вачҳаҳу лаҳул-хукму ва илайҳи турҷаъун" (сураи 28, оян 88), яңе "ҳар чиз ҳалокшаванд аст, магар рӯи ӯ. Ӯдам" урост фармонравой ва ба сунӣ ӯ бозгardonida шавед.

Маънини лафзии "вачҳа Аллоҳ"- чехраи худо ва ишораи таъвилии он ба тарафи имоми замон аст, қисме ки фармони мубораки мавлоно Муртазо Алӣ (а)аст, ки: "Ано ва-л-лоҳи вачҳу-л-лоҳи" - яңе "ман қасам ба Аллоҳ, ки чехраи худо ҳастам". Инчунин иршоди ғаромии Расулуллоҳ аст, ки: "ман раони фақад раа-л-ҳаққа", яңе "он шахсе ки маро дид, ӯ гӯё худоро дид". Вақте ки дар ин сухан қадом тааҷҷуб нест, ки ҳаққ таъло о нубувват ва имоматро рӯхи худ қарор додааст, қисме ки иршоди Қуръонӣ аст, ки худо рӯхи худро дар Ӯдам алайхиссалом дамид ва дар қиссан Қуръонии Ҳазрати Марям бубинед, ки Аллоҳ рӯҳ ул-қудсро рӯхи худ гуфтааст. Боз дар ин амр ҷи тааҷҷуб аст, ки худой таъло имоми замон (а)-ро чехраи худ қарор дихад, дар ин маъни, ки дидори имом-дидори худост ва маърифати

имом маърифати худост, қисме ки фармони мубораки Амир ал-мӯъминин Алӣ (а) аст: “Ано ваҷхуллоҳ, ано ҷанбуллоҳ, ано йадуллоҳ, ано айнуллоҳ, ан-ал-қуръону-н-нотиқ ва ано ал-бүрҳон ус-садиқ ва ана-л-лавҳу-л-маҳфуз ва ана-л-қаламу-л-аъло, ано алиф лом мим золика-л-китоб, ано тоҳо, ано ҳоъ ул-ҳавомим ва ано тоу-т-тавосин, ана-л-мамдуҳу фи “ҳал ато” ва ана-н-нуктату таҳта-л-боъ”, яъне: “Ман ҷеҳраи худо ҳастам, тарафи ман мутаваҷҷеҳ шудан ба тарафи худо рух кардан аст. Ман ҷамби Аллоҳ мебошам, то ба мо расидан, дар паҳдун худо нишастан аст ва бар миннатҳон қурбат расидан аст. Ман дасти худо, яъне яддуллоҳ мебошам, он чӣ ў мекунад ба зареаи ман мекунад, он чӣ аз ў содир мешавад, аз дасти ман мешавад ва ман мекунам аз они ў гуфта мешавад. Ман айнуллоҳ ҳастам, аз ҷашми ў оламро мебинам. Дунё бароям чунин аст, мисле ки дар ҷашми ў аст. Ман Куръони нотиқ ва бүрҳони содиқ ҳастам, вуҷуди ман худ далели вуҷуди ҳақ аст. Ман ҳомили асрори илоҳӣ-лавҳи маҳфуз мебошам. Ман қалами аъло ҳастам, он чӣ бар сафаҳоти олам имкони қудрат рақам карда аст, ў зареаи ман рақам кардааст. Ман аlam - ҷалика ал-китоб мебошам. Китоби феъли ва китоби қавли-ҳар ду вуҷуди ҳақиқии мананд: ман қаҳоайёс ҳастам, ман тоҳо, ман мабдаи ҳавомим, ман раъси тавосин, ман мамдӯҳи ҳал ато ва ман нуқтан таҳти “бо”-ам, ки дар он қулли китоб ҷамъ аст (“Кавқаби дуррӣ”).

Вақте ки барои худо ин қадом кори ачиб нест, ки ў дасти мубораки Он ҳазрат(с)-ро дасти худ қарор додааст, ҳоло он ки худо қадом башар нест, ки онро даст бошад, боз ин амр ҳам ачиб нест, ки имоми барҳақро ҷеҳраи худ қарор диҳад, дар ин маъни, ки имом нури худо аст.

Дар Куръони ҳӯким зикри соқи пои худо омадааст (сураи 68, ояи 24), Агарчи худон пок аз аъзо ва ҷавореҳ мубарро ва ҷуназзаҳ аст, аммо барои мисол ва таъвили ин сухан дуруст аст, биноан ин ҳам ҳақ аст, ки имоми замон ҷеҳраи худоанд, ҷаро ки дар тасаввuri имом асрори маърифати худо пинҳон аст.

Дар сураи 39, ояи 56-и Куръони пок ба таври лафзи “ҷанбуллоҳ” (паҳдун худо) мазкур аст. Вақте ки барои парвардигори олам нисбати паҳдӯ манзур аст, бийобарон дар “ваҷхуллоҳ” ва “ҷамб” будани-имоми

ҳайю ҳозир қадом қасро чӣ шакк шуда метавонад?

Вақте ки ин ҳақиқат вазоҳат шуда мебошад, ки имоми замон (а) ваҷхуллоҳ ҳастанд, боз ҳоло мо ба тавфиқи илоҳӣ ин баён мекунем, ки таъвили фано шудани ҳар чиз чӣ аст? Чунончи қуллияни мутааллиқаи муқаддаса ин буд, ки: “бидуни ваҷхуллоҳ ҳар чиз фано шудани аст, ҳукм азони ўст ва ба тарафи ў шумо рӯчӯъ мекунед”.

Ҳуб бояд доност, ки таъвили ин фармони илоҳӣ кам аз кам ҷаҳор мақом дорад. Таъвили мақоми аввал ин аст, ки Аллоҳ таъолоро ин қисм бандагони хос ҳам мебошанд, ки дар пешрӯи тасаввур ва таҳайюли нуронӣ ё ҷашми басираташон ҳар чизи коннот ва мавҷудот дар таҷаллиҳон бепаноҳи асрори нури илоҳӣ фано мешавад. Қисме ки иршоди поки Куръони пок аст, ки: “Ва ҳудорост машриқ ва магриб. Ҳар сӯ, ки рӯ оред ҳамон ҷост рӯи худо” (сураи Ал-Бақара (2), ояи 115). Ин шуд дар дунёи инғиродии қадом мӯъмин фано шудани ҳар чиз боқӣ мондани нури худо, даври ҳукми худо омадан ва ба ҷониби худо бозгашти он мӯъмин.

Таъвили мақоми дуввум ин аст, ки дар дунё инчунин вақте меояд, ки дар он даври давраи рӯҳоният, ҳар чизи ҷисмонӣ дар таҳти тоқатҳон рӯҳонӣ маглуб гардида, баробар бо набудан мешавад. Он тоқати рӯҳонӣ ваҷхуллоҳ, яъне нури худо ҳоҳад буд. Он вақт бар сӯи замин як ҳукумати илоҳӣ ҳоҳад буд ва дар он ҳол мӯъминон ба тарафи худо рӯчӯъ карда мебошанд. Ин шуд фано шудани ҳар чиз дар дунёи иҷтимоии мӯъминон.

Таъвили мақоми саввумӣ ин аст, ки вақте бандан мӯъмин ин дунёро тарқ дода, дар рӯҳоният ва нуронияти имоми вақти ҳеш доҳил мешавад, боз дар он вақт наздики он бидуни нури имом ҳар чиз фано мешавад. Дар ин биҳишти зоти инчунин мӯъмин подшоҳ мебошад ва зоҳир аст, ки дар он ҳол, он мӯъмин ба тарафи худо рӯчӯъ карда мебошад. Ин шуд фано шудани ҳар чиз дар қиёмати инғиродии мӯъмин.

Таъвили мақоми ҷаҳорумӣ инаст, ки дар қадом замона олами ҷисмонӣ, яъне саросари коннот ба таври қулли фано мешавад, қисме ки дар қалиди 9 ҳам зикри ин шудааст. Ва дар он ҳол бандагони худо худро дар нури зинда мейбанд, ки олами рӯҳоният ва биҳишти ҷовидонӣ аст. Дар он олам подшоҳии худо мебошад ва

мұммиңон ба қониби худо бозгашт карда хоҗанд буд. Ин шуд фано шудани ҳар чиз дар қиёмати маңмұяя.

Як мисоли возеҳи таъвилоти мазкураи боло ин аст, ки ҳар инсон ҳангоме ки дар хоб мебошад, дар атрофи ү бидуни олами хоб ҳама чиз фаношуда менамояд. Яънә ин конноти зохирӣ бо ҳамроҳии тамоми мавчудот ва маҳлуқот аз назари үғонб ва пӯшида мешавад, vale дар дуней хоби ү ҳар чиз мавчуд мешавад, ки дар он ҳукмрони хоб аст ва руҷуъи он ба тарафи хоб аст. Ҳамин мисол бар иловай қиёмат ва рӯҳонияти инфиродӣ аз қиёмат ва рӯҳонияти иҷтимоӣ ҳам аст. Лекин қисме ки қавл аст: Ҷи нисбат хокро бо олами пок, кучо дуней мурдаву торики хоб ва кучо аст олами мушаъшаъ ва рахшандай рӯҳоният, ки ҳар чизи он аз донишу ҳаётӣ рӯҳи қудсӣ маъмур аст!

КАЛИДИ 18

Ҳар чиз дар имоми мубин

Дар охир руқъи аввали сураи Ёсин омадааст, ки: "Ва кулла шайнин аҳсайноҳу фи имомин мубин" (сураи 32, оян 12), яъне: "Ва ҳар чизеро иҳота кардем дар китоби зохир (имоми мубин)".

Савол: Агар ин исми "имоми мубин" барой ҳозиримом аст, пас маро бафаҳмонед, ки ҳар чизи коннот ва мавчудот, яъне тамоми ашён зоҳиру ботин дар зоти имом чӣ тавр маҳсур шуда аст?

Ҷавоб: Бале, имоми мубин исми мубораки ҳозиримом аст, чунки эшон мартабаи нури поки худой қуддусро доранд. Ва нури худо он аст, ки ү вусъатҳои арзу саморо дар хештан инхисор карда аст.

Ба ҳайсияти нури мутлақи Аллоҳ таъоло имоми замон бар ҷумлаи ашён кавну макон чӣ тавр ҳовӣ аст. Инро ҷандин тасаввуротанд, аз онҳо яке ин ки дар оннаи ботини имоми замон аз ашён ду ҷаҳон таври ақли ва рӯҳӣ, яъне қисми зинда ва бошуур аккосӣ мешавад. Ба алғози дигар, бар лавҳи маҳфуз - замири мунири имоми пок нақш ва сурати зиндан ҳар чиз мавчуд аст.

Тасаввури дигаре ин аст, ки имом (а) рӯҳ ва ақли ин конноти азиманд. Он ин тавр, ки ақли имом - ақли куллӣ аст ва рӯҳашон нафси куллӣ. Пас тамоми уқул

дар ақли имом маңмұланد ва тамоми арвоҳ дар рӯҳи эшон маҳдуд.

Тасаввури саввумй ин аст, ки имом ҷашми худост. Аз ин ваҷҳ дар пешрӯй он ахволи зоҳир ва ботини мавчудот маҳдуд ва маҳсур аст, қисме ки фармони Ҳазрати Мавлоно Муртазо Али аст, ки: "Ано әйнүллоҳи фи арзиҳи ва лисонуҳу-н-нотиқ фи ҳалқиҳи әно нуруллоҳи-л-лази ло ѹтфо, ано бобу-л-лоҳи минху юъто ва ҳуҷҷатуҳу ало ибодиҳи", яъне ман дар замин ҷашми худо ҳастам ва дар маҳлуқи он забони гүёаш мебошам. Ман он нури худо мебошам, ки наметавонанд маро ҳомӯш созанд. Ман боби Аллоҳ ҳастам, ки зареан ман ба худо расида мешавад ва бар бандагони он ҳуҷҷат ҳастам".

Тасаввури ҷаҳорумй дар бораи маҳдуд будани ҳар чиз дар зоти ақдаси имоми мубин ин аст, ки рӯҳи муқаддаси имоми олимақом нафси куллӣ, рӯҳи аъзам, рӯҳ үл-арвоҳ ва ҳайсияти олами рӯҳонӣ аст, аз ин рӯ имоми мубин офтоби рӯҳҳои тамоми маҳлуқот ва ҷумлаи ашён ҳастанд. Ҳоло мисоли он рӯҳҳо, ки дар дунё омадаанд, монанди он шуъоҳи офтоб аст, ки бар сатҳи замин расидаанд ва он чӣ рӯҳҳо байди омадани дунё ба асли худ восил шудаанд ва ё то ҳанӯз дар дунё наомадаанд, мисоли онон ба монанди он моддаи равшане аст, ки дар сарчашмаи офтоб мавчудаст. Пас он чӣ рӯҳҳо дар нури ақдаси имоми мубинанд, он ҳам ва он чӣ рӯҳҳои дар дунё омадаанд, он ҳам дар зоти имоми акрам маҳдуданд, қисме ки ҳоли шуъоҳи офтоб аст, ки он чӣ шуъоҳи то акнун аз офтоб набаромадаанд, ҳуди онҳо дар нури офтоб маҳдуд ҳастанд ва бар иловай онон он чӣ шуъоҳи дар шакли як баҳри васеъи нуронӣ дар коннот ва шаш ҷиҳот интишор шудаанд, онҳо ҳам аз вобастагӣ ба офтоб, дар офтоб маҳдуд ҳастанд.

Бар иловай ин тасаввурот дар ин силсила як далели дигари қуръонӣ ин аст, ки дар бораи Он ҳазрат иршод шудааст: "ва мо арсалнока илло раҳматан л-и-л-одамин" (сураи Ал-Анбиё (210, оян 107), яъне "ва (Эй Расул!) нағиристодем туро магар аз рӯи меҳрубонӣ бар оламҳо". Аз ин фармони илоҳӣ зоҳир аст, ки Ҳузури акрам ба ҳайсияти раҳмати куллӣ ҳамарас ва ҳамагир бар тамоми коннот ва мавчудот ҳовӣ буданд. Ҷунончи бар сафаҳоти пештар ҳам аз ин ҳақиқат зикр шуда

мебошад, ки Аллоҳ таъоло коинотро дар раҳмат ва илми хеш гунчонидааст. Ва он иршоди қуръонӣ ин аст: "рабанно васильта кулла шайин раҳматан ва илман" (сурәт Ал-Мұғәммән (40), ояи 7), яъне "парвардигори мөфаро гирифті ҳама чизро ба бахшониш ва дониш". Азбаски имоми мубин ҳалифаи худо ва ҳалифан расулационанд, аз ин сабаб рӯҳонияти имом раҳмати ҳамараси худост ва нуронияташ илми ҳамагири худост. Пас маълум шуд, ки рӯҳоният ва нуронияти имоми мубин бар вусъатҳои ҳар дуи арзу само мұхит аст.

Ҳоло зайлар чанд мисоли ин ҳақиқат: Дар нури имоми мубин маҷмұғи ашёи кавну макон чӣ тавр маҳдуд ва маҳсуранд?

1. Офтоб дар баҳри ошкорон равшанини худ тамоми коинотро гарқ кардааст, ҳоло он ки худ дар мисни коинот як ҷисми маҳдуд аст.

2. Ин як ҳақиқати яқинӣ аст, ки дар нуқтаи "б" бисмиллоҳ ҷумлай зоҳир ва ботини Куръони ҳаким пинҳон аст.

3. Дар байнин дараҳт магзе мебошад ва дар миёни магз як нуқтаи кӯчаке аст ва дар он нуқта як дараҳти азиме пӯшида аст.

4. Дар пушти Ҳазрати Одам аз нуфуси ҳалонқ як дунёи қалон маҳфй шуда буд.

5. Дар дилу димоги инсон дунёҳои латифи бисёре гунчонда шудаанд. Масалан дунёи хоб, дунёи хаёл, дунёи гавру фикр, дунёи ақлу дониш, дунё таҷаррубот, дунёи ишқу муҳабbat ва гайра.

6. Дар қалби бандан мұғымин як нуқтан ҳикмат аст ва дар ин нуқта ин қадар зиёда гунчониш аст, ки барон Ҳазрати раҳмон ва тамоми сифоти ҷалолия ва камолия он чой шуда метавонад.

7. Нуфуси қудсияи тамоми пайғамбарон, кутуби самовия, илми илоҳия ва рӯҳҳои имонии тамоми умматон дар зоти бобаракоти Он ҳазрат(с) маҷмұғ буданд. Ба тарафи он тамоми ҳақиқатҳо ишора карда, ишон фармуданд: "Ман ҳонаи ҳикмат ҳастам ва Аля дарвозан он аст". Пас матлаби он ин шуд, ки дар нури муқаддаси Ҳузури акрам, ки дар он тамоми чиз буда, имоми мубин ҳам мавҷуд аст.

8. Ин коиноти азим ба амри худо аз ду ҳарф – "коф" ва "нун" (кун) ба вучуд омадааст ва билохира дар кофу нун дохиљ шуданий аст.

9. Инсон дар дилу димоги худ ақлу илмро маҳсур карда аст ва ақлу илм инсонро маҳдуд сохтаанд, яъне ўдар доиран маълумоти хеш маҳдуд аст.

10. Дар рӯзи қиёмат замин мукаммал дар мушти худо мебошад ва тамоми осмон дар дасти росташон пецида мебошад.

11. Дар як шишии ранг ба таври имконӣ улуми комили ҷаҳон гунчонида шудаанд. Яъне дар ин ҳар қисм таҳрир ва ҳар навъи илм зоҳир карда шуда метавонад.

Пас аз далоил ва мисолҳои мазкураи боло ин ҳақиқати монанди рӯз равшан возеҳ ва зоҳир гардиð, ки дар иҳотаи нуронияти имоми мубин зоҳир ва ботини коинот ва мавҷудот маҳдуд аст. Ин куллия, алҳамдулиллоҳ ба ҳайси қалиди он ҳазонаи воҳид аст, ки дар он қалидҳои маҳфии ҷумлан ҳазонаҳои осмон ва эмрин маҳфуз ҳастанд, ки зинки он дар қалиди 10 карда шуд

ҚАЛИДИ 19

Малакути ҳар чиз

Ояи охирин сурәт Ёсин ин аст, ки: "Фасубҳона-л-лави билдиҳи малакуту қулли шайин ва илайҳи турҷаъун" (сурәт 36, ояи 83), яъне "пас покаст он ки ба дасти уст подшоҳии ҳар чиз ва ба сүи ў бозгардонда шавед".

Маънни малакут подшоҳя, салтанат, рӯҳоният, олами арвоҳ, ачоибот ва олами фариштагон ва матлаби малакути қулли шайин ачоиботи рӯҳонии ҳар чиз, шакл ва сурати ҳар он чизи рӯҳонӣ, ки дар олами амр аст, дар он ҳар чиз ба гайри қайғияти ҷисмонӣ ва моддия дар рӯҳонияти мӯҷаррад мавҷуд аст, ки як мисоли он олами хоб аст. ки тамоми чизҳои он ба гайри ҷисм ва ба гайри модда дар қайғияти рӯҳонии мебошанд.

Ҳамчунин маънни он подшоҳии малакутин ҳар чиз ва салтанати рӯҳонӣ аст, чаро ки ҳар чизи коинот ва мавҷудот дар қабзан қудрати худо ва дар ихтиёри он хоҳу ноҳоҳ аст. Лекин, он дар олами ҷисмоният ва моддият зоҳир аст ва нигоҳҳои мардумон то он ҷо расо шуда метавонанд. Бар акси ин ҳол вучуди рӯҳонии ҳар чиз ин тавр нест, ки ҳар шахс ачоиботи онро идрок

карда битавонад. Пас аз сабаби ҳамон ихтисос иршод шуда аст, ки рӯҳонияти ҳар чиз дар дасти худост ва аз дасти худо валиюламр мурод аст, яъне имоми замон. Эро ки аз тарафи худо дасти байъаттиранда аз мӯъминон баъди Пайгамбар(с) имоми барҳақ аст.

Матлаби он ин шуд, ки дар равшани нури воҳиди нубувват ва имомат рӯҳонияти тамоми чизҳо мушоҳида шуда метавонад. Пас дар натиҷан маърифат ва ҳақиқатҳои он ашё ручӯъ ба тарафи худо, яъне маърифати он имкон дорад. Дар оян мазкураи боло матлаби рабти алфоз ҳамин аст.

Дар ин куллияни муборака зикри дасти худо шудааст, лекин ба таври соғ ҳоҳир аст, ки дар ин ҷо тасаввuri худо ба тарафи субҳоният аст ва ба ин ишора карда шудааст.

Аз ин сабаб, агар мо аз дасти худо мурод ихтиёри худо бигирем ё қабзан қудрат бидонем, ба ҳар ҳол таъвили охирни он ба гайри расидан ба валиюламр ҷорае нест, чунончи уст соҳибуламр, яъне дар нури имоми мубин малакути ҳар чиз мавҷуд аст ва аз нури он қадом чиз ҳориҷ нест.

Ҳазрати Иброҳим (а) аз ҷониби худо бо будани валиюламр дар вақташон малакути осмонҳо ва заминро мушоҳида карда буд, чунки ӯ имоми вақти ҳеш буд ва ӯ дар нури худ аз дидан ботин олами малакутро диди буд. Ва эшон ба лисони ҳикмат фармуданд: он шахсе ки пайравии маро биқунад, он ҳам мутобики ҳайсияти ҳеш малакутро мушоҳида карда метавонад". Ин матлаб дар руқӯни нӯҳуми сураи Айъом ва руқӯни шашуми сураи Иброҳим омадааст, магар ба гайри қувватҳои имон ва иқон мутааллиқ ба он ҳақиқатҳо бовар кардан саҳт мушкил аст.

Аз ҳақиқатҳои ҳар як оян Куръони ҳаким тамоми ҳақиқатҳо он замон: дилишин шуда метавонанд, вақте ки мутааллиқ ба он ҳақиқати мавэйн қуръонӣ ба гавр мутолиа карда шавад ва вақте ки таъйиди нуронии имоми замон ҳосил бошад.

Дар бораи пайравӣ ва мушоҳидоти малакутии Ҳазрати Иброҳим як иршоди дигар ин аст, ки: "Ҳар оина наздиктарин мардум ба Иброҳим қасоне буданд, ки пайравии ӯ карданд, яъне дар замони ӯ ва ин пайгамбар ва мӯъминон. Ва худо корсози мӯъминон аст". (сураи Оли Имрон (3), оян 68). Яъне аз тамоми

мардумон бо Ҳазрати Иброҳим(а) аз ҳама зиёдтар муҳаббат, дӯстдорӣ ва дар рӯҳонияту нуроният аз ҳама зиёдтар наздикӣ, қавму ҳеши эшон доштанд, ки онҳо пайравии Ҳазрати Иброҳим алайҳиссаломро дар маънни ҳақиқии он карда буданд, чуноне ки анбиё ва аиммаи алайҳимуссаломи оли Иброҳим, яънча Набии акрам (с) аз ҷунин муносибати ҳақиқӣ ва уммати аҳли имони муҳаммадия барҳурдор буданд.

Аз ин таълими атбоъи Ҳазрати Иброҳим(а) ҷанд ҳақиқат ҳоҳир мешавад. Чунончи ҳикмати нахуст ин аст. Пайравии ҳақиқии ҷаноби Иброҳими Ҳалил ин аст, ки аз паси ӯ бар он роҳи рӯҳоният ва нуроният рафтгор шавад, ки дар онҳо ӯ аҷонботи малакути осмонҳо ва заминро мушоҳида карда буд, ки субуги зиндан он анбиё ва аиммаи алайҳимуссаломи оли Иброҳим ва ҳамчунин Ҳазрати Расули акрам ва тамоми аимман атҳори ҳонадони Ҳазрати Наби(с) ҳастанд. Ҳикмати дуввум: Пайравии Ҳазрати Иброҳим бошад ё аз қадом пайгамбари дигар, ба ҳол пайравиро ду сурат мебошад ва он ягон сурати саввумро надорад. Сурати нахуст-пайравии бевосита аст. Сурати дуввумии пайравӣ-пайравии бавосита аст.

Дар зиндагии пайгамбар он чӣ пайравӣ карда мешавад, он бевосита аст. Ва он чӣ пайравӣ баъди вафоти пайгамбар карда мешавад, ки зареаи китоб ва ҷонишини ҳақиқии ӯ сурат мегирад, он бавосита аст.

Ҳикмати саввум: Барон пайравии Ҳазрати Иброҳим Ҳалилулоҳ аз фарзанди арҷманди он Ҳазрати Исмоил то Ҳазрати Абутолиб силсилаи имомат ҷорӣ буд, ки ба гайр он пайравии ҳақиқии Иброҳим(а) номумкин буд ва китоби осмонии ӯ дар назди мардумон мавҷуд набуд.

Ҳикмати чаҳорум: Ҳувури Расули акрам дар замонаҳои қабл аз беъсати худ тавассути имоми вақт пайравии Ҳазрати Иброҳим(а) -ро менамуд.

Ҳикмати панҷум: Дар иршоди мазкураи куръонӣ аст, ки Аллоҳ таъоло валии мӯъминон аст. Пас маънни вали дар ин ҷо корсоз, дӯст, ҳомӣ, мададгор, муҳтор, ворис ва гайра аст.

Ба ҳар ҳол матлаби он ин аст, ки худо мӯъминонро дар ҳеч қадом замона ҳам бидуни имоми мубин нагузоштааст. Аллоҳ таъоло имоми мубинро бар ҳар чиз ҳовӣ ва муҳит фармудааст. Аз ин хотир, дар ҳар

замона мавчуд будани имом лозим меояд, зеро дар чисмоният ва зоҳирят ҳар чиз бидуни замону макон буда наметавонад.

Хулосаи ин мазмун он аст, ки вақте имоми мубин аз нури муқаддаси хеш ба ҳама чиз ҳовя аст, боз ин ҳақиқат аст, ки малакути ҳар чиз ҳам дар нури покашон аст, қисме ки аз мисоли Ҳазрати Иброҳим зоҳир аст ва қадом шак нест, ки эшон дар вақти хеш имоми мубин буданд. Пас ҳамин сабаб аст, ки ҷумлаи мавзӯъоти Куръон ба мавзӯъи Ҳазрати Иброҳим вобаста карда шудаанд ва мавзӯъи он ҷаноб таҳти унвони имоми мубин аст.

КАЛИДИ 20

Барои гунҷонши ҳар чиз дар раҳмат ва илм

Дар сураи Ал-Мъумин (40), оян 7 иршод аст, ки: "раббано васиъта кулла шайин раҳматан ва илман", яъне "парвардигори мо фаро гирнфутӣ ҳама чизро ба баҳшоиш ва дониш".

Ишораи ҳикмати ин оян қарима ба тарафи ин ҳақиқат аст, ки раҳмати зиндаи Аллоҳ таъоло рӯҳонияти нафси кулл аст ва илми виҳдати он нуронияти ақли кулл аст ва дар ду баҳри рӯҳоният ва нуроният тамоми чизҳои коннот ва мавҷудот гарӯ шудаанд. Ин амри воқеъӣ таврест, ки ҷисми кулл маҷмӯъаи тамоми осмонҳо, ситораҳо, сайёраҳо ва умуми чизҳои моддӣ аст, дар рӯҳонияти нафси кулл гарӯ аст ва нафси кулл ба тамоми он чиз (яъне ҳамроҳ бо исми кулл) дар нуронияти ақли кулл мустаграқ аст. Аз ин ҷост гунҷоиш ёфтани ҳар чиз дар раҳмат ва илм.

Бар илова як сурати хосси гунҷонда шудани ашён, коннот ва мавҷудот дар раҳмат ва илм ҳам аст. Ба он ин аст, ки тамоми чизҳо бар иловаи ҳастии моддӣ ва зоҳирин хеш дар раҳмат ба тариқи рӯҳонӣ ва дар илм ба таври ақла зинда ва мавҷуданд. Ба алғози дигар, ҳар чиз дар як вақт, дар се сурат ё бар се мақом мавҷуд аст. Он дар ҷисми кулл ба таври ҷисмонӣ, дар нафси кулл ба ҳайсияти рӯҳонӣ ва дар ақли кулл дар сурати ақли мавҷуд аст. Як далели равшани ин ҳақиқат он аст, ки (тавре ки ҳар чиз дар олами ҷисмонӣ, дар сурати моддӣ мавҷуд аст) ҳамин тавр он дар олами

арвоҳ, дар сурати рӯҳонӣ ва дар олами уқул, дар сурати ақли мавҷуд аст. Ин аст, ки дар азал қалами ақли кулл ба амри илоҳи рӯҳонии ҷумлаи ашён олами вуҷуди ҳудро, яъне тасвирҳои зинда бар лавҳи маҳфузи нафси кулл поён карда буданд. Магар чизҳон олами ақли кулл ҳамчунон бар ҷони худ мавҷуд буданд. Ҳамин тавр нафси кулл, ё ки мутобики нуқуши рӯҳонӣ лавҳи маҳфуз - чизҳон ҷисмонии ин дунё пайдо карда шуданд, бидуни он ки дар чизҳои лавҳи маҳфуз қадом камие воқеъ бошад.

Аз баёни мазкураи боло натанҳо ин субут ба даст омад, ки ҳар чиз дар раҳмат ва илм гунҷонида шуда аст, балки аз он ин ҳам маълум гардид, ки раҳмат сифати нафси кулл аст ва илм сифати ақли кулл. Аз ин тағсилоти мушарраҳ ин ҳам ҳувандо гардид, ки ҳар чиз ба як вақт дар ақл, рӯҳ ва ҷисм мавҷуд аст, гӯё сояи ақла рӯҳ аст ва сояи рӯҳ-ҷисм.

Дар фармони мубораки Имоми олимаком аст, ки мӯъминин дар рӯҳашон фариштаанд ва дар ҷисм инсонанд. Пас ин сухан қобили таъин аст, ки фариштаҳои рӯҳи мӯъминон ҳам фариштаи ақлианд, ки субути он вуҷуди зоҳирин инсон аст, ки дар он ин се ҳастӣ, яъне ҷисм, рӯҳ ва ақл мавҷуд аст.

Вақте ки ин қабул гардид, ки ҳар он чиз, ки олами ҷисмонист, он дар олами рӯҳонӣ ҳам аст ва дар олами ақли ҳам. Ба ин ҳам таслим карда шуд, ки олами рӯҳонӣ нафси кулл аст ва олами ақли-ақли кулл. Пас натиҷаи он ин шуд, ки сардори олами инсоният, яъне рӯҳи имоми мубини он ҳамон фариштаи рӯҳонӣ аст, ки ба исми нафси кулл мавсум аст. Ба ақли он ҳамон фариштаи ақлонӣ аст, ки онро ақли кулл гуфта мешавад. Пас лубби лубоби ин мазмун ин аст, ки рӯҳи аъзами имоми мубин сарчашмаи раҳмати коннот аст ва ақли комили он манбаъи илми ҷаҳонҳо аст.

КАЛИДИ 21

Сухан гуфтани ҳар чиз

Дар сураи 41, оян 21 Куръони мачид фармуда шудааст, ки: "қолу антақана-л-лоҳу-л-лази антақа кулла шайин", яъне Гуянд: гӯё кард моро он худое, ки гӯё

кардааст ҳар чизро".

Қабл аз вазоҳат кардан ин куллии муборака модерж бораи нутқ, яъне ҳақиқати гӯёй чизе лозим меафтад, ки бигүем. Чунон ки донистани ин масъала зарурӣ аст, ки агарчи назди баъзе ҳукамо қуввати нотиқа хоссаи рӯҳи инсонӣ аст, лекин ҳақиқатан дар ин сабқат ақл дорад ва зареаи ақл тоқати сухан гуфтан рӯҳи инсониро ҳосил шуда меравад.

Наҳуст далели ин ҳақиқат, ки рӯҳи инсониро ин қуввати нотиқа тавассути ақл шуда меравад, ин аст, ки дар тартиби олами дин қабл аз ҳама ва болотар аз умум мақоми қалимаи борӣ аст, ки онро қалимаи ("кун") ва амири кулл гуфта мешавад. Ин филмасал қуввати гӯёни олами дин аст. Аз амири "кун" фариштани ақли кулл бавуҷуд омад, ки ба ҳайсияти ақли олами дин аст, аз ақли кулл фариштани нағси кулл пайдо карда шуд, ки чони олами дин, яъне дараҷаи рӯҳро дорад. Аз ин мисол ин ҳақиқат зоҳир гардид, ки таъмири рӯҳи нотиқа аз ақл мешавад ва такмили ақл аз нутқ.

Далели дигар ин аст, ки қиёми ҷисми инсон бар арвоҳ аст ва муҳофизи рӯҳ ақл аст ва мураббин ақл-нутқ.

Далели саввум: Ақл бидуни нутқ шуда наметавонад, ки субути он фариштааст. Магар рӯҳ бағайри нутқ шуда метавонад, ки мисоли он ҳайвон аст.

Далели ҷаҳорум: Илм ҳоҳ ба мартабани ладунии бошад ё қисми иқтисобӣ, ба ҳар ҳол дар сурати нутқ омада метавонад ва он чӣ ишоран ваҳӣ мешавад, он ҳам як тарзи нутқ аст, ки онро қабл аз ҳама ақл ва шуур қабуд менамояд, боз ин то ба рӯҳ мерасад.

Далели панҷум: Агар гӯши қадом бача аз ибтидо шунидани наметавонад, лизо ӯ кар гуфта мешавад. Вақте ки ӯ кар гардид, лизо он гунг ҳам мешавад. Пас дар натиҷаи он аз ҳастии ақл бенасиб мемонад. Сабаби он чист? Ғақат ҳамин ки вақте ӯ аз қувван сомеъа маҳрум гардид, биноан аз қуввати нотиқа, ақлу дониш ҳам маҳрум мемонад. Аз ин маълум гардид, ки зареаи такмил ақли нотиқа аст.

Аз далонли мазкуран боло субути мубайяни ин ҳақиқат ба даст меояд, ки тавре ки дар олами дин аз амири "кун" (яъне қалимаи борӣ) ақли кулл дар вуҷуд омад ва қисме ки аз ақли кулл нағси кулл пайдо шуд, ҳамин қисм дар олами шахсии мӯъминин аз ғармони

пурҳикмати имоми замон, ки мисоли қалимаи борӣ аст, ақли ҷузвири камол ҳосил мешавад, пас аз ин чунин ақл рӯҳ ал-имон пайдо мешавад.

Пас дар натиҷаи он ҳавосси ботини мӯъмин зинда мешавад. Он вақт ӯ ҳақони ашёро мушоҳида карда метавонад, ки тамоми ашёро се гуна ҳастӣ-ҷисмонӣ, рӯҳонӣ ва ақли мавҷуд аст. Ҳар чиз дар вуҷуди ақлӣ ва вуҷуди рӯҳонӣ гуфтор менамояд. Бар иловай он вуҷуди зоҳирин ашё ҳам аз нутқи мӯъцизона ҳолӣ нест.

Чунончи ҷизҳои зоҳирӣ ва ҷисмонӣ ду тарз сухан мегӯянд, яъне ба лисони ҳол ва лисони қол. Магар дар ин ҷо баён қарданӣ қайфияти забони ҳол зарурат нест, ҷаро ки он як ҳақиқати мусаллам аст. Мό сирф аз забони қол сухан мегӯем, ки ўро ҳам ду сурат аст. Аввал ин ки савт, садо ва овози ҷизҳо аз тасарруфи рӯҳ ӯл-қудс ба гуфтуғу мӯъцизона ва дар зикру тасбех бадал мешаванд. Дуввум ин ки аз он ҷизҳое ки овоз набошиад, аз онҳо ин тавр овози мӯъцизотие пайдо мешавад, ки онро камоҳаққаҳу тавҷеҳ шуда наметавонад.

Вақте ки ҷумлаи ҷизҳои овоздор ва беовоз ба забони нутқ дар зикру тасбехи ҳудо машғул мегарданд, лизо дар он мо аз як Ҷътибор ин гуфта метавонем, ки ҳудо аз қудрати комилай ҳуд он ҷизҳоро нутқ дод ва аз Ҷътибори дигар ин ҳам гуфта метавонем, ки ин як сарчашмай имони рӯҳи мӯъмин аст. Аз Ҷътибори саввуми ин ҳам қабул карда метавонем, ки ин мӯъцизан рӯҳ ӯл-қудс аст ва аз Ҷътибори ҷаҳорумӣ ин гуфтан ҳам ҳақиқат аст, ки ин тамоми ҷизҳо дар равшанини нури имоми мубин қашғи олами рӯҳоният аст. Пас ин тамоми суханон бар ҷон хеш ҳақ ва саҳеҳанд ва аз онҳо қадоме ҳам галат нест, ҷаро ки мақоме ки ҷон ваҳдат ва ягонагияти ҳақиқатҳо аст, қайфият ва ҳолати он ҷоро Ҷътибороти муҳталиф мебошад.

КАЛИДИ 22

Ҷуғғи тамоми ҷизҳо

Дар сураи 51, ояи 49-и Куръони азим омада аст, ки: "ва мин кули шайин ҳалақно завҷайни лаъаллакум тазаккаруна", яъне "ва аз ҳар ҷизе оғаридем ду қисм, то шумо пандпазир шавед".

Қисме ки дар калиди 9 ба тариқи ихтисор ин зикр шуда буд, ки тамоми чиздо چұфт - چұфт пайдо шудаанд, چунончи ҳамон матлабро дар ин چо бо андаке тағсил зикр мекунем, ки ҳар чизро як зид ё як муқобил аст, қисме ки мәрд ва зан, шаб ва рүз, равшаниву торикى, ҳушкыву тарй, осмону замин, рұхониву қисмони, ҳушкыву гам, амириву гарнбай, дүнөву охират, вұчуду адам ҳастиву несті, ҳалқу амр ва гайра.

Дар ин چо ииро то андозае доинстан зарур аст, ки چұфти чиздо ду қисм мебошанд, як қисм он аст, ки ҳар ду چұфти ҳамон чиз якъо монда метавонанд ба монанди мәрду зан. Қисми дигаре он аст, ки ҳар چұфти он чиз якъо монда наметавонанд, ба монанди шабу рүз, ҳасти ва несті.

Бинобарон агар мө бақои ин коинотро рүз ва фанои онро шаб қарор дихем, пас ин ҳам аз چұфтқои мазкура як چұфт ҳоҳад буд. Лекин лозим аст, ки шабу рүз, ҳастиву нестии коинот барои ҳамешаву ҳамеша ҷори башад ва ин ҳақиқат аст, چаро ки рүзу шаб дорон силсилан лоинтихой аст.

Дар равшанин куллияи мазкураи боло, аз дидани ҷашми басират, маълум мешавад. ки дар силсилан вұчуд ва адами коинот ва мавчудот на кадом ибтидо аст ва на кадом интиҳо, балки аз он як доиралыниҳоят васеъи доимият сохта шудааст, қисме ки дар мисоли шабу рүз аст. Ҳақиқатан гардиши лоинтихони бақо ва фанои коинот событ карда шуд. Баръакси он агар мө сироф ин суханро қабул күнен, ки нахуст бидуни худо чизе ҳам набуд, баъдан ба амри Аллоҳи пок ин ҷаҳон пайдо гардид ва боз як рүз ин ҷаҳон фано мегардад, филқазо дар ин ақида се чиз падид шуд, яъне аввалан несті баъди он ҳасті, боз несті. Ва ин сухан бидуни چұфти худ ҳоҳад буд. Ҳоло он ки мутобиқи куллияи мазкураи боло ин тавр бояд буд, ки баъди ҳар несті як ҳасті шуд ва баъди ҳар ҳасті як несті, چаро ки бидуни зоти субҳон чизе ба гайри چұфт шуда наметавонад.

Илова бар ин агар мө ҳастиро тарқ гүфта, сироф дар боран қайғияти несті гавр ва фикр намоем, дар ин сурат боз ҳамон ҳақиқати равшан дар пешрү меояд, ки аз тасарруғи қонуни қудрат кадом чиз мұстасно шуда наметавонад. Яъне итлоқи ҳукми "халақно-зәвчай" бар ҳар ду чиз ё ҳар چұфт баробар ва мусовия мешавад. Ва матлаби он ин шуд, ки ҳастии ҳар як махлук

сохташудаи худост. Пас вақте ки мө ба ҳақиқат ииро таслим намудем, ки несті кадом ин тавр чиз ё кадом ин тавр қайғият намебошад, ки бағаири тасарруғи феъли қудрат худ ба худ ёфт шавад, балки он дар ҳамон қайғият ё ҳолате ҳам башад, сохташудаи худост. Боз мө бояд ба таври лозим қабул намоем, ки несті дар асл як сурати бадалшудаи ҳасті аст, тавре ки шаб як шакли бадалшудаи рүз аст. Пас натиҷаи он ин шуд, ки инчунин кадом несті мавчуд нест, ки қабл аз он як ҳасті набошад ва на инчунин кадом несті мавчуд нест, ки қабл аз он як ҳасті набошад ва на инчунин кадом ҳасті аст, ки қабл аз он як несті набошад.

Чунончи дар Қуръони ҳаким چо - چо ин иршод аст, ки ба амри худо тавре ки дар байни шаб рүз пүшида аст ва дар ботини рүз шаб пинҳон аст, билқулл ҳамин тавр дар несті ҳасті пинҳон шуда аст ва дар ҳасті несті махфі аст.

Мутобиқи ақидаи баъзе мардумон адам ва несті як лошайӣ ва исми бемусаммост. Магар ҳақиқат баръакси он аст. Қисме ки дар Қуръони пок иршод аст, ки: "Аллази ҳалақа-л-мавта ва аллаёта лияблувакум айюкум аҳсану амалан" (сурәт 67, ояи 2), яъне "Он худо, ки оғарид мавт ва ҳаётро, то биозмояд шуморо, ки кадом як аз шумо некүттар аст дар амал. Аз ин фармони илоҳи ин ҳақиқат өзөир мешавад, ки несті ва ҳасті ҳар ду аз махлукоти худост. Боз маълум гардид, ки несті як қисми махлук аст, ки онро худо аз ҳасті пайдо намуд.

Мо ҳар ду ҳақиқати нафй ва исботро қабул менамоем. Он ин ки билошаку шубҳа ҳар чиз фаношудан аст, магар аз фано он чиз волас пайдо карда мешавад, қисме ки фармудаи Аллоҳ аст, ки: "Кайфа тақфуруна биллоҳи ва кунтум амвотан фааҳйо кум сумма юмитукум сумма юхийикум сумма илайхи тур-чаъуна" (сурәт 2, ояи 28), яъне "Чи гуна коғир шавед ба худо ва ҳол он ки будед бечон. Пас зинда гардонид шуморо баъд аз он бимиронад шуморо, боз зинда гардонад шуморо, боз ба сүн вай гардононида шавед".

Дар ҳикмати ин ояи карима шумо бо андаке сағои зехнӣ ва фикрӣ гавр ва тағаккур намоед, биноан маълум мешавад, ки рұхи инсон қадим аст, зиндагии рұхоний ва қисмоний он белоеи аст. Ҳамоно дар ояи мазкураи фавқ ишора фармуда шудааст, ки инсон боржо

аз таҷарруботи бақо ва фано гузаштааст. Ӯ як замоне дар ҳузури худо буда, ҷое ки барояш биҳишти ҳақиқӣ буд. Магар ӯ аз он ҷо дар шахси Ҳазрати Одам ба қадом баҳонае баромада, дар дунё омад ва билохира ӯ бозгашт карда, ба он ҷо равандад аст. Ҳузури худо рафтан бидуни биҳишт нест ва на биҳишт ба гайри ҳузури худо аст.

Ҳулоаси ин ташреҳ он аст, ки аз тамоми чизҳо ҷуфт аст ва аз ҳар ҷуфт як доира соҳта мешавад, қисме ки аз шаб ва рӯз як доира аст. Ҳамин тавр нестӣ ва ҳастии қоннот ҳам як доира аст, ки аз ҳама бузургтар доира маҳсуб мешавад. Мавҷудот ва маҳлуқот бар он доира аз бақо ва фано убур карда, гардиш карда мераанд.

Алҳамдуллаҳ ало эҳсониҳӣ, ин тамоми суханон дар ҳазонан маърифати имоми замон мавҷуд аст ва аз маърифати он қадом ҷиз берун нест. Пас мӯъмиро лозим аст, ки ӯ дар имомшиносӣ комил шавад ва қитобҳои имомшиносиро мутобиқӣ усул ҳонда давом дихад, то ки дар дили ӯ равшанини асрори имомат пайдо шавад.

Вассалом ало ман иттабаъа ал-худо.

ЛУЃОТ ВА ТАВЗЕҲОТ

авоил - ҷамъи аввал
авсоф - ҷамъи васф, сифатҳо, хислатҳо
авқот - ҷамъи вақт
адам - нестӣ, нобудӣ
адвор - ҷамъи давр
анимма - ҷамъи имом, имомон
айнуляқин - маълумоти аниқ, дониши дуруст
алайҳиссалавот вассалом - дуруду дуон (худованд) бар ӯ бод!
алайҳиссалом - дуруд бар ӯ бод!
алатартиб - батартиб, аз рӯи тартиби муайян
алим - доно, яке аз сифатҳои худо
алфоз - ҷамъи лафз, суханҳо
алҳамдуллаҳ - шукр алоҳо, шукр худоро!
алҳамдуллаҳ ало эҳсониҳӣ - шукр ба эҳсони парвардигор!
амвот - ҷамъи майит
анбиё - ҷамъи наби, пайгамбарон
анбиёни киром - пайгамбарони бузург
анвор - ҷамъи нур
анвори касира - нурҳои фаровон
аинояти инсон - "ман"-и инсон
аҳосир - ҷамъи унсур
аҳосирӣ арбаа - ҷор ӯнсур: об, оташ, хок, бод, ки ба ақидаи қадимиён гӯё тамоми мавҷудот аз онҳо пайдо шудааст.
анфус - ҷамъи нафс; олами ботинӣ
арвоҳ - ҷамъи рӯҳ
арфаъ - баландтар
арш - осмон, одатан табақаи аввали осмонро "арш" мегӯянд.
асмо - ҷамъи исм, номҳо
асос - поя, бунёд, мартабаест дар мазҳаби исмоилия
атам - тамомтар, комилтар, пурратар
атбоъ - ҷамъи тобеъ
атијёт - атоҳо, тӯҳфаҳо, ҳадяҳо
атҳор - ҷамъи тоҳир; покон, покизагон
аъмол - ҷамъи амал
аъмоқ - ҷамъи умқ
ақли кула - ақли тамом, ақли комил
аҷз - нотавонӣ, сустӣ, заъф, оцизӣ

баракот - чамъи баракат; иқбол, саодат, шарофат,
 фаровони
 басират - биной, фаҳми яқин, дидан ботин
 боб - дарвоза, дари хона
 боб ул-абвоб - яке аз мартабаҳон баланди мазҳаби
 исмоилия, ки одатан ба он шахсиятҳон донишманд
 мерасиданд.
 болига - ба камол расида
 бориз - ошкор, барчаста, мумтоз
 вазоҳат - возехӣ, равшани
 валиюламр - соҳиби амр
 ваҳӣ - паём ва илҳоме ки худо ба пайгамбарон
 мефиристад
 ваҷоҳат - иззат, эътибор, қурбу манзалат
 гавр - диққат, мулоҳиза, андеша
 даъват - хоҳишу матлаб, таблигу тарвиҷи мазҳаб
 доъӣ - даъваткунанда, касе ки дигаронро ба дину онни
 худ даъват мекунад, яке аз дараҷаҳон баланди
 мазҳаби исмоилия
 дуруд - таҳсии, мадҳу сано, салом
 Забур - китоби Довуди пайгамбар
 залолат - беэътиборӣ, иописандӣ, хорӣ; хор шудан
 замонаи мозӣ - замони гузашта
 зареа - восита, сабаб, бонс
 зонҷа - маза, тамъ, чашӣ
 изн - иҷозат, рухсат
 икмол - қомил намудан, пурра ва мукаммал кардан;
 такмилдиҳӣ, пурракунӣ
 иктисоб - касб кардан, ҳосил кардан, фароҳам овардан
 илмуляқин - дониставни моҳияти коре ё чизе бе шакку
 гумон
 илқо - афқандан, андохтан
 имон - эътиқод ба чизе; эътиқод ба дин, мазҳаб
 инкисор - шикаста шудан; шикастагӣ, фурӯтани,
 хоксорӣ
 интифо - хомӯш шудан; фурӯ нишастан
 интиҳо - ба поён расидан, поён, охир
 Инчил - номи китоби муқаддаси масеҳён, китоби
 муқаддаси исавиён (христианҳо)
 иршод - роҳи рост нишон додан; ҳидоят, радиомой
 ифҳом - фаҳмонда додан
 иқон - бовар кунондан, яқин ҳосил кардан, бовар, яқин
 кавну макон - мавҷудот, олами ҳастӣ; олам, ҷаҳон

камоҳаққаҳу - ҳамон тавр, ки ҳаққаи аст
 курсӣ - тибки таълимоти исломӣ осмонӣ ба чанд
 табақа таҳсим мешаванд, ки дар он фалаки
 дувумро курсӣ "гӯянд
 кутуби самовӣ - чор китоби муқаддас: Забур, Инчил,
 Гаврот ва Қуръон, ки худо ба яҳудиён, насрониён
 ва мусалмонон фиристодааст
 ладунӣ - он чӣ аз гайри иштироки табиату зеҳн ва
 гайри кӯшиш аз тарафи худо ато шудааст,
 худодод; илми ладунӣ - илму дониши худодод, ки
 бидуни таълими устод ва кӯшиши шаҳс аз гайб
 ҳосил шудааст
 лайлу наҳор - шабу рӯз
 лисон - забон, гуфтор, сухан
 лозавол - безавол, фанонопазир
 лубби лубоб - қисми холис ва беҳтарини баргузидаҳо
 маволид - ҷамъи мавлуд
 маволиди салоса - ҷамодот, наботот ва ҳайвонот
 мазид - афзоиш, зиёдшавӣ; зиёд кардашуда, афзунишуда
 мазҳар - маҳалли зуур, ҷои ошкоро ва намоёншавӣ
 малакут - олами фариштаҳо, олами боло
 маншарь - сарҷаҷима; ҷои пайдоиш
 марзо - мақбул, писандида
 маркуз - собит ва устувор ҷойгирифта, наасб кардашуда
 масаррат - сурур, шодӣ, хурсандӣ
 маъдумият - нобудӣ, нестӣ
 мағъулот - ҷамъи мағъул, кардашуда, он чизе ки карда
 шудааст
 маъният - ҳамроҳӣ, ҳамрикоӣ
 маъонӣ - ҷамъи маънӣ, маъно
 маърифат - илму дониш
 маъсият - рафтор ва ҳаракат барҳилоғи амру наҳи дину
 шариат, кори номашроъ, гуноҳ, чурм
 мақсӯр - кутоҳ кардашуда, кам, маҳдуд; очиз, заиф
 маҳсур - ҳамчун ҳисор иҳота кардашуда, маҳдуд
 кардашуда
 мозӣ - гузашта, пешина
 моқабл - пеш аз ..., то ...
 моҳасал - он ҷои ҳосил шудааст; натиҷа, самара
 муаттал - аз истифода монда, бекор, маъзул, бенаво
 мубайин - баён ва равшан кардашуда; ошкор, возех, аён
 мубарро - барӣ кардашуда; пок, холӣ (аз айб, гуноҳ ва
 гайра)

мубарҳан - бо бурҳон (далел) исбот ва рашан
 кардашуда; ошкор, равшан
 музмар - дар замир буда, дар дил буда; пинҳон, махфя
 мукаддар - тира, сиёҳ
 мумассил - шабех, монанд ба ҳамдигар, бо ҳам баробар
 мунааззаҳ - покиза кардашуда; пок, нагз, хуш, хуррам
 мункашиф - кашфишуда; күшодашуда, вошуда
 муноғиғ - ботилкунанда; зид, мухолиф
 мунсалик - дохилшуда, даромада ба чизе, масалан дар
 тариқат ва маслаке
 мунтақил - аз ҷое баҷое нақл кардашуда, аз дасте ба
 дасте гузашта
 мусаддақ - тасдиқ кардашуда, событкардашуда
 мусаддик - тасдиқкунанда
 мусаллам - таслимшуда, тандода; муайян, яқин, бешубҳа
 мусалсал - силсилаанд, пайваста, пай дар пай
Мусо - номи пайгамбари яҳудиён
 мустасно - истиниошуда, барҷаста, мумтоз
 мустақбал - оянда
 мустақбил - рӯй ба тарафи чизе оваранда
 мустагриқ - гарқшуда, фурурафта, саргарми тамом ба
 чизе ё коре
 мутааллиқ - тааллуқдор, вобаста, даҳлдор, алоқаманд
 мутабарика - дорон лайру баракат, муборак, мұқаддас
 мутавассита - воситашаванда, миёна
 мутаваффо - вафотёфта
 мутазод - ба ҳам энд
 мутаманно - таманио кардашуда, орзӯ, ҳоҳиш, дилҳоҳ
 мутаматтеъ - баҳрамандшаванда, бархурдор
 мутаккиён - аҳли тақво, худотарсон, порсоен
 мутаҳавил - таҳаввлёбанда, табдишаванда, аз ҳоле ба
 ҳоле гузаранда
 мушарраҳ - шаҳрдодашуда
 мушобех - шабех, монанд
 мушриқ - он ки ба яғонагни худо бовар надорад
 муштамил - шомили чизе шаванда, фарогиранда,
 дарбаргиранда
 мұқаддам - пеш, дар пеш; афзал, авло
 мұқанад - ба қайд афтода; гирифтор, побанд
 мұқарраб - наздикшуда, ҳамсұхбати дөмий, надим
 мұқаффал - қуфл кардашуда, басташуда, баста
 мұхол - номумкин, имконнапазир
 нағс - ҷон, рӯҳ, табиати инсон; зот, айни ҳар чиз, аса,

вұчуд
 нағси аммора - ҳоҳиш ва тақозои табиати инсон ба
 лаззатпарасты, ҳавою ҳавас
 нағси күлл - рӯҳи ҳамагири комил
 нозил - поёноянда, фурұдоянда
 нозил шудан - поён омадан, фурұд омадан
 носут - олами ҷисмония, дунё, ии ҷаҳон
 носух - панддиҳанда, насиҳатқунанда; содиқ, дүсти
 бериё
 нубувват - пайғамбарӣ
 оёт - ҷамъи оя (оят)
 олами улвӣ - олами арвоҳ, олами малонка, ҷон малонка,
 арш
 оғоқ - ҷамъи уғуқ; олами зоҳирӣ
 раббонӣ - мансуб ба ҳудо
 раббулоламин - ҳудои ду ҷаҳон
 рубубият - ҳудой, оғаридағорӣ; ҳукмфармой
 руқӯй - ҳам шудан дар намоз ба дараҷае, қи қафи дастҳо
 ба сари ду зону бирасанд, таъзим кардан барон
 изҳори әхтиром
 румуз - ҷамъи рамз, суханони пӯшидамаъино
 сароҳат - возех, ошкору равшан
 сила - ато, инъом, баҳшиш, мұкофот
 сиға - тарз, равиш; сурат, шакл
 солик - роҳрав, пайрав
 соликони тариқ - пайравони мазҳаб
 субҳоният - покӣ, бузургин ҳудо
 суварӣ - зоҳирӣ, берунӣ
 табсара - тавзех додан, шарҳ додан, равшан кардан
 тавсиқ - тақвия, таҳқим
 тазкира - ёддошт, ёдоварӣ
 тазкия - поккунӣ, тозакунӣ, соғкунӣ
 тазод - зиддият, мухолифат, ихтилоф
 тайяққун - яқин донистан, ҳақиқат ҳисоб кардан, бовар,
 яқин
 таквииӣ - оғаридашуда, эчодшуда
 тамсил - мисол овардан, ташбеҳ кардан
 танвири арвоҳ - равшан шудани арвоҳ, нури арвоҳ
 танзир - фурұд овардан, поён фиристодан; вахӣ;
 Куръони карим
 тариқат - роҳу равиш, мазҳаб; дар тасаввуғ - марҳилаи
 дуvvум дар расидан ба ҳақ
 тасниф - ба навъҳо ҷудо кардан; таълиф, тартибдиҳӣ

тахлиқ - оғарыдашуда
 ташреҳ - шарҳ додан, баён кардан, ошкор кардан
 таъвил - баён кардан, шарҳ додан, тафсир кардан,
 маънидод кардан
 таънд - муовинат, мадад, ёрманди
 тақобул - рӯ ба рӯ шудан, бо ҳам воҳурдан
 таҳсил - ҳосил кардан, баровардан, ба даст овардан
 тиволат - дарозӣ баландӣ
 туфулият - кӯдакӣ, тифли, бачагӣ
 убуният - бандагӣ, хидматгузорӣ, ихлосу эҳтиром
 улухият - илоҳӣ, ҳудой
 уммат - мардум, ҷамоъат, пайравии як миллат ва як дин
 уруҷ - боло баромадан, ба баландӣ рафтани
 уқул - ҷамъи ақл
 файазон - пурбаракат
 файсала - анҷом додан, қатъ кардан
 фаромон - ҷамъи фармон
 фи-л-асл - дар асл
 финафсиҳӣ - дар нағсаши, дар зоташи, моҳияти, зотани
 фиръави - лақаби подшоҳони қадими Миср
 фонӣ - расанди, комёбшаванди, мувваффақшаванди,
 ноилшаванди
 фонӣ - нестшаванди, нобудшаванди, нопойдор
 хотам ӯл-анбиё - ҳатми пайгамбарон, мақсад аз Ҳазрати
 Муҳаммади Мустафо(с) аст
 шариат - оин, тариқат, роҳ ва қонунҳои дини ислом
 шаҳодат - гувоҳӣ додан, кушта шудан дар роҳи дин
 гавр - диққат, мулоҳиза, андеша
 гайб - нопайдорӣ, ниҳонӣ, асрор
 қабз - гирифтани, аҳза кардан
 қарони - ҷамъи қарина, далелҳо, аломатҳо
 қасоват - дилсаҳти; сангдили, берагӣ
 қоим - рост, устувор, пойдор
 қудсӣ - мансуб ба қудс; покиза; пок
 ҳавзи қавсар - ҳавзи ағронавӣ дар биҳишт
 ҳаввосс - ҷамъи ҳосса, панҷ ҳаввосс - панҷ ҳисси инсон,
 биной, бӯй, ҷашоӣ, шунавоӣ, палмосӣ
 ҳадис - нав, чизи нав; сухан, ҳикоя, нақл, ривоят
 ҳазарот - ҷамъи ҳазрат
 ҳанификеш - касе, ки дар ақидаи ҳуд, махсусан дар
 акидаи динни яккуҳудой пойдор ва побарҷо бошад
 ҳовӣ - иҳотакунанда, дарбаргиранда
 ҳодӣ - ҳидояткунанда, инишондиҳанди роҳи рост, пешво.

муршид
 ҳубути Одам - гӯё аз биҳишт ба поён, ба ҷазираи
 Сарандеб фуруд омадани Одам
 Ҳорун - номи бародари бузурги Мусои пайгамбар
 ҳӯҷҷат - яке аз ҳудуди мазҳаби исмоилия, ки баъд аз
 имом меояд
 ҷалла шаънаҳу - шаънаш бузургу олист, ибораест, ки
 дар вақти дуо дар сифати ҳудо меояд.
 ҷиҳод - мубориза бар видди ҳоҳишиҳон иғонӣ, ҷанг
 дар роҳи дин, корзор

МУНДАРИЧА

Пешгуфттор	3
Мұқаддима	5

Кисми якум	
Хикмати Қуръон ва вусъати маънавии қалимаи	
“имом”	10
Маънни лугавии қалимаи имом.....	13
Оё ягон китоби осмонӣ имом шуда метавонад?	15
Имоми мубин	19
Тасаввури донмияти (ҷовидонии) имом	21
Ҳудо бо имом ҳар вақт муҳотиб аст.....	23
Имоми парҳезгорон	24
Дараҷаи фарзандони рӯҳонии ман	26
Имом сарчашмаи ҳидоят аст.....	28
Маънни сабру тайаққуни имом.....	29
Дар нури имомат тамоми чизҳо маҳдуд ҳастанд.....	30
Нури имомат - китоби сухангӯи худост.....	31

Кисми дуввум	
Оғози ҳарф	32
Қалимаи “нур”	35
Нури ҳақиқат ва нури худсохта.....	35
Нури ҳидоят ва зулмати гумроҳи.....	36
Китоби равшан.....	37
Нури мубин.....	37
Нур ва китоби мубин.....	38
Мақсади “Таврот”	38
Мақсади “Инчил”	38
Мақсади “Қуръони ҳаким”	39
Нур дар муқобили зулмат.....	40
Нур ва ҳидоят.....	41
Нур ба даст ояд, гӯё зиндагии ҳабади ба даст омад	42
Цайравии нур баъди Расул (с).....	42
Кушиши ноком бархилоғи нури илоҳи	43
Итмоми нур.....	43
Ваҳдати нуронии офтоб ва маҳтоб.....	43
Торикий ва нур.....	44
Китоби пайгамбар ва нур.....	44
Ҳодӣ ва нур.....	44
Нури имоми замон китоби равшан аст.....	45

Нури коинот.....	46
Далоили мухтасари он ҳақоиқ.....	47
Нуран ғлонур.....	48
Нур ва марзи Алоҳ таъоло.....	49
Барои оне ки ҳудо нур муқаррар накунад, барои он қадом нур нест	49

Офтоб ва маҳтоби олами дин	50
Китоби мунир.....	50
АЗ зулмот то нур.....	51
Чароги равшан.....	52
Зулмат, ҷаҳолат ва нури маърифат.....	53
Муъчиюти анбиё, кутуб ва таъвил.....	54
Шарҳи садр	54
Замин аз нури парвардигоҳи хеш равшан мешавад	55
Асрори азими нур.....	57
Муъчиюти нуронӣ.....	58
Мӯминин, мӯминот ва нур.....	59
Мунофиқин, мунофиқот ва нур.....	60
Дараҷаи ҳосил шудани нур.....	61
Нур сарчашмаи ҳидоят аст.....	62
Нур пайгамбар ва имом - нури худост.....	63
Ҳудо, расул ва нури имомат.....	64
Нур - як зикри зинда.....	65
Нур ва даври рӯҳоният.....	67
Офтоб ва моҳтоб.....	69

Кисми саввум	
Оғози ҳарф.....	72
Қалиди 1. Қудрати комила.....	75
Қалиди 2. Илми илоҳи	77
Қалиди 3. Қиблай ҳар гурӯҳ.....	82
Қалиди 4. Таҷрибаи мавт.....	83
Қалиди 5. Мулоқоти рӯҳонӣ бо ҳар чиз.....	86
Қалиди 6. Шаётини инсӣ ва ҷинсӣ.....	89
Қалиди 7. Тағсилӣ ҳар чиз дар китоби осмонӣ....	90
Қалиди 8. Шинохти ҳар чиз.....	92
Қалиди 9. Миқдори ҳар чиз.....	94
Қалиди 10. Мӯминонро тамоми чиз дода шуд....	95
Қалиди 11. Ҳазонай ҳар чиз.....	98
Қалиди 12. Мисоли ғибрӯри асал.....	99
Қалиди 13. Тамоми таъсилот.....	101

Калиди 14. Эулқарнайн.....	105
Калиди 15. Яъчүч ва Маъчүч	107
Калиди 16. Ҳилқат ва ҳидояти ҳар чиз.....	109
Калиди 17. Фано шудани ҳар чиз.....	111
Калиди 18. Ҳар чиз дар имоми мубин.....	114
Калиди 19. Малакути ҳар чиз.....	117
Калиди 20. Барон гунчоиши ҳар чиз дар раҳмат ва илм	120
Калиди 21. Сухан гуфтани ҳар чиз.....	121
Калиди 22. Ҷуфти тамоми чизҳо.....	123
Лугот ва тавзехот	127
Мундариҷа	134